

Мо дар сиёсати иҷтимоии давлату Ҳукумат рушди бонизоми соҳаи маориф, мақому манзалати омӯзгор ва фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтарро барои наврасону ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятнок дониста, барои рушди ин соҳаи муҳимми низоми иҷтимоӣ ҳамаи ҷораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаем.

Эмомали РАҲМОН

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ, МАҶРИФАТӢ ВА ТАҶЛИМИЮ МЕТОДИИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Раҳим САИДЗОДА - вазiri маорif va ilmi Ҷумҳurii Toҷikiſton

Абдулло РАҲМОНЗОДА - ёрдамчии Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои рушди иҷtimoiy va robita bo chomea

Чамшед ҶУРАЗОДА - muovinii yakumi vaziiri maorif va ilm

Муҳаммадтоир САИДЗОДА - direktori Agentii nazorat dar soҳaи maorif va ilmi nazdi Prizidenti Ҷumҳurii Toҷikiſton

Лутфия АБДУЛХОЛИҚЗОДА - muovinii vaziiri maorif va ilm

Фарҳод РАҲИМИ - raisi Kumita oid ba taҳsiloti ibtidoi va miёna kасbии nazdi Ҳukumatii Ҷumҳurii Toҷikiſton

Қобилҷон ХУШВАҲТЗОДА - prezidenti AMIT Zulҳia NOZAKZODA - raisi Ittifoқi kасabai maorif va ilm

Баҳром ИСМОИЛЗОДА - sardori Sarraёsatii maorifi shahri Dushanbe

Мадина НАБИЗОДА - sardori raёsatii maorifi viloyati Sufd

Зиёдулло АБДУЛЗОДА - sardori raёsatii maorifi viloyati Xatlon

Аминҷон МИРЗОҚАНДОВ - sardori raёsatii maorifi VMKB

Раҳмоналий МИРЗОЗОДА - direktori Markazi ҷumҳuriyavii taъlimiu metodii nazdi VMI ҶT

Аҳлиддин ИБОДУЛЛОЗОДА - rektori Donishgoҳi давлатii omӯzgorii Toҷikiſton ба nomi Sadriddin Aйnӣ

САРМУҲАРРИР НАБИЗОДА САИДА ФАЗЛ

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР Дилором ЗАБИРОВА

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Муҳаммад ЛУТФУЛЛОЗОДА - uзви пайвастai ATT, doktori ilmҳoi педагогӣ

Саидамир АМИНОВ - uзви вобастai ATT, nomzadi ilmҳoi педагогӣ, muҳarriri bakhshi metodӣ

Шамсуллоҳ ИСЛОМОВ - nomzadi ilmҳoi педагогӣ

Абдурауф МУРОДӢ - muҳarriri bakhshi filologӣ

Шодӣ РАҶАБЗОД - muҳarriri bakhshi maktabshinoӣ

Номвар ҚУРБОНОВ - nomzadi ilmi tekniķi, muҳarriri bakhshi fanҳoi tabiiy-riёzӣ

Санҷар АМРИЕВ - muҳarriir

МУҲАРРИРОНИ ТЕХНИКӢ:

Шаҳнозаи МИРЗО

Рамазон НУРОВ

Нурулло ҒАФУРИЁН

Маорифи Тоҷикистон



Нишонӣ: 734024, ш.Душанбе, Айнӣ-126

Телефон: +992-37-225-82-23

E-mail: majallai-maorif@maorif.tj

Индекс: 77500

Маҷаллаи az 22. 11. 2021 taҳти №221/
MҶ-97 dar Vazorati farxāngi Ҷumҳurii
Toҷikiſton az nav nomnavis shudaast.

Маҷалла az soli 1991 nashr mешавад.

Dar ҶDMM «Tabъu nashr» ба tabъ rasid.
Andozai 60x84 1/8. Adadi nashr 7100
nusxa.

СУРАТҲИСОБИ МАҶАЛЛА
ДХ БДА «АМОНАТБОНК»

C/X: 20202972900816101000

X/K: 20402972316264

БИК: 350101626

PMA: 010009508

№6

№6 (230), 2024

МУНДАРИЧА

ШОДБОШӢ

Таҳқими ваҳдати миллӣ – рисолати муқаддас.....3

ҚОНУН ВА ЗАМОН

Х. ҶЎРАЕВ. Зарурати рушди фарҳанги динию миллӣ.....5

СОЛИ МАЪРИФАТИ ҲУҚУҚӢ

С. ҚОСИМОВА, М.ИСМОИЛОВА. Ҳуқуқҳои хешро бояд бишнохт.....7

ВАҲДАТ ВА ШЕҶР

А.ЗАРИФӢ. Ваҳдатсарое бо дарди миллат.....9

ИСТИҚБОЛ

Ш.ТОЧИБОЙЗОДА. Ваҳдати миллӣ – бузургтарин дастоварди миллат.....12

ВАТАНСАРО

С.МИРАЛИЕВА. Шоири меҳанпарвару ваҳдатсаро.....14

ИШҚИ ВАТАН

Б. САИДОВА. Ба ҳарфи ватан гӯш дорад дилам.....17

МУСОҲИБА

С.ФАЗЛ. Тарбияи ифтихори ватандорӣ.....19

ДАҲСОЛАИ АМАЛ

Н. ҚУРБОН, Х. НАЗИРӢ. Ташибуси Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти глобалии об.....21

МИНБАРИ АНДЕША

Х. ҒИЁСПУР. Имлоро мушкил насолем.....24

ТАЪРИХ

М. ҶУМъАХОНОВА. Истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарс.....27

ПЕДАГОГИКА

З. ҚОДИРОВ. Рушди сифатҳои ахлоқӣ-иродавии варзишгарони наврас.....31

ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

М. БОБОЕВА. Кӯдакистон: усулҳои фаъоли ҳамкорӣ бо оила.....34

АНДЕША

А. МУҲАММАДИЕВ. Эрод талош барои ҳақиқат аст.....39

БИСТСОЛАИ ОМӯзиш

Н.САЛИМОВ, С.ЗАЙНУДИНОВ. Математика – маҳзани ҷаҳони рақамии инсон.....42

ГЕОМЕТРИЯ

Р.РАҲИМОВ. Татбиқшавии теоремаи Коши барои функсияҳо дар фосилаҳои додашуда.....46

ДАРСИ МУОСИР

М. ИБРОҲИМОВ. Таълими мавзуу “Истеҳсолоти асосии химиявӣ. Истеҳсоли алюминий ва карбиди калсий”.....49

ТАҲСИЛОТ ВА ЗАМОН

И. АБДУЛЛОЕВ. Истифодаи ҳарита дар машғулиятҳои технология.....52

АДАБИЁТ

М.ФОИБ. Васфи Ватан ва ватандорӣ.....55

САНАД

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияташ барои таълиму тарбияи кӯдак”.....56

ТАҲКИМИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ – РИСОЛАТИ МУҚАДДАС

**Паёми шодбошии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба муносибати Рӯзи ваҳдати миллӣ**

26.06.2024, шаҳри Душанбе



Ҳамваташони азиз!

Рӯзи ваҳдати миллӣ барои ҳар яки мо – сокинони Тоҷикистон санаи муборак ватъриҳӣ ба ҳисоб меравад. Таҷтили ин ҷашни сарнавиштсоз нишонаи возеҳи арҷузории мардуми шариғи Тоҷикистон ба арзишҳои муқаддаси сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, иттиҳоду сарчамъӣ ва амнияти осоиш мебошад. Тамоми шаҳрвандони кишвар ва ҳамваташони бурунмарзиамонро ба ифтихори бистуҳафтумин согарди ин санаи таъриҳсоз самимона табрик мегӯям ва ба хонадони ҳар як

сокини Тоҷикистон амнияти оромӣ ва тандурустиву хушбахтӣ орзу менамоям.

Дар саҳифаҳои таърихи даврони соҳибиستиколии Ватани азизамон рӯзи 27-уми июни соли 1997 бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. Дар ин санаи сарнавиштсоз хиради аҷдодии миллати тоҷик пирӯз шуд ва санади муҳимму таъриҳӣ – Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба имзо расида, ба хотимаи ҷанг даҳшатбори таҳмилии шаҳрвандӣ ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати мардуми кишвар заминai устувор гузошта шуд.

Созишномаи сулҳ ва ваҳдати миллӣ барои ҳалқи Тоҷикистон пайки шодӣ, паёми оромӣ ва номаи иқболу саодат гардид. Бояд гуфт, ки мо ба ин рӯзи муборак бо саъю талоши зиёд ва дар натиҷаи музокироти тулонӣ муюссар гардиDEM. Ба шарофати роҳандозӣ гардидаи раванди ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот Ҳукумати мамлакат бо дастгирии мардуми шариғи кишвар ба бартараф намудани душвориву мушкилоти зиёди чомеа ва давлат, дар навбати аввал, барқарорсозии байдичангӣ оғоз намуд. Бо гузашти вақт заҳмҳои ҷанг тадриҷан шифо ёфтанд, ҳаробаҳои ҷанг обод гардидаанд, аммо мардуми мо ҳанӯз сабақҳои талҳ ва даҳшату фоҷиаи ҷангро, ки дар натиҷаи он садҳо ҳазор күштаву миллионҳо нафари дигар овораву бехонумон шуданд, фаромӯш накардаанд ва бовар дорам, ки ҳаргиз фаромӯш намекунанд. Ҳодисаҳои нангини он даврон, ки аз ҷониби як гурӯҳ худбоҳтагону имонfurӯxtagon, яъне душманони миллати тоҷик ва ҳоҷаҳои хориҷии онҳо созмон дода шуда буданд, боиси фалаҷ шудани тамоми шоҳаҳои ҳокимиёт гардида, ҳатари пароканда гардидаи миллати тоҷик ва аз миён рафтани давлати тоҷикон ба воқеяти талҳу даҳшатноки он рӯзҳо табдил ёфта буд. Қобили зикр аст, ки заминai асосӣ ва хиши ҷаввали бинои сулҳу ваҳдати миллӣ мо ҳанӯз дар Иҷлосияи таърихиву тақдирсози XVI Шурои Олии кишвар гузошта шуда буд. Дар ҷараёни иҷлосия аз ҷониби роҳбарияти навинтиҳобшудаи давлат ба хотири қатъи ҷангу ҳунрезӣ ҷаввалин иқдомоти муҳим, аз ҷумла ба ҳам овардани роҳбарони гурӯҳҳои ба яқдигар мухолиф амалий гардидаанд ва нахустин қадамҳо ба сӯи сулҳу оромӣ гузошта шуданд. Аз кишварҳои хориҷии дуру наздик ба Ватан ва ҷойи зисташон баргардондани беш аз як миллион нафар гурезаҳои иҷборӣ ва ташкили шароити зарурии зиндагӣ барои онҳо

иқдомоти минбаъдаи мо дар он рӯзҳо буданд. Барқарор намудани фаъолияти шохаҳои фалаҷшудаи ҳокимият, аз ҷумла, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои давлатӣ, яъне барқарорсозии соҳти конститутсионӣ ва бо ҳамин роҳ пешгирӣ кардани хатари парокандагии миллати тоҷик ва аз байн рафтани давлати тоҷикон вазифаҳои мубрамтарину аввалиндарачаи мо дар он айём ба шумор мерафтанд. Ҳамаи ин корҳоро мо бо майлу иродай қавии ҳалқамон ва дастгириву пуштибонии қотеонаи мардуми шарифи Тоҷикистон анҷом додем ва роҳро барои барқарорсозии иқтисодиёти фалаҷшуда ва таъмин намудани рушди минбаъдаи он ҳамвор соҳтем.

Бинобар ин, бори дигар бо ифтихору сипос иброз медорам, ки қаҳрамони сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ танҳо мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистон мебошанд. Тайи 27 соли ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат ва заҳмати содиқонаи мардуми тоҷик қишвари мо ба дастоварду пешравиҳои бесобиқа ноил гардида, барои сокинони он шароити мусоиди зиндагӣ фароҳам оварда шуд.

Имрӯз ҳалқи саодатманди тоҷик дар шароити сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар ҷодаи амалисозии ҳадафҳои созандай ҳуд бо қадамҳои устувор пеш мeraвад. Ҳоло Тоҷикистони соҳибистиқпол дар миёни қишварҳои мутараққии ҷаҳон соҳиби нуғузу обруи шоистаи ҳуд мебошад. Қабул гардидан ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди дастгириву амалисозӣ қарор гирифтани ташаббусҳои сатҳи байналмилалии Тоҷикистон нишонаи возехи эътирофу эҳтироми қишвари мо ба шумор мeraвад. Имрӯзҳо фарҳанги сулҳофаринӣ ва таҳаммулгарои миллиати моро, ки дар натиҷаи ба даст овардани ваҳдати миллӣ эътибори ҷаҳонӣ ёфт, марказҳои таҳқиқотии дунё мавриди омӯзиш қарор дода, сулҳи тоҷиконро ҳамчун нодиртарин ҳудо хотима гузоштан ба муҳолифатҳои мусаллаҳона эътироф кардаанд.

Хотирнишон месозам, ки ваҳдати миллӣ барои ҳалқи мо неъмати бебаҳо, арзиши муқаддас, рамзи ҳувияту ҳудогоҳӣ, кафили бақои давлату давлатдорӣ ва рамзи саодати наслҳои имрӯзу оянда мебошад. Вазъи ниҳоят мураккаб ва пешӯинашавандай ҷаҳон, талоши қудратҳои ҷаҳонӣ барои аз нав тақсим кардани дунё, раванди яроқнокшавии бошитоб, марҳалai нави «ҷанги сард», вусъати рӯзафзуни ҷангҳои иттилоотӣ, таҳочуми фарҳангиву ғоявӣ ва дигар раванду ҳодисаҳои номатлубу ҳатарноки замони мусир моро водор месозанд, ки беш аз ҳар вақти дигар ҳушӯр бошем, зирақии сиёсиро аз даст надиҳем ва дар ғафлат намонем.

Таъқид месозам, ки дар чунин шароити ҳассос ҳар яки мо бояд ба хотири пояндагиву бақои миллиатамон ва устувории давлати соҳибистиқполамон боз ҳам бештар сарчамъу муттаҳид ва зирақу ҳушӯр бошем, иродай қавӣ дошта бошем ва манфиатҳои миллииву давлатиамонро содиқона ҳимоя намоем. Дар робита ба ин, як масъалai муҳимро хотирнишон менамоям: ҳар қавму миллиате, ки иттиҳоду ягонагӣ ва ваҳдату ҳамдилиро шиори ҳуд кардааст, аз миёни обу оташи таъриҳи сарбаландӣ гузашта, ба саодати воқеӣ расидааст ва баръакс, ҳар ҳалҷе, ки ихтилофу ҷудоӣ ва ҷангу нифоқро пеш гирифтааст, ба номаи тақдири ҳеш муҳри бадбаҳтиву нокомӣ задааст. Ин воқеиятро ҳофизаи таъриҳӣ борҳо собит намудааст. Аз ин рӯ, ҳар яки мо бояд амиқан дарк намоем, ки азamatу қудрат ва тавонони миллиат ва давлат бо устувориву пойдории мавҷудияти ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи комил пайванди ногусастани дорад. Мо ваҳдати миллиро дар баробари истиқтоли давлатӣ як рукни муҳимми давлатдорӣ ва шарти аслии пешрафту шукуфоии Тоҷикистон медонем ва барои тақвият, таҳқим, устуворӣ ва такомули минбаъдаи он бо дастгирии мардуми сарбаландамон ҳамаи тадбирҳои заруриро меандешем.

Таҳқиму тақвияти ваҳдати миллӣ ва ҳифзи сулҳу амнияти қишвар барои мо вазифа ва рисолати муқаддасу муқаддами умумимилӣ ва умумихалӣ мебошад.

Дар фарҷоми сухан, бо ибрози ниятҳои нек Рӯзи ваҳдати миллиро бори дигар ба тамоми мардуми шарифи қишвар ва ҳамватанони бурунмарзиамон самимона табрик гуфта, ба ҳар яки онҳо саломатӣ, саодати рӯзгор, комёбӣ ва ба Тоҷикистони маҳбубамон сулҳу суботи ҷовидонӣ орзу менамоям.

Рӯзи ваҳдати милли муборак, ҳамдиёрони азиз!

ЗАРУРАТИ РУШДИ ФАРҲАНГИ ДИНИЮ МИЛЛӢ

Дар ҳоле ки аксар кишварҳои исломии ҷаҳон босуръат рушд карда, бо омӯзиши илмҳои мусир, ҳатто, барои фатҳи Кайҳон кӯшиш менамоянд, дар ҷомеаи мо гароиши баъзе шаҳрвандон ба ҳурофотпарастиву ифратгарӣ ва таҳсилоти ғайриқонуни динӣ афзоиш ёфта истодааст.

Эмомалӣ Раҳмон

Хайрулло ҶӯРАЕВ –
доктори илмҳои
физика ва
математика,
профессор, мудири
шуъбаи
фанҳои табиӣ,
риёзӣ, технологияи
иттилоотӣ ва
бознигариву
такмили стандарт,
барномаҳои
таълимию
китобҳои дарсии
ПРМ АТТ

Дар ҷомеаи мусир экстремизм, фундаментализм, терроризм ва дигар зуҳуроти номатлуб барои тамоми кишварҳо ҳатарзо мебошад. Гурӯҳе аз ашхоси тамаъҷӯ барои ба ҳадафҳои нопоки худ ноил шудан ташкилотҳои гуногун созмон дода, пас бо ҳилаю роҳҳои гуногун дини мубини исломро истифода мебаранд. Гурӯҳу ташкилотҳои экстремистию фундаменталистӣ ва террористӣ ба эътиқоди динии шаҳрвандон таъсир расонда, мардумро бовар қуондани мешаванд, ки сиёсати давлатдорӣ бар зидди ақидаҳои динии онҳост. Қурбонии чунин ҳаракатҳо ва дигар зуҳуроти номатлуб дар ҳар минтақа асосан ҷавонон мебошанд. Аз ин рӯ, ҷавононро мебояд, ки зиракии сиёсиро аз даст надода, аҳдофи ифратгароёнро биомӯзанд ва барои пешгирии омоли нопоки онҳо кӯшиш қунанд, то сулҳ, ваҳдат ва амнияти кишвар ҳифз гардад. Терроризм ва ифратгарӣ боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш – таҳдид ё истифодай зӯроварӣ, расондани зарари маънавию вазнин, бенизомӣ, тағири соҳти конститутсионӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият ва аз худ кардани ваколатҳои он, барангҳектани низои миллӣ, иҷтимоӣ, динӣ ва иқтисодӣ мебошад. Терроризм аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ содир намудани амалҳое мебошад, ки ба одамон ҳатари маргро ба миён меоварад, ҳадафи он бартараф кардани рақибони сиёсӣ, вайрон кардани амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир барои аз тарафи ҳокимият қабул кардани қарорҳо мебошад. Марҳилаҳои таъриҳӣ нишон медиҳанд, ки ғояҳо ва идеологияҳои ифратгарӣ ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ дар ду маврид ба миён меоянд. Дар аввал, вақте ки дар ҷомеа беадолатӣ вучӯд дорад ва қисми муайяни ҷомеа дар назди худ мақсад мегузорад, ки бар зидди беадолатӣ мубориза барад. Дуюм, барои ба ҳокимият соҳиб гаштан.



Ифратгарии динӣ кӯшиши аз ҷиҳати динӣ асоснокунии фаъолияти худ аст, ки бо зӯран ғасб намудани ҳокимият, ҳалалдор кардани истиқпол ва якпорчагии давлат, бо ин мақсад барангҳектани душманий ва бадбинии динӣ равона карда шудааст. Ин дар асл ҳилофи таълимоти дини мубини Ислом мебошад. Ба ҳамагон маълум аст, ки иддае аз дини поки Ислом сӯйиистифода намуда, даст бар қатли бузургону тифлони ноболиг мезананд, аммо

дар асл аз аркон ва моҳияти ин дини пок боҳабар нестанд ё агар боҳабар бошанд ҳам, онро на ба манфиати дин, ҷомеа ва аҳли он, балки ба манфиати нопоки хеш истифода мебаранд. Амалиёти ташкилотҳои экстремистӣ, фундаменталистӣ, террористӣ ва дигар зуҳуроти номатлубро ба якчанд марҳила ҷудо кардан мумкин аст. Дар марҳилаи аввал ин ташкилотҳо ҷавонони пуртаҷриба ва аҳли илмро ба худ ҷалб намуда, зери шиорҳои бофтаву даъвату

барномаҳои фиреб онҳоро бар зидди ҳукумату давлат ва ҳатто, аҳли хонаводаи хеш бархезонида, ба амалҳои низоъпарастӣ, ифротгароӣ ва террористӣ, ки онро ба истилоҳ «қаҳрамонӣ», «фидокорӣ» меноманд, равона месозанд ва меҳоҳанд бо ин роҳ ба мақсадҳои душманонаи худ ноил шаванд. Яъне, меҳоҳанд нуғузу дастовардҳои миллиро то андозае паст зананд. Онҳо супоришҳои пешвоён ва сарпарастони ҳориҷии худро ичро намоянд.

Марҳилаи дигар паҳн намудани ҳар гуна иттилооти фитнаангез дар байни мардум мебошад. Дар таблиғи ақидаҳои ифротӣ ташкилотҳои маҳсуси ҳориҷӣ дар минтақа манфиатдоранд ва андешаҳои ифротгаронаро миёни ҷавонон таблиғ ва интишор мекунанд. Айни замон ғурӯҳҳои террористии ба ном «Давлати исломӣ», «Ҳизб-ут-тахрир», «Ҳизбуллоҳ», «Ал-қоида», «Боко-ҳарам», «Толибон» ва монанди инҳо барои анҷом додани ғаразҳои сиёсии худ фаъолият доранд. Мақсади асосии ин ғурӯҳҳо, пеш аз ҳама, расидан ба ғаразҳои сиёсию иқтисодист. Маҳсусан, ба тасарруфи хеш гирифтани нуқтаҳои коркарди нафту газ ва дигар сарватҳои зеризаминиӣ, ки паси он миллиардҳо меистанд. Марҳилаи сеюми ҳадафи ташкилотҳои экстремистӣ, фундаменталистӣ, террористӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб он аст, ки арзишҳои фарҳангӣ-маънавӣ (ахлоқию динӣ)-ро коҳиш дода, фалаҷ месозанд, баъдан ба амалҳои зишт ва ҳавфноки худ даст мезананд. Дар аксар маврид сатҳи пасти шароити зиндагӣ, бехабар будан аз маърифати ҳуқуқӣ ва худшиносӣ, таълимуму тарбияи нокифояи насли наврас, ҳусусан, ҷавонон боиси шомил шудани онҳо ба ғурӯҳҳои ифротгаро мегарданд. Дар чунин вазъият ҳар як фарди соҳибмаърифат ва хосатан, падару модаронро масъулияти азим мебояд, зоро аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намудан дар тарбияи насли наврас ва ҷавонон яке аз омилҳои мубориза бар зидди падидаи нанговари ҷомеаи имрӯза-терроризм ва ифротгароӣ маҳсуб мейёбад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурий, муҳттараам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ин масъала чунин иброз намудаанд: «Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият ҳатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст.»

Ин падида на танҳо ба сиёсати дохилии қишварҳои алоҳида, балки дар муносибатҳои давлатҳои ҷудогона Ҷонандозӣ намуда истодааст ва аз ин чост, ки Пешвои миллат зимни яке аз суханрониҳои худ қайд намуданд: «Мубориза бо терроризм ва экстремизм фароҳам овардани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфиатҳои ҳамдигар ва муттаҳид шудани ҳамаи қишварҳои дунёро дар пешорӯи ин ҳатари умумӣ тақозо менамояд.» Дар ин росто, ба қадри неъмате ҷун истиқболу давлатдории миллӣ расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк кардан ва ҳифз намудани онҳо ҳам қарз, ҳам масъулият ва ҳам шарафу номуси ватандорӣ, ифтихор аз давлату миллати хеш ва талошу заҳмати ҳар фарди бедордили ҷомеа баҳри худшиносӣ, маърифат ва фарҳангӣ волои миллӣ мебошад.

Бояд зикр кард, ки нақши фарҳанг ва таълимуму тарбия дар таҳқими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллӣ, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва пешгирий аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят бузург аст. Беҳуда нест, ки қувваҳои манфиатҷӯй дар оғози амалҳои ғаразноки худ аввал арзишҳои фарҳангӣ-маънавӣ (ахлоқию динӣ)-ро коҳиш дода, фалаҷ месозанд, баъдан бо амалҳои зишт ва ҳавфнок даст мезананд. Дар чунин вазъият ҳар як фарди соҳибмаърифат ва баҳусус, падару модарро масъулияти ҷиддӣ мебояд, зоро таваҷҷӯҳи ҳамешаҳӣ зоҳир намудан ба тарбияи насли наврас ва ҷавонон аз омилҳои мубориза бар зидди падидаҳои нанговари ҷомеаи имрӯза-терроризм ва ифротгароӣ маҳсуб мейёбад. Мо аҳли ҷомеа, бояд ҳамеша қӯшиш ба ҳарҷ дижем, то сатҳи фарҳангии динию миллиамонро боло бардорем. Ба ҷомеа, баҳусус, ҷавононамон бифаҳмонем, ки бо тақлидҳои кӯр-кӯрана дунболи ғурӯҳҳои ифротӣ набошанд. Ҳақ бар ҷониби Президенти маҳбуби қишвар аст, ки мегӯянд: «Мо, набояд гузорем, ки номи фарзандони мо дар таърихи миллат ҳамчун террорист ё ифротгаро сабт шавад. Ин дар шаъни падару модари тоҷик ва миллати соҳибфарҳангӯ бостонии тоҷик айб аст.

Пас биёед, фарзандонамонро тарбия намоем, илм омӯзонем, китобхон қунем ва соҳибкасб гардонем, ки дар зиндагии ояндаи худ азият накашанд, роҳгум назананд, дастёр ва ғамҳори падару модар бошанд.»

ҲУҚУҚҲОИ ХЕШРО БОЯД БИШНОХТ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии мамлакат (28-уми декабри соли 2023) таъқид доштанд: «Амалий намудани меъёрҳои Конституционӣ ба мо имкон дод, ки пояи устувори чомеа ва давлатро созмон дигем, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро таҳқим бахшем, рушди устувори иқтисодии кишварамонро таъмин намоем, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро муҳайё созем.»

Сурайё
ҚОСИМОВА,
Мародбегим
ИСМОИЛОВА –
омӯзгорони
Коллеҷи
муҳандисиву
омӯзгории шаҳри
Душанбе

Дар замони мусир шахсе дорои маърифати ҳуқуқӣ аст, ки ҳамеша хираду тафаккур ва ҷаҳонбинии васеъ дошта, ичрои қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқиро рисолати аслии хеш дониста, арзишҳои миллӣ ва соҳибихтиёри давлатро ҳамеша ҳифз менамояд. Дар ҳолати баръакс, яъне, надоштани маърифати ҳуқуқӣ, амалҳои ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткорӣ дар чомеа густариш ҳоҳанд ёфт. Меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳанӯз дар даврони империяи Ҳаҳоманишиён тафсир гардида, дар шакли қонун қабул карда шуда буданд. Зоро Курushi Кабир нахустин империяи мутамаддини Ориёро бунёд гузошт, ки он дар таърихи тамаддуни башарӣ назире надошт ва аз сатҳи баланди маърифати ҳуқуқии худи Курushi Кабир шаҳодат медод. Курushi Кабир ягона подшоҳе буд, ки дар давраи идоракуни худ ғуломро чун фарзанд эътироф мекард. Илова ба ин, ғуломон метавонистанд дар мурофиаи судӣ ҳамчун шоҳид иштирок қунанд ва аз даҳ фарзанди таваллудкардаи ғулом яке аз онҳо шахси озод эътироф карда мешуд. Бояд қайд кард, ки ғуломони давлатҳои дигар, ба монанди Юнону Рими Қадим, Ҳиндустон ва ғайра чунин ҳуқуқҳоро надоштанд. Илова ба ин, ба онҳо на чун инсон, балки ба мол ё ашё муносибат карда, онҳоро метавонистанд савдо қунанд. Аммо барҳӯрдор будани ғуломон аз ҳуқуқҳои болозикр дар империяи Ҳаҳоманишиён аз рафттору кирдори нек, адолатнокӣ, поквичдонӣ ва дар маҷмуъ, аз сатҳи баланди маърифати ҳуқуқии шоҳ Курushi Кабир шаҳодат медиҳад.



Ҳамин тавр, дар давраҳои гуногун дар бораи инсонҳои бузург, ба монанди Муҳаммад(с), Курushi Кабир, Спитамен, Зардушт, Имоми Аъзам, Исмоили Сомонӣ, Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абуалий ibni Сино ва дигарон, ки корномаю хидмати таърихии онҳо ба таври мушахҳас дар китоби «Чеҳраҳои мондагор»-и Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр шудаанд, метавон сухан кард. Ҳамаи онҳо соҳиби илму хираду адолат, миллатдӯсту ватанпарвар, ҳимоятари арзишҳои миллию фарҳанг ва дар умум, дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ буданд. Дар асосҳои таҳлилҳои зикргардида метавон гуфт, новобаста аз он ки шахс дорои чӣ гуна маълумот, ихтинос ва ё қасб аст, метавонад, соҳиби маърифати баланди ҳуқуқӣ бошад, зоро шаҳрванд бояд ҳамеша аз ҳуқуқу манфиатҳои хеш барҳӯрдор бошад. Онро талаб кунад ва дар баробари ин, ичрои уҳдадориҳояшро низ дар заминаи риояи қонун ва санадҳои меъёрии қабулшуда вазифаи аввалиндараҷаи худ ҳисобад.

Дигар масъала дарки мағҳумҳои «маърифат», «маърифати ҳуқуқӣ» ва истилоҳу мағҳумҳои ба ин монанд мебошанд. Истилоҳи «тарбия» маънии малакаҳо оид ба рафттор ва кирдор, ки ба воситаи мактаб, оила ва муҳит ба кас талқин мешаванд, омӯхтани адаб ва

омӯзиш мебошад. Дар ҳолати илова кардани истилоҳи ҳуқуқ ба истилоҳи тарбия он маъни омӯзиши илмҳои ҳуқуқро дорад.

Дар «Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ» истилоҳи «фарҳанг» аз қалимаи арабӣ гирифта шуда, маъни мачмуи дастовардҳои инсоният дар соҳаи муносабатҳои истеҳсолӣ, ҷамъияти ва ахлоқиро ифода карда, ҳамчунин, маданият, одоб ва тадбирро мефаҳмонад. Тарбияи ҳуқуқӣ фаъолияти мунтазами муташаккил, мақсаднок ва танзимгаштаи мақомоту муассисаҳои давлатӣ, ташкилотҳо, иттиҳодияҳои ҷамъияти, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандон мебошад. Он чун намуди тарбияи сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ ва монанди ин арзёбӣ мешавад. Дар ин ҳолатҳои дигар умумияти ҳамаи намудҳои тарбия дар заминаи объекти умумии онҳо - шахсияти инсон муайян мешавад.

Ҳамин тариқ, тарбияи ҳуқуқӣ раванди ба нақша гирифташуда, идорашаванда, муташаккил, бонизом ва ҳадафмандонаи таъсиррасонӣ ба шурӯр ва психологияи шаҳрвандон тавассути ҳамаи шаклҳо, воситаҳо ва усулҳои тарбияи ҳуқуқӣ, баҳри ташаккули донишҳо, тасаввурот, талабот, арзишҳои ҳуқуқ, рафторҳои ҳуқуқии одамон мебошад. Ҳамчунин, тарбияи ҳуқуқӣ шакли фаъолияти давлат, мақомоти он ва шахсони мансабдор, иттиҳодҳои ҷамъияти, колективҳои меҳнатӣ баҳри ташаккули эҳтиром ба ҳуқуқ, донишҳо, ақидаҳои ҳуқуқӣ, одатҳои таъминкунандаи рафтори ҳуқуқӣ мавқеи фаъоли ҳуқуқӣ ҳангоми истифода ва иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Аз мағҳумҳои зикршуда бармеояд, ки тарбияи ҳуқуқӣ зинаи аввали фаҳмиш ва омӯзиши ҳуқуқӣ буда, инсонро ба марҳалайи дигар, яъне дарки шуури ҳуқуқӣ равона месозад.

Шуури ҳуқуқӣ мачмуи мағҳумҳои тасаввуроти одамон оид ба ҳуқуқ аст, ки муносабати онҳоро ба ҳуқуқ ва падидаҳои ҳуқуқӣ ифода мекунад. Дар ҳолати доро будан ба маърифати ҳуқуқӣ инсон ҳуқуқи худ ва муҳим будани онро дар ҷомеа дарк мекунад.

Фарҳанги ҳуқуқӣ як намуди фарҳанги ҷомеа буда, аз сатҳи инкишофи ҳуқуқии ҷомеа дар робита бо ҳамаи унсурҳои воқеяияти ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳад. Бояд қайд кард, ки фарҳанги ҳуқуқӣ аз шуури ҳуқуқӣ фарқ дошта, танҳо бо шуури ҳуқуқӣ алоқаманд нест ва унсурҳои зиёдро фаро мегирад.

Барои маърифати ҳуқуқиро такмил додан зарур аст, ки мо ба тарбияи ҳуқуқии шогирдон ва дар ниҳоят, ҷомеа бештар таваҷҷӯро равона созем.

Дар такмилу таҳрири нав қабул шудани қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълимуму тарбияи кӯдак» айни муддао ва талаби рӯз буда, масъулияти моро дар дарки ин мағҳум ва амалӣ гардондани ҳадафҳои пешорӯ меафзорӣ.

ЛОНДОН: 41 ПИРӮЗӢ ДАР ОЛИМПИАДАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ «TEENEAGLE»

Рӯзҳои 23-30 июни соли 2024 дар шаҳри Лондони Шоҳигарии Британияи Кабир Олимпиадаи байналмилалии «TeenEagle» аз фанни забони англisisӣ баргузор гардида.

Олимпиадаи мазкур аз рӯйи 3 категорияи синнусолӣ ва 2 номинатсия байни хонандагони синфҳои 3-11 баргузор карда шуд. Дастаи мунтаҳаби Ҷумҳурии Тоҷикистонро 46 нафар хонандагон аз муассисаҳои гуногуни таҳсилоти умумии ҷумҳурий муаррифӣ намуданд.

Аз рӯйи номинатсияи «Малакаҳои қабулкунӣ» (шуనавоӣ ва хониш) ҷойи якум 1 нафар, ҷойи дуюм 12 нафар ва ҷойи сеюм 12 нафар, дар номинатсияи «Малакаҳои истеҳсолӣ» (гуфтугӯй ва маҳорати навиштан) бошад, ба гирифтани ҷойи якум 2 нафар, ҷойи дуюм 5 нафар ва ҷойи сеюм 9 нафар сазовор гаштанд, ки дар мачмуъ, 41 ҷойи ифтихориро ташкил медиҳад.

Олимпиадаи мазкур сатҳи миёна буда, ҳамасола дар кишварҳои гуногун, аз ҷумла, Шоҳигарии Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Малайзия барои дӯстдорони фанни забони англisisӣ баргузор мегардад. Соли 2024 дар ин олимпиада зиёда аз 2140 нафар хонандагон аз 846 муассисаҳои таълимии дунё ва 66 кишвари олам иштирок намуданд.



ВАҲДАТСАРОЕ БО ДАРДИ МИЛЛАТ

Рисолати аҳли зиё, баҳусус, аҳли эҷод дар он аст, ки дар баёни ҳақиқати воқеии таъриху сарнавишти миллат ростгӯву якруй ва муфассири ангезаҳои вуқуи костагиҳову нуқсҳо дар шоҳроҳи зиндагии мардум, инчунин, роҳбаладу растагоре ба сӯи манзили саодати миллат бошанд. Имрӯз ин рисолати бузург бар дӯши ҳамагон аст, зеро насли ҷавони мо аз наздиктарин ҳақиқати таърихии ибтидиои солҳои Истиқлол воқиф нест.



Аминҷон ЗАРИФӢ –
устоди Коллеки
политехникии
ноҳияи Зафаробод

Дар адабиёту матбуот ва дигар васоити иттилоот шеъргунаҳое аз нозиме чанд ҷарҳ мезананд, ки аз асрори воқеият, шаммае бӯй набурдаву таърифоти аз бадеяят холиянд ва ин аст, ки ба дилҳо намешинанду ба дардҳо камтар меҳӯранд. Лек рисолати воқеӣ дар нигоштаҳои озодазодагони саршиноси миллат иҷро ва дарҷ ёфтааст. Агар устод Ашӯр Сафар фоҷиаи омада бар сари миллати ҷабри таърихи қашидаи тоҷикро бо ҷашми сар дидаву бо дарду ҳасрат: “Як бори дигар ҳанда ба лаб мешуда бошад? Дар қишивари ғам базму тараб мешуда бошад?” гуфта бошад, ҷанги таҳмилию шаҳрвандии солҳои 90-ум шоири аз дарди миллат фидогашта Лоиқ Шералиро дар гирдоби ғам афқанда буд ва хушҳабари Созишномаи истиқлори сулҳ ва оштии миллиро бо ниҳоди “Ҷанги девонавори мо бигзашт, Сулҳи деринтизори мо омад!” ба аҳли миллат расонид. Наҳси ин рӯзҳои сиёҳу ҳонабарандоз ва миллаткуш ба дили шоири хушзваку миллатдӯст, ҳақиқатнигору чирагуфткор Кутбӣ Киром зарбаҳои ҷонгудоз бизад ва бо ҳамон ростманишию саркашӣ ба даргоҳи Яздон муроҷиат мекард:

*Худоё, тоҷиконатро амон баҳшо зи ҳудҳоҳӣ,
Дилам сад пора шуд аз манаша “инҷоӣ” – “онҷоӣ” ...
Суҳаннодон, суҳаннодидашо имрӯз пурҳарфанд,
Дарего, нуктадоне, нуктасанҷе, нуктрафармое.
Ба ҳар ки бингарам, теги забонаш қатл меҳоҳад,
Дарего, шарбате, нуқле, наботе, магзу ҳалвое,
Зи ҷашми мардумӣ ҷои муҳаббат кина мерезад,
Дарего, наргису бодому оҳуеву ҷодуе.
Сари як мӯй меистанд қавми номуросое,
Дарего, ҳатти Аттореву тори меҳри Мавлое,
Касе аз меҳри миллат сӯҳт, ё ҳудро ба об афқанд!
Дарего Гӯрие ё Маздаке, фарзанди Сақҷо...*



Наздик ба се даҳсола аст, ки нигоштаҳои дардолудаю бо хуни дилу ҷигари бирён ангоштаи устоди зиндаёд, шоири закиу ҳирадманд Кутбӣ Киром машъали тобноку бурҳони қотеъ дар баёни ҳақиқати таърихи пурфоҷиаи миллат дар ибтидиои солҳои Истиқлол аст. Шоири якруй дардошнои миллат дар шеъри болоии “Дарди миллат” ҳақиқат ва асли фоҷиаи ибтидиои солҳои 90-умро дақиқу шоирона ва далерона баён сохтааст. Фоҷеаи он солҳост, ки барои заифу нотавон сохтани миллати гарданкашу лашкаршиканӣ тоҷик зарҳаридони ҳоҷаҳои хориҷӣ миллатро ба ва тухми низоъ дар байни афроди маҳалҳо бикошанд. Дареги шоир аз он аст, ки тоҷикон тули таърихи баҳри Истиқлол пас аз ҳар парокандагӣ ҳамҷу Маздаку Гӯрак ва чун Баччаи Сақҷо (Абдуллоҳи Каллаконӣ) пешвое доштанд ва имрӯз ба Истиқлол расидану онро ба нестӣ бурдан гуноҳест азим дар назди

маҳалҳо тақсим намуда, ҳукumat карданд бикошанд. Дареги шоир аз он аст, ки тоҷикон тули таърихи баҳри Истиқлол пас аз ҳар парокандагӣ ҳамҷу Маздаку Гӯрак ва чун Баччаи Сақҷо (Абдуллоҳи Каллаконӣ) пешвое доштанд ва имрӯз ба Истиқлол расидану онро ба нестӣ бурдан гуноҳест азим дар назди

ниёгени хеш аст. Дар шеъри “Чарху ба кори хештан” шоири матиниродаи халқ саранчоми ин накбату бадбахтиро чӯёсту дар такопӯст:

*Халқи моро чӯй накбате аз пеши по дамид,
Бо мардиам мазаллати номард мекашам...
... Чун барги гул башорати субҳи сафо будам.
Холо ҷафои душмани шабгард мекашам.*

Шоири ҳақиқатгӯю нотарс ва ростбаён фочиаи аз наҳси сиёҳи ҷанги тоҷиккүш бо роҳбаладию зери мили силоҳ ба он сӯи рӯди Омӯ рафтани гурезагону баргаштани онҳоро ба санъати муқобила дардошноёна баён сохта, ки бояд ин дарси ибрати ҳаёт дар шинохти қадри обу ҳоки муққадаси Ватан гардад.

*... Дошта аз домони безориён он сӯй рафтанд,
Ин тараф бе сояи нопокашон ҳайрон гузаштанд.
Ёлаву саҳро чу пурхун гашта буд аз дасти онҳо,
Сӯи манзилҳои худ аз байни қабристон гузаштанд...
Иффати бокираҳои ширмасту шергир,
Монд дар он сӯи соҳил, волаву сарсон гузаштанд...*

Бадбахтии миллат он аст, ки бозичаи дасти дигарон ва таблиғгари мафкураи ҳадафноки бегонагон гардад, ҷун суфие дар ҳикоёти “Маснавии маънавӣ”-и Ҷалолуддини Балхӣ бехудона “хар бирафту хар бирафту хар бирафт” гуфтаву мастана дасту по зада, бехабар аз он ки ҳарни ўро бурдаанд. Шоир дар шеъри “Душанбе” мардана ва бо дарди ҷигарсӯз менигорад:

*... Ёд дорӣ, динаҳак буд,
Як суханнодида худро хонда доно,
Ҳар тараф мерафт аргушт,
Барфушурда бар ҳаево мушт .
Ў ҷанубию шимолиро
Ба ҳам дардода мекушт ...
... Минбари аъло намуда зинаҳоро,
Мезадӣ сангӣ маломат,
«-Нест Турсунзода шоир,
Рӯдакӣ кӯр асту тарсо,
Кулли ҳуҷандӣ мугул аст,
Турк аҷдоди Самарқанду Бухоро!»*

Бетарафӣ ё кӯр-кӯрана пайравии аҳли зиё аз он гурӯҳҳои ифротии солҳои ибтиди Истиқпол фочиаи хунине бар сари миллат овард, ки шоир онро худкушию береша сохтан бо дасти хеш медонад. Хитобаи шоир бар гумроҳоне, ки бо ташвиқи бегонагон, ё аз ҷаҳлу нодонӣ, ё аз сари ҳавову ҳавас камон бар даст бар күштору ғорати ҳонаву дари бобоӣ ва молу амволи ҳамсояву ҳамдехагон зада буданд, равона гардидааст:

*Эй, камонбардаст!
Камонабруи ту дар ҳона гирён ...
... Қомати ў чун камон ҳамгашта,
Бингар,
Он камони хеш бигзор,
Рав,
Он камонабруи худ бар дида бардор!*

Мундаричаи ашъори устод Қутби Киром аз оғоз то ба фарҷом нақҳати гулу райҳони Ватани биҳиштисту оинадори тинати обшорони баланду ғурури қуллаҳои нангӯ ори ориёна ва хираду порсии орифони тоҷикон ҷун:

*Зиндагиро кӣ гуфт номард аст?
Ҳар ки гуфт, худ то кучо мард аст!
Зиндагӣ марду мард меҳоҳад,
Сари болову дард меҳоҳад!*

Бузургони миллат тӯли таъриҳ ҳамеша аз дарди миллату фочиаи ба сар омадаи он ҳуни ҷигар ҳӯрдаву дарду доги онро бо торҳои дили ҳеш дарку эҳсосу менамудаанд. Ҷунонеки дар воласин нигоштаҳои дардолуди устод бо номи “Нома аз роҳи дур”, ки бо саъю қӯшиши муаррихи номвар Карим Абдулов пас аз шаш соли вафоти шоир соли 2002 нашр гаштааст, тамоми фочиаи миллат дар оғози солҳои 90-уми асри XX бо нигоҳи шоиронаву аз оинай хирад ба тасвир омадааст. Устоди ширинбаёну маънифаҳм, розкушои шеъри ҳазрати

Бедилу Түграпл дар нимароҳи орзуҳои ишқи шеъри орифонаю ҳакимона аз тӯфони ҷаҳлу бедоди ҷангу решасӯзи тоҷиккӯш боз дилрешу ҷигарпора гардида менигород;

*Дар дили ман тарона месӯзад,
Шафақи ҷовидона месӯзад...
....Сари мардони мард ҳам омад,
Нокасе нокасона дил сӯзад.
Магар ин аст расми ҷангӣ ҳудӣ,
Коҳ истода, дона месӯзад?!*

Дардову дарего, ки шоире бо маънни баланд ва бо ғурури тоҷикона соле қабл аз ба даст омадани сулҳу вахдати миллӣ бо андуҳи ғами миллат аз олам даргузашт. Ӯ борҳо рӯй бар ҷодари модаронаи хок қашид ва рӯй бар симурги зиндадоранди миллат – Наврӯзи ҳушноми ориёй намуда, илтиҷокунон суруда буд:

*Ман аз Наврӯз меҳоҳам, ки орад
Ҳар он чӣ з-они мо буду зи мо шуд!*

Бале, Наврӯзи соли 1997-ум сулҳу вахдати миллат ба бор оварду умри дубораи миллат гардид ва орзуи нақую аҳурии шоир боли симурғӣ дар фазои Механ гушуд. Ҳоло ки рӯзҳои ҷашни 27-солагии Вахдати миллисти шукуфтаниҳои гули мақсади шоир, ҷавонон ва наслҳои ҳудогоҳу ҳештаншиносро тарғиб бояд намуд, то ба осори бузургони миллат рӯй оранд ва фоҷиаи миллатро аз нигоҳи абармардони он ба таҳқиқ бигиранд, зеро дар ин талотумхонаи гирдobi ҷаҳонишавӣ ҳушӯриву зиракии сиёсиву миллӣ зарур аст;

*...Мерасад нақҳати гули Наврӯз,
Хонаҳоро макони ид кунед...
Мерасад нақҳати гули Ваҳдат,
Ҷашни ин рӯзи саид кунед.*

АНТАЛИЯ: 6 ДОВТАЛАБ – 6 ГОЛИБ

6 нафар ҳонандагони синфҳои 7-9-и мамлакат дар 28-умин Олимпиадаи байналмилалии математикии наврасони Балкан «JBMO-2024» аз фанни математика иштирок намуда, сазовори ҷойҳои ифтиҳорӣ гардидаанд.

Олимпиадаи мазкур аз 25 то 30 июни соли 2024 дар шаҳри Анталияи Ҷумҳурии Туркия баргузор шуда, дар он наврасони зиёда аз 20 давлати дунё иштирок намуданд. Дастан мунтаҳаби Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин Олимпиадаи бонуфузи байналмилалий 6 нафар ҳонанда намояндагӣ намуд. Ҳушбахтона, ҳамаи ҳонандагони тоҷик тавонистанд дар ин сабқати илмии байналмилалий шарафи ҷумҳуриро баланд бардошта, сазовори 6 ҷойи ифтиҳорӣ гарданд.

Ин дастовард шаҳодати он аст, ки рушди ҳаракати олимпӣ дар кишвар сол ба сол беҳтар гардида, ҳонандагони тоҷик аз фанҳои табии-риёзӣ бо давлатҳои тараққикардаи дунё рақобати арзанда нишон дода, нуфузи кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд мебардоранд. Дар Олимпиада, аз ҷумла, аз Фаронса, Туркия, Хорватия, Сербия, Албания, Руминия, Македония, Югославия, Босния ва Герсоговина, Черногория, Молдавия, Юнон, Арабистони Саудӣ, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Булғористон, Озарбойҷон, Филиппин, Кипр ва ғ. дар ҳайати як дастана иборат аз 6 нафар ҳонандагони синфҳои 7-9 (то 15-сола) иштирок намуданд.

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ – БУЗУРГТАРИН ДАСТОВАРДИ МИЛЛАТ

Ваҳдат чист? Ваҳдат яқдилӣ, иттиҳод, сулҳ, хушбахтӣ, ягонагӣ, сарфарозӣ, комёбӣ ва таҳқимдехӯ ташаккулбахши давлату давлатдорист. Ваҳдат ба ҳам омадан, иттифоқ будан, дӯсту бародар будани ҳалқҳои дунё, амнӯ оромӣ дар саросари кишварҳо мебошад.

Ваҳдат яке аз руҳҳои асосии давлатдории миллӣ буда, асоси пешравии кулли ҷомеа ба ҳисоб меравад. Зоро танҳо дар ҳолати пурра ҳукмфармо будани фазои сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҷомеа давлат рӯ ба тараққӣ ниҳода, тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ сол ба сол рушд мекунанд ва ҳар як фард барои ҳуд зиндагии осоиштаро фароҳам мөвонарад. Ваҳдат дар зиндагии инсон ва дар ҳаёти ӯ нақши меҳварӣ ва пурарзиш дорад. Ваҳдати миллӣ бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди миллати тоҷик дар даврони соҳибистиқолии кишвар ба ҳисоб рафта, нақши бузургери дар сарҷамъии миллат ва пойдории он гузоштааст. Маҳз бо саъю талош ва азму иродай устувори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 июни соли 1997, пас аз 8 давраи гуфтушуниҳо (солҳои 1994 то 1997) миёни Ҳукумати қонунии ҷумҳурӣ ва муҳолифин дар шаҳри маскав «Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» ба имзо расид. Ин санади таърихӣ дар ташаккул ва рушди давлатдории миллати тоҷик нақши беандоза дошта, баҳри амалӣ гардидани он нақши бевоситай фарзанди фарзонаи ҳалқи тоҷик, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бас бузург аст.

Дар он давраи басо муҳимми таърихии миллат, ки тамоми пояҳои давлатдорӣ дар вартаи нобудшавӣ қарор дошта, ҳатари ҳамчун давлати мустақил аз байн рафтан тоҷиконро таҳдид мекард, маҳз Пешвои миллат роҳбарии давлатро ба уҳда гирифта, миллати тоҷикро дар минтақа ва ҷаҳон ҳамчун миллати боғарҳангӯ сулҳҳоҳ муаррифӣ намуда, мардуми пароқандай тоҷикро сарҷамъ карданд. Бо ба имзо расидани ин ҳуҷҷати бениҳоят пурарзиш

ба ҷанги дохилии шаҳрвандӣ хотима баҳшида шуд, миллати парешон сарҷамъ гардид ва тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ҷомеа рӯ ба афзоиш овард. Барои бунёди рӯзгори ободу осудаи ҷомеа заминai воқеӣ гузошта шуд. Сулҳу ваҳдати тоҷикон на танҳо давлату миллатро начот дод, балки дар дили насли ҷавони тоҷик умед ба ояндаи нек, хушбахтӣ, саодат, некномӣ ва ваҳдатро бедору пойдор намуд.

Сарвари давлатамон дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хидматҳои бузурги тақдир-

созро ба сомон расониданд ва то ҳол дар ин роҳ устуворона, бо ҷидду ҷаҳди беандоза ва масъулияти бузург қадам мегузоранд, пеш мераванд. Дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯй, ҷонғидонӣ ва ҳисси баланди меҳанпарастии Пешвои миллатамон пояи сулҳу осоиштагӣ дар ин сарзамини ҳамешабаҳор дар сатҳи баланд мустаҳкам гардид. Аз ин ҷост, ки Сарвари давлатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Ҳамчун Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат ва аз ҷониби кулли тоҷикони дунё, ҳалқиятҳои дигар давлатҳои ҳамсоя ва гирду



Шукуфа
ТОЗИБОЙЗОДА –
омӯзгори
географияи
Коллеҷи
омӯзгории
шахри Душанбе



атрофи мо ҳамчун Пешвои точикони ҷаҳон эътироф гардидаанд. Ҳамакнун, Президенти мо рамзи пойдориву бардавомии давлатдории мустақили точикон, сулҳу ваҳдати миллӣ, кафили рушди босубот ва устувори ҷомеаи Тоҷикистон мебошанд. Боиси сарбаландӣ ва хушнудист, ки миллати тоҷик ва Тоҷикистон имрӯз намунаи ибрат дар саросари қишварҳои мутамаддин гардидааст. Иттилоо будани миллати тоҷик, пешравии қишвари биҳиштосои мо, меҳмоннавозии ҳалқи инсондӯсти мо мамлакатҳои бурунмарзиро мафтун кардааст. Таҷрибаи сулҳи точикон дар ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ, ҳусусан, Созмони Милали Муттаҳид мавриди омӯзиш қарор гирифта, он ҳамчун намуна барои дигар ҳалқу миллатҳо тавсия мегардад. Ин ҳама аз ваҳдату ягонагии миллати тоҷик, самимӣ будани меҳру муҳаббати мо нисбат ба Ватан гувоҳӣ медиҳад. Вобаста ба масъалаи пойдории сулҳу ваҳдати миллии точикон Сарвари давлатамон ба таври доимӣ суханони ҳикматбор гӯфта, ҳалқро ба сарҷамӣ ва ягонагӣ даъват менамоянд ва аҳли қишвар неруи тоза мебахшанд. Пешвои миллат зимни яке аз суханронҳои худ ҷунин қайд карданд: «Ҳар касе, ки ниҳоле сабзонда бошад, медонад, ки дарҳаҳт соле як маротиба ҳосил медиҳад. Аммо ниҳоле низ вучуд дорад, ки ҳамеша меваи шириన ба бор меоварад. Мо аллакай меваи шириన аз дарҳати сабзондаамон ҷашидем, ҷомеаи мо аз он баҳравар гардида, мо ҳаргиз роҳ намедиҳем, ки тешае ба решавон ҳамон расад.» Ваҳдат беҳтарин неъмати ҳаёти инсон, орзуви армон, таҳқими давлатдорӣ, начоти миллат, рушду нумуи Тоҷикистони азизамон ва ҳастии инсон дар ҳар давру замон аст.

Дар воқеъ, ваҳдати миллӣ ба пешравию ободии мамлакат нерӯю суръати баланд мебахшад ва ҳар як фарди соҳибхирад аз доштани ин неъмати бебаҳо ифтиҳор мекунад, зоро медонад, ки то дар Ватани азизамон сулҳу ваҳдат ҳукмфармост, ҳеч кас наметавонад ҳуқуқ ва озодии миллати тоҷикро ҳалалдор созад. Танҳо бо роҳи ваҳдату ягонагӣ метавон истиқболу ободии Мехӯн ва амну осоиштагии мардумро аз ҳама ҳавфу ҳатар эмин нигоҳ дошт. Танҳо дар сурати ваҳдат душвориҳо паси сар мешаванд. Рӯзгори мардум рӯ ба беҳбудӣ меорад, қишвари азизамон бо шоҳроҳи пешрафту тараққиёт пеш меравад.

Дар ҳақиқат, ба шарофати ваҳдати миллӣ сулҳу субот, оромиву осоиштагӣ, пешрафту тараққиёт, ободии давлату миллат ва зиндагии шоистаи мардуми тоҷик таъмин аст. Ваҳдат оғози ҳамаи созандагиву ободкориҳо, ибтидои суботи сиёсиву иҷтимоӣ, некуаҳволию рӯзгори ободу осудаи мардум ва эҳёи ҳудшиносию ҳудогоҳӣ ва роҳ ба сӯйи фардои дураҳшон аст. Аз ин рӯ, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон вазифадор аст, ки ваҳдати миллиро ҳифз намояд, барои тарбияи насли наврас дар руҳияи ватандӯстӣ ва пойдории арзишҳои миллӣ, маънавӣ ва аҳлоқӣ саъӣ намояд, ҷавононро ба қадршиносӣ ва ҳифзи Ватани худ роҳнамоӣ кунад. Имрӯз мо ифтиҳормандем, ки ҳар як шаҳрванди ватандӯсти қишвар баҳри таҳқими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ҳифзи марзу буми ҷумҳурӣ, таҳқими поҳояи давлатдории миллӣ, рушди давлатдорӣ ва ободии Ватани маҳбубамон саъю талош меварзад.

Мо бояд мактаби давлатдории миллии Пешвои миллатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо тамоми паҳлуҳояш мавриди омӯзиш қарор дода, ҳамчун дастурамали доимии худ қарор диҳем.

Поянда бояд ваҳдати миллати тоҷик!

НОРАК: 300 ҲОНАНДА ДАР «ОФТОБАК»

Бо дастгирии Шурои иттилоо қасабаи вилояти Ҳатлон дар шаҳри Норак истироҳатгоҳи беруназашҳри «Офтобак» ба фаъолият оғоз намуд, ки дар бости якуми он 100 нафар кӯдаку наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон ба истироҳат фаро гирифта шудаанд.

Тибқи иттилои раиси Иттилоо қасабаи кормандони маорифи шаҳри Норак Аслия Сафарзода, истироҳатгоҳи «Офтобак» соли равон дар се баст фаъолият намуда, мувоғиқи нақшай пешбинишуда, дар он бояд 300 нафар кӯдаку наврас ба фароғат фаро гирифта шаванд. Дар бости аввали 100 нафар кӯдаку наврас ҷалб гардиданд, ки бо чор вақт ҳӯроки гарм таъмин буда, ба онҳо беҳтарин мураббияҳо машғулиятҳои тарбиявию фарҳангӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ мегузаронанд.

ШОИРИ МЕҲАНПАРВАРУ ВАҲДАТСАРО

Барои дарёфти Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи А.Рӯдакӣ

Устод Рустам Ваҳҳобзода бо андешаҳои орифонааш дар майдони шеъри муосири тоҷик солҳост, ки табъозомоӣ менамояд. Мавсүф шоири меҳандӯсту ваҳдатсаро буда, дар ашъори гинони ў маевузъҳои муҳаббату маҳбубияти Ватан, даъват ба ваҳдату иттиҳод, ҳувияти миллӣ, ҳудшиносию ҳудогоҳии миллӣ, некиу ростӣ, ташвиқи илму ҳунар, аз байн бурдани маҳалгароио бегонапарстӣ ва ифратгароӣ, арҷ гузоштан ба суннатҳои қадимаи тоҷикон, ситоиши қаҳрамонҳои асотирию таърихии тоҷикон, пос доштани забони ноби тоҷикӣ инъикос шудаанд.

С.МИРАЛИЕВА –
мудири бахши
идоракуни
сифати таҳсилот,
омӯзгори калони
кафедраи
забонҳои ДТЧТ ба
номи С. Раҳимов

Шоири маъруфу андешапарвар ва хушсалиқа дар солҳои ҳаштодуми асри XX ба саҳни адабиёти тоҷик гомҳои устувор ниҳода, дар замони Истиқлол ҳамчун шоири баркамол ва устод эътироф гардидааст. Шеъри ў муаррифи завқу истеъдод ва салиқаи ҳунару таҷрибаи ўст. Солҳост, ки дар тарбияи насли наврас бо омӯзгорӣ дар риштаи адабиёт ва шеърҳои меҳанпарваронаю инсондӯстиаш саҳми назаррасу пуарзише дорад. Мавзуи Ватан ва ватандорӣ дар эҷодиёти зиёда аз чилсолаи Рустам Ваҳҳобзода паҳнои васеъ дошта, аз оғози ба шоири пардохтани ў то кунун зина ба зина идома дошта, аз шеъре ба шеъре уфуқҳои тоза касб меқунад. Дар маҷмуаи «Қаламрави меҳр» аз ашъори китобҳои пеш аз ин

чопшуда, баъзан бо таҳриру илова ва ашъори баъдан навиштаи шоир гирдоварӣ шудааст. Дар маҷмуа осори шоир ба 8 қисми калон ҷудо гардида, дарунмояи он саршор аз меҳри беандозаи шоир ба Ватани маҳбуб, ҳувияту ҳудшиносии миллӣ, ваҳдат, дур будан аз маҳалгароио бегонапарастӣ, арҷ гузоштан ба анъанаю суннатҳои қадимаи тоҷикон, эҳё, давом додан ва зинда нигоҳ доштани анъанаи шоирони классик, содик будан ба Меҳану ҳоки муқаддаси он мебошад. Қисмати «Манзумаҳо» фарогири шеъри ноби шоир аст, ки муфассалтари он – манзумаи гинони «Лозуркӯҳ» хеле қобили таваҷҷӯҳ аст. Достони «Лозуркӯҳ» дар ин маҷмуа аз шаш шеъри алоҳида иборат аст: «Паём», «Сипос», «Сафар», «Дидор», «Начво» ва «Ниёиш.» Ин манзума ё достони гиной шеърест, ки ба сурати чорпора, катрин навишта шудааст. Мавзуи он аз ҷумлаи мавзузъҳои муҳимми ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, иборат аз ҳифзу ҳимояи муҳити инсонӣ аст. Мавзуи доғи рӯз аст. Моҳияти ин мавзузъ барои аҳли ҷомеаи мо, баъд аз масъалагузории Пешвои миллат дар арсаи байналмилалӣ, дар Конфронси

15-уми ҷонибҳои Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба тафирёбии иқлим дар шаҳри Копенгаген дақиқтар равшану ошкор шуд.

*...Аз минбари Созмони Миллатҳо
Овои расои тоҷикӣ бар шуд.
Минбар на, ки қуллаи Бадаҳшон буд,
Симург аз он даме паровар шуд.*

*Шуд боз мисоли дафтари Саъдӣ
Ба рӯйи замона дафтари Тоҷик.
Чун шарфаи рӯди кӯҳ боло шуд
Пайгоми фасехи Раҳбари Тоҷик:*

*Сад рӯди дуруд мө равон дорем,
Сарҷӯи бузург аз осмон дорем.
Мо ташна наему оташе дар ҷон
Аз сӯзиши ҷони ташнагон дорем.*

Мавзуи манзума иборат аст аз мавзуи муҳимтарини рӯзи мө, ки аз байн рафтани манбаъҳои оби баста ба лозурҳо, яъне пириҳҳо аст, ки ин як мавзуи фақат яктарафа нест, балки имрӯз ин захираҳои бузург дар тамоми дунё рӯ ба коҳиш ҳастанд, ки сабабгораш, албатта, дар баробари омилҳои қайҳонӣ, пеш аз ҳама, омилҳои табии, омилҳои инсонӣ аст. Дар шеъри «Қўҳистон», ки дар китоби «Қаламрави меҳр» дар идомаи манзуммаи «Лозуркӯҳ» меояд, ҳамин мавзӯй ба гунаи дигар давом ёфтааст.

Сарчашманиносии шеърҳои дар васфи Ватан – Тоҷикистон сурудаи Рустам Ваҳҳобзода паҳнои хеле васеъ дошта, аз адабиёти классики форсу тоҷик оғоз ёфта, бо фарогирии сурудаҳои ҳамнавъи шоирони ҷаҳон, ба шеъри устодони назми мусири тоҷик алоқаманд мешавад.

Дар эҷодиёти Рустам Ваҳҳобзода шеърҳои ҳакимонаву ҳикматомез, ашъори фарогири саргузашту хотираҳои таъриҳии мондагори ҳалки тоҷику форс, волоияти мақоми забони ноби тоҷикӣ дар мадди назар меистад. Дар шеъри «Қонуни забон» шоир даҳ моддаи манзуми худро ба истиқболи тарҳи нави «Қонуни забони давлатӣ» пешниҳод мекунад ва дар ин шеър баёни ошкоро ва ҷо-ҷо тасвирҳои шиоромезу дар айни замон шоиронаро ба кор мебарад.

*Ин забони осмонист,
Нардбони осмон аст.
Паллаҳои ояталкурсист,
Мояи рушди таъолист,
Шаҳпари андешаи олист,
Хуни озодӣ бичӯшад дарраги ҳар вожаи нобаш,
Човидон аз оби озодӣ бибояд дошт шодобаш...*

Ватандориу ватандӯстии ҳар як инсони соҳибдил аз дӯст доштани зодгоҳаш сарчашма мегирад. Устод Рустам Ваҳҳобзода низ дӯст доштани Ватан, эҳтируму садоқат ва арҷузории Ватанро аз зодгоҳи хеш, оғоз намудааст. Шоир дар шеъри «Сомонгирд» тавсифу таърихи шаҳри Душанберо бо муҳаббати беандоза тараннум менамояд. Дар қисмати ғазалиёти маҷмуаи «Қаламрави меҳр» шоир шеъре дорад бо номи «Душанбе», ки аз дирӯзу имрӯзу фардо ва аз қиблиагоҳу ҳадяи аъло будани ин шаҳр ҳадс мезанад.

*Имрӯз Самарқанду Бухорост Душанбе,
Бар тоҷики горатзада дунёст Душанбе.
Ҳатлону Бадаҳшону Ҳисори ту ҳамин чост,
Дар шаш ҷиҳати мост, ҳама чост Душанбе.*

Дар қисмати «Наврӯзнома»-и маҷмуаи «Қаламрави меҳр» шеърҳои дар бахши ҷаҳонҳои суннатӣ эҷоднамудаи Рустам Ваҳҳобзода, аз ҷумла, «Наврӯзгоҳ», «Наврӯзӣ», «Наврӯзорӣ», «Эҳён Наврӯзӣ», «Ангораҳои баҳор», «Наврӯз» (Дар ҳошияни тақвим), «Шогун Наврӯз», «Девони Наврӯз», «Парҷами Наврӯз» оварда шуда, аз таърихи кӯҳан доштани ин ҷаҳонҳои миллӣи суннатӣ ва аҷдодии мө сухан меравад. Ин аз арҷузории шоир ба арзишҳои волои маънавии миллати тамаддунофари мө гувоҳӣ медиҳад.

*Наврӯз рӯзи ҳилқати Инсон аст.
Рӯзи күшудани дари қайҳон аст...
Наврӯз рӯзи шустани лаҳҳи дил
Аз нақшҳои ботили шайтон аст...
Рӯзи заволи салтанати зулмат,
Рӯзи ҷалоли Оли Ҳурросон аст.*

Шеърҳои дар васфи Ватан – Тоҷикистон сурудаи Рустам Ваҳҳобзодаро нафароне, ки ба шеъри шоир ба дидай тақриз нигаристаанд, аз нигоҳи тарзи баёни тафаккуру таҳайюли шоирона махсуси худи ў дарёфтаанд. Масалан, Низом Қосим шеъри зеринро «бехтар аз садҳо шеъри тулониву муҷарради зиндабодӣ дар васфи Ватан» донистааст:

*Ин ба ҳақиқат бинависам, на маҷоз,
Гурбат буду шаб буду ману шамъу гудоз,
Ашке, ки ба пои шамъ резон мешуд,
Чун нақшашои ҳоки Тоҷикистон мешуд.*

Шоир дар ҳамаи жанрҳои лирикӣ, ки мавзуи асоси онҳо ишқу муҳаббат ва эҳсоси ботинии инсон аст, одатан боз ба ҳамон мавзуи марказии ашъори худ – ваҳдати миллӣ,

худшиносии миллӣ, ҳисси ватанхоҳи истиқлолхоҳӣ рӯй меорад. Ба монанди намунаҳои зерин:

*Ватан, эй будаеву нобудаи ман,
Ҳама коҳида, ноафзудаи ман.
Тани тифлони ту бедард бодо,
Ватан, эй ҷони дардолудаи ман.*

Шоир дар рубоии зерин ҳифзи якпорчагии Ватанро шарти зарурӣ дониста, чунин ибрози ақида намудааст:

*На Вахшу на Ҳуҷанду на Ҳатлон гӯям,
На Рашту Ҳисору на Бадаҳшон гӯям.
Бо ин ҳама муҳтасар саломе дорам,
Бе рӯеву риё чу Тоҷикистон гӯям.*

Мағҳуми ҳувият ва худшиносиро худи шоир Рустам Ваҳҳобзода чунин шарҳ додааст: «Барои ҳар миллате дар ҷаҳон мағҳуме пуарзиш бо номи «ваҳдат» ҳамсанг ва ҳампояи ҳувият, истиқлол, озодӣ, худшиносӣ ва ҳар арзиши дигаре мебошад... Агар мавзуъро ба сурати кулӣ матраҳ кунем, ин мавзуъ яке аз мавзуъҳои ҷовидонии адабиёт аст... Адабиёт ҳуд барои ваҳдат ва иттиҳоди инсонҳо хидмат мекунад....»

Шабех ва эзоҳи гуфтаҳои болоро дар шеъре бо номи «Ваҳдат», ки дар ин маҷмуа дар давоми шеъри «Тоҷикистон» омадааст, пайдо мекунем:

*Чист миллат?
— Ваҳдати дунёи мост,
Дӯши мо, имрӯзи мо, фардои мост.
Аз саводаш дидай мо равшан аст,
Дар ҳисораҳ ҳастии мо эман аст...
Ваҳдати миллат бақои миллат аст,
Устувор аз муддаои миллат аст.*

Шоир дар ин шеър бақои миллату давлатро аз ваҳдату яқдилӣ ва иттиҳоди ҳалқ медонад ва агар ин иттиҳод бошад, дигар ҳеч бадҳоҳи замон ва фитнаҳои айём наметавонад зарару зиёне расонад. Дар шеъри «Ҳуршеди истиқлол» ба истиқболи ба кор шурӯъ намудани Неругоҳи барқи обии Rogun, яке аз иншооти бузурги АСР – бузургтарин неругоҳи барқии Осиёи Марказӣ чунин нигоштааст:

*Зи мавҷи Ваҳш берун мешавад ҳуршеди Истиқлол,
Зиҳӣ ҷоми ҷаҳонбин дар кафи Ҷамшеди Истиқлол...
Бувад ҳар ҷарҳаи Rogun ҳариғи ҷарҳаи гардун,
Ки бо ҳар гардиши худ мекунад таёниди Истиқлол...*

Дар эҷодиёти Рустам Ваҳҳобзода андешаҳои адабию эстетикӣ ва худшиносию яқдилӣ бо роҳҳои гуногун ифода шудаанд. Мақсади асосии шоир аз гуфтани шеър баёни «дард» бошад, ин дард фарогир аст: дарди нуҳуфтai ботини инсон, ки дар симои шахсияти ғиной, яъне худи шоир зоҳир мегардад, дарди замона ва дарде, ки зодай масъулият аст. Ғарази дигар васфу тараннуми Ватани азизу биҳиштоси Тоҷикистон ва истиқполи миллию ваҳдат аст.

Шеъри «Авчи шаҳомот (Дар пойи қуллаи Исмоили Сомонӣ)»-и шоир низ аз назари ҳомили ифтиҳороти миллӣ будан ҷолиб аст. Дар ин шеър, ки ба қуллаи баландтарини Боми ҷаҳон – Қуллаи Исмоили Сомонӣ бахшида шудааст, шоир ифтиҳор аз соҳибихтиёри ва озодию комилҳуқуқии қишвар мекунад, авчи шаҳомоти он ба баландтарин қуллаи ҷаҳон мерасад:

*Қуллаи авчи шаҳомат – тоҷи Истиқполи тоҷик,
Мезанад паҳлу ба гардун қомати иқболи тоҷик.
Мезанад пар аз фазои бостон симурғи рӯҳаш,
Муттаҳид аст ин ҷаҳон гӯё ба зери боли тоҷик.*

Баҳши бештар таваҷҷӯҳангези ин шеър байти зер аст:

*Риштаҳои рӯдбораш қитъаҳоро васл созад,
Мекунад таъмири ваҳдат панҷаи салсоли тоҷик.*

Мақсади асосии шоир дар ин байти ба сулҳо оштӣ, ба ваҳдат омадани ҳалқои ҷаҳон аст.

Аз оғоз то анҷоми китоби «Қаламрави меҳр» баёнгари меҳри беандозаи шоир ба Ватан аст ва ў бо ин сарсупурдагӣ саҳми беандозае гузоштааст дар тақвияти рӯҳияи ватандӯстии насли наврас ва аҳли ҷомеа. Аз ин рӯ, бо боварии комил метавон гуфт, ки китоби «Қаламрави меҳр»-и устод Рустам Ваҳҳобзода ба Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Рӯдакӣ сазовор мебошад.



БА ҲАРФИ ВАТАН ГЎШ ДОРАД ДИЛАМ

Ватан дар харитаи дунё бо исми Тоҷикистон ва ё рангҳои парчами мо, ки муарриғари сарзамини мост, ифода мегардад. Маконест, ки дар он хуни нофи мо рехтаву дар оғӯши он ба воя расидаем. Он, ҳамчунин, ҷойи таваллуд ва зисти моро мефаҳмонад ё фаротар аз инҳо мафхумест, ки ҳар як инсон бо хирди хеш бишиносад ва бо қалби хеш дӯст бидорад. Аз ин рӯ, ба қадри обу хоки Ватан бояд расид.

Дар давраи истиқполият дар тарбияи ҷавонон то андозае пеш рафтем ва ба ин маъсала Сарвари кишварамон ва аҳли ҷомеа диққати аввалиндарача зоҳир меқунанд. Мо бояд дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбӣ дар ниҳоди ҷавонон ғояи тавассути саъю талош ва азму кӯшишу ободу зебо ва рушду тараққӣ додани ватанро ҷойгузин намуда, онҳоро дар руҳияи эҳсоси ормонҳои миллӣ, ҳудшиносӣ ва ватандӯстӣ тарбия кунем. Ба гуфтаи Максим Горкий, «Чизе аз ҳама зеботарин дар олами мо он аст, ки бо меҳнат, бо дастони пурхунари одам оғарида шудааст.»

Таҳлили андешаи ифтихори миллӣ ва давлатдорӣ моро водор соҳт, ки атрофи ин маъсала андешаҳои ифтихори миллӣ ва ватандӯстиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳем. Чунки ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ омили асосии рушди давлат ва мустаҳкам гардидани поҳои давлаторӣ мебошанд.

Омилҳои гуногуне вучуд доранд, ки ба муттаҳиддии миллат ва пойдории давлату давлатдорӣ, ифтихороти миллӣ мусоидат меқунанд, воқеан, осори донишмандону файласуфон ва ба монанди «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Балҳӣ, «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров ва амсоли инҳо метавонанд дар ташаккули ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии ҷавонон нақши муҳим бозида, онҳоро ба ободкорию созандагӣ талқину ҳидоят меқунанд.

Ватандӯстӣ дар шароити имрӯзаи мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии ҷаҳони мусоир аз ҳарвақта дида, арзиши зиёдро соҳиб буда метавонад. Аз ҷумла, дар Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оҳанги баланди меҳанпарварӣ, ки реша дар таърихи беш аз ҳазорсолаи миллати тоҷик дорад, бо руҳи замони мусоир тавъям гардида, панорамаи муборизаи озодиҳоҳонаи ҳалқи тоҷикро баҳри расидан ба соҳибистиқполӣ, ки неъмати нодиру бебаҳост, инъикос намудааст.



Марҳалаҳои таърихии муборизаҳои истиқполиятҳоҳонаи миллати тоҷик, умеду эътиқод ва эътиқод ба ояндаи дураҳшони Тоҷикистони азиз мебошад. Суруди миллӣ меҳру муҳаббати Ватанро дар қалби ҳар як ҳонанда афзун намуда, шукуӯҳу барҷастагӣ ва азamatи кишвари кӯҳанбунёди тоҷикро бештару равшантар таҷассум менамояд. Аҳаммияти таърихиву

Барно САИДОВА –
омӯзгори кафедраи
психологияи
умумидонишгоҳии
Донишгоҳи

давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи
Садриддини Айнӣ

ватанпарваронаи Суруди миллӣ, қабл аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки ваҳдату муттаҳидии ҳалқи тоҷик, якпорчагиу бақои ин марзу буми аҷодӣ, раванди бунёдкорию созандагиро баҳри пешрафту рушди бесобиқаи Тоҷикистони азиз ифода мекунад.

Бинобар ин, пос доштани арзишҳои миллӣ дар ташаккули эҳсоси ватандӯстии насли наврас нақши беназирро иҷро менамояд. Педагоги машҳури рус В.А. Сухомлинский мазмуни мағҳуми «Ватан»-ро одилона ба мағҳумҳои «инсон», «маънои зиндагӣ», «қарзи фарзандӣ», «оила», «забони модарӣ», «муҳити табиат», «садоқат» алоқаманд мекунад.

Воқеан ҳам, Ватан сарнавишту қисмати ҳар як инсон, модари мушфиқу меҳруbon ast. Агар модар моро ба дунё оварда бошад, Ватан ба сарамон дasti навозиш гузошта, барои идомаи зиндагии рангин шароиту имкон фароҳам овардааст.

Тоҷикон аз шумори он миллатҳоеянд, ки марзу буми худро дӯст медоранд ва барои ҳастии он ҷоннисорӣ мекунанд. Қаҳрамониҳои Темурмалику Шерак, Деваштичу Восеъ низ далели гуфтаҳои болоянд. Шоири номвари тоҷик, шодравон Лоиқ Шералий ибтидои Ватанро аз гаҳвора, аз шири поки модар донистааст:

**Ватан сар мешавад аз гаҳвора,
Зи шири поку аз пистони модар.
Ватан сар мешавад аз он тавора,
Ки онро соҳта дастони модар.
Ватан беҳбудии беҳрӯзии мост,
Ватан хушномию фирӯзии мост.**

Дар олам чанд муқаддасоти ҷовидонӣ ва беназир мавҷуд аст ва Модару Ватан аз ҷумлаи онҳоянд. Ҳисси волои ватандӯстӣ то дараҷаест, ки хоқашро аз таҳти Сулаймон ва хорашро аз лолаву райҳон хуштар медонанд:

**Хоки Ватан аз таҳти Сулаймон хуштар,
Хори Ватан аз лолаву райҳон хуштар.**

Аз ин байт ҷунин бармеояд, ки Ватан ифтихор, шаъну шараф, ноёбтарин неъмат ва сарвати бебаҳост, ки онро ба ҳеч ганҷе наметавон иваз намуд. Оромиву шукӯҳ ва шукуфоии Ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобаста аст. Агар Ватан орому осуда бошаду дар саросари он сулҳу субот ҳукмрон гардад, нозу неъмат фаровон мешаваду муҳаббати мардум меафзояд. Дар он ҷое ки пояҳои маънавиёт устувор набошанд, акси ин ҳол ба миён меояд.

Муҳаббат ба Ватан асосан дар давраи қӯдакӣ зуҳур мейёбад ва минбаъд дар заминаи тарбият ва омилҳои дигари муассир ташаккул мейёбад. Инсон ба ҳар зарра хоку ҳар қатра оби Ватан онҷунон дил мебандад, ки бе он наметавонад, ки хушбахту баҳтиёр бошад. Ватандӯстӣ волотарин хислати инсон ва он ифодагари садоқат ба Ватан, саъю қӯшиши ба нағъни вай хизмат кардан мебошад. Рисолати мо, омӯзгорон, аст, ки шогирдони худро дар рӯзияни ватандӯстӣ, эҳтиром ба марзу буми ниёғон тарбия намоем. Онҳоро онҷунон ба воя расонем, ки шиори ҳамешагии зиндагиашон ҷунин бошад:

**Зи ишқи Ватан ҷӯш дорад дилам,
Ба ҳарфи Ватан гӯш дорад дилам.**

ТАЪТИЛ БОСАМАР МЕГУЗАРАД

Истироҳатгоҳои бачагона ва солимгардонӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии кишвар ва берун аз онҳо барои наврасон ба фаъолият пардохтанд. Дар вилояти Суғд ҳам барои гузаронидани истироҳати бофароғати бачаҳо дар лагерҳои мактабӣ шароити мувоғиқ омода гардида, муҳити истироҳативу фароғатӣ ва бозиҳои шавқовару мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам оварда шудаанд. Ҳайати кории Маркази таҳсилоти иловагии вилоят бо мақсади шиносоӣ аз шароити мусоид ва машғулиятҳои наврасон аз фаъолияти лагерҳои наздимактабии ноҳияи Спитамен боздид намуданд. Дар лагерҳои наздимактабии ноҳияи Спитамен баҳри хушу хотирмон гузаронидани таътили тобистонаи хонандагон ҳар гуна маҳфилҳои адабииву фарҳангӣ ва бозиҳои шавқовари варзишӣ доир гардида истодааст, ки дар он хонандагон фаъолона ширкат доранд.

ТАРБИЯИ ИФТИХОРИ ВАТАНДОРӢ

Ватандӯстӣ як рукни тарбияи насли имрӯз аст, ки таваҷҷуҳи ҳамешагӣ ва ҷиддӣ ба он ҳам аз мо, ҳам аз давлат ва ҳам аз ҷомеа масъулиятро металабад. Маҳз ба ин хотир дар кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон», инчунин, «Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳқими ҳувияти миллии ҷаҷонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» ба тасвиб расидаанд. Дар низоми таҳсилот ин нуқта аз назари роҳбарияти Вазорати маориф ва илм дур намонда, ҳанӯз ҷанд сол пеш бо номи «Ифтихори ватандорӣ» китобе ба табъ расид, ки то имрӯз бо таҷдиди назар бори сеюм пешниҳоди хонандагон гардидааст. Дар робита ба мавзуи матраҳ, мо бо яке аз муаллифони китоби номбурда, доктори илмҳои таърих, Аълоҷи маорифи Тоҷикистон, узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Ҳонали ҚУРБОНЗОДА сӯҳбате доштем, ки муҳтавои онро манзури хонандагон мегардонем.



– Ватан, ватанҳоҳӣ ва ватандорӣ аз ҷумлаи муҳимтарин масоиле маҳсуб меёбанд, ки дар ҳама давру замон таваҷҷуҳ меҳоҳанд. Фикр меқунам, гояи таълифи ин китоб ҳам аз ин сарчашма манаш гирифтааст. Дуруст аст?

– Гояи ин китоб солҳои 2005-2006 бо ибтикори маорифпарвари шинохта, академик Муҳаммадулло Лутфуллоеви руи кор омада буд. Бо дастуру ҳидояти устоди арҷманд нақша ва барномаи китоб мураттаб гардид, таҳия ва таълифоти онро устод ба зиммаи ман ва дӯсти зиндаёдам, профессор Ҳасани Муродиён вогузор намуд. Ба андешаи мо, муаллифон, ин иқдом бо ду маҳсусият роҳандозӣ гардид:

1. Мусаллам аст, ки ҳама гуна ҷангӣ шаҳрвандӣ, новобаста аз хисороти иқтисодӣ, ба маънавиёти мардум таъсири манғӣ расонда, ахлоқи инсонҳоро дар ҷомеа коста мегардонад. Дар ин маврид зарур аст, ки насли имрӯз аз иштибоҳи содирнамудаи таърихӣ сабакӣ нек гирифта, хуносай мушахҳас барорад, аз раванди дигаргуншавии тамаддуни ҷаҷонӣ, ки бо суръати қайҷонӣ пеш мераవад, хуносабарорӣ намуда, бештар мутолиа кунанд, зирақии сиёсиро аз даст надиҳанд.

2. Аз ҷониби дигар, месазад, ки наврасону ҷаҷонони даврони соҳибистиколии мо ватани азизи хешро дӯст доранд. Аз таърихи гузаштаи худ оғоҳии комил дошта бошанд ва ифтихор намоянд, арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои истиқтолияти давлатиро ҳифз кунанд, дар бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати миллӣ саҳмгузор бошанд. Зеро ватан азистарин, муқаддастарин ва ноёбтарин сарвати бебаҳост. Он ифтихор, шаъну шараф, нангу номус ва эътибори мост. Ватан танҳо масоҳати як сарзамин нест. Ҳифзи марзу бүм, риояи ватандорӣ, омода будан ба адои қарзи шаҳрвандӣ рисолати ҳамешагии насли имрӯзу фардои миллат аст.

– Дар сурате, ки китоб бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо төъдоди 100 000 нусха чоп ва пешниҳоди хонандагон мегардад, имконоти истифода аз он ҳам кам нест. Лутфан мегуфтед, ки киҷо ва чӣ гуна аз он метавонанд истифода баранд?

– Бояд хотирнишон созам, ки китоби «Ифтихори ватандорӣ» бори сеюм нашр шуд ва пешниҳоди хонандагони азиз гардид. Нашри нахустини он соли 2007 бо шумораи 200 000 чоп гардида буд. Нашри дувуми китоб соли 2016 барои дарси тарбиявии хонандагони синфи 5 – ум ба төъдоди 50 000 нусха чоп гардид. Дар нашри наవбатӣ бо төъдоди 100 000 дастуру маслиҳатҳои муғиди устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, муаррихи варзида, профессор

Қаҳҳор Расулиён ба сифати ҳаммуаллиф калон аст. Ба андешаи муаллифон, интихоб ва ҷобаҷогузории мавзӯъҳо он гуна сурат гирифтааст, ки як навъ шабеҳи таълифоти оммавӣ - ахлоқист. Яъне бидуни синну сол, ҳар нафар ҳоҳишманд метавонад онро мутолиа намояд.

– **Дар китоб матн, лугат, саволу супоришиҳо воқеан, бамаврид интихоб шудаанд. Дар ҳоле ки дар бештари чорабинихои мактабӣ метавон аз он истифода бурд, оё фикр намекунед, ки танҳо ба як синф (5) равона кардан он маҳдуд бошад?**

– Бояд гуфт, ки айни ҳол имкони дар синфҳои дигар дарс додани ин фан ҷой надорад, аммо дар дарсҳои тарбияйӣ ва ҳама гуна чорабинихои беруназисинфӣ такя ба ин мавзӯъ рисолати ҳар омӯзгор аст. Омӯзгорон, новобаста аз фанни худ, бояд ин мавзӯъро меҳварию асосӣ ҳисобанд.

– **Мусаллам аст, ки истилоҳи “ватандӯстӣ” бо ибораи “Артиши миллий” иртиботи қавӣ дорад, аммо дар китоб ин мавзӯъ зикр наёфтааст, монанд ба ин, таронаҳои ҳалқӣ ба ҷашм намерасанд. Ҳол он ки фолклори мо аз ин ҷиҳат гановатманд аст.**

– “Муҳофизони фардои ватан” – бо ҷунин унвон омадааст ин мавзӯъ (нигаред ба саҳифаи 10-11, дарси 3). Мавзуи мазкур аз ёдоварии моддаи 43-и Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ мешавад: “Хифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст.”

Ҳамзамон, дар ҳамин саҳифаи китоб бо ҳонандагон тавсия дода мешавад, ки муҳофизати ватани худро аз қаҳрамонҳои достонҳои асотирию воқеӣ, ба монанди Соми Наримон, Рустам, Суҳроб, Сиёвуш, Шерак, Томирис, Спитамен, Деваштич, Исмоили Сомонӣ, Маҳмуди Торобӣ, Темурмалик, Восеъ Сафар Амиршоев, Саидкул Турдиев, Ҳодӣ Кенчаев, Ҳайдар Қосимов ва дигарон биомӯзанд, зоро аз ҳимояи ҳоки муқаддаси ватан волотар ва болотар ҷизе нест. Идомаи мавзӯъ ҳонандагонро ҳуҷдор месозад, ки онҳо, албатта, муҳофизони фардои ватан ҳастанд, ҳатман оянда бояд дар андешаи ҳимояи Мехӯн бошанд ва ин рисолатро қарзи фарзандию ҷонии худ бидонанд. Ба ҳизмати сарбозӣ рафтан, барои ҳифзи Ватан - Модар камар бастан бояд орзуи ҳар як ҷавонписари кишварамон бошад. Дар фарҷоми мавзӯъ шеъри Шоири ҳалқии Тоҷикистон, устоди зиндаёд, муаллифи Суруди миллии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ “Мо ношикастем” оварда шудааст, ки ҳонандагонро дар рӯҳияи безаволӣ ва иродату садоқат тарбия мекунад.

Дарвоҷеъ, таронаҳои ҳалқиро дар китоб ҷой надодем. Зоро бештар таваҷҷуҳи ҳонандагонро ба русуми наврӯзӣ (нигаред, дарси 31 саҳ. 113) ҷалб намудем. Матнҳои “Сабзонидани ғалладона”, “Гулгардонӣ”, “Чоршанбеи охирин”, “Идӣ”, “Борони ҳамал”, “Суманак”, “Ҷуфтбаророн”, “Бахткӯшоён”, “Ошиборон” расму русуми наврӯзианд, ки ба андешаи голиб, аз худ кардан ва ошнӣ пайдо кардани ҳонанда, баҳусус, баъди ҷаҳонӣ шудани Наврӯз ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ (нигаред, саҳ. 108-116) аҳаммияти калон дорад.

– **Тавре дар Консепсияи миллии тарбия таъкид шудааст, ҳама унсурҳои дигари тарбия маҳз ба тарбияи ватандӯстӣ иртибот доранд. Дар боло бурдани ин эҳсоси насли наврас қадом омил нақши муҳимтар дорад?**

– Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон”, ки 24.12.2022 сол таҳти №1920 қабул гардид, истилоҳи “Ватан” ҷунин шарҳ дода шудааст: “Ватан – Тоҷикистон кишвари азизу маҳбуబ барои шаҳс, ҷомеаи иҷтимоӣ ё миллии одамон, ки онҳо мансубиятшонро ба он ҳамчун шароити зарурии некуаҳволии худ медонанд.”

Ин қонун вазифаҳои тарбияи ватандӯстии шаҳрвандонро ба таври мушаҳҳас муайян карда, мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, ташкилоту иттиҳодияҳои ҷамъияти, оила ва шаҳрвандонро водор менамояд, ки барои ташаккули дарки баланди ватандӯстӣ дар тафаккури шаҳрвандон ҳисси садоқат ба ватан, омода будан ба адои қарзи шаҳрвандӣ, бо уҳдадориҳои конститутионӣ дар ҳимояи манфиатҳои ватан саҳмгузор бошанд.

– **Чунин менамояд, ки осонтарин фан “Ифтихори ватандорӣ” аст. Аммо на ҳар кас аз уҳдаи дарс додани он мебарояд. Сабаб чист?**

– Ман ба ин андешаи шумо розӣ нестам, зоро “Ифтихори ватандорӣ” осонтарин фан нест. Агар ҷунин буд, ҳар омӯзгор аз уҳдаи дарс додани он мебаромад. Барои дарс додани ин фан омӯзгороне зуруранд, ки бояд дониши мукаммали сиёсӣ, ахлоқӣ ва равонӣ дошта бошанд. Риторики варзида ва донишманди ҳамадон бошанд. Ба дарсҳо омодагии ҷиддӣ бигиранд. Омӯзиши ин фанро кори саҳлу осон надонанд. Хуб мешуд, ки дар барномаҳои таълимии такмili иҳтинос омӯзиши курси омӯзгорони “Ифтихори ватандорӣ” -ро ба роҳ монанд.

Ифтихори ватандориро дар сатҳи озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ баргузор кардан мебояд. Ташкили маҳфилҳо дар ин самт суди бештар дорад.

Мусоҳиб Саиди ФАЗЛ



ТАШАББУСИ ТОЧИКИСТОН ДАР ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ ГЛОБАЛИИ ОБ

Номвар ҚУРБОН –
номзади илмҳои
техникий, дотсент,
Хубон НАЗИРИ –
рӯзноманигор

Мусаллам аст, ки пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбешаҳр аз 10 то 13 июни соли 2024 мизбони чорабинии байналмилалии сатҳи баланд – Конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» буд. Конференсияи мазкур пас аз Конференсияи оби СММ-2023 (22-24 марта соли 2023, Ню-Йорк) ва конференсияҳои якум (20-21 июли соли 2018) ва дуюми (6-9 июни соли 2022) байналмилалии сатҳи баланди Душанбе, ҷорум ҳамоиши муҳимми сатҳи ҷаҳонӣ буда, дар доираи он 9 форум, 5 муколамаи интерактивӣ ва 18 чорабинии иловагӣ баргузор гардид.

Муҳиммияти ташабbusи ҷоруми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» дар он бармalo мегардад, ки пас аз гузашти 46 сол, маҳз дар доираи ин иқдом Конференсияи дуюми оби СММ гузаронида шуд. Ҷаврид ба зикр аст, ки Конференсияи СММ оид ба масоили об дар ҷунун сатҳи баланд ва иштироки васеи ҳукumatҳову созмонҳову коршиносон ҳанӯз соли 1977 дар шаҳри Мар-дел-Платои Ҷумҳурии Аргентина баргузор гардида буд. Аз ин рӯ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон конфронси мазкуро тоъриҳӣ унвон қарданд, зоро «он дар тоърихи Созмони Милали Муттаҳид бори дувум – баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст» ва таҳти раёсати бевоситаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Тибқи барномаи Конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», кори он 10 июни соли 2024, аз баргузории форумҳо дар гӯшаю канори муҳталифи пойтахти қишивар оғоз гардид. Аз ҷумла, Форуми Осиёи Марказӣ оид ба об ва тағйирёбии иқлум дар меҳмонхонаи «Hilton Dushanbe», Форуми Африқо оид ба об таҳти унвони «Баррасии пешрафт ва таҳияи Консепсияи оби Африқо барои давраи пас аз соли 2025» дар Китобхонаи миллӣ, Форуми Зюми минтақавии созмонҳои ҳавзвӣ дар меҳмонхонаи «Кангурт», Форуми байналмилалии пиряҳҳо бахшида ба Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо (соли 2025) дар меҳмонхонаи «Dushanbe Serena Hotel», Форуми кӯдакону ҷавонон оид ба об ва иқлум дар меҳмонхонаи «Hyatt Regency Dushanbe», Форуми бонувон ва об дар коҳи «Наврӯз», Форуми илм ва

технология дар меҳмонхонаи «Кангурт», Форуми бахши ҳусусӣ дар Осорхонаи миллӣ ва Форуми байналмилалии парлумонӣ таҳти унвони «Захираҳои об ва устувории демографӣ ба манфиати ҷавонон» дар Китобхонаи миллӣ ва инчунин, Фестивали «Об ва пиряҳҳо» дар Кӯли ҷавонон баргузор гардиданд.

Тавре аз унвони форумҳои Конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд аён мегардад, дар форумҳои

мазкур парламентарҳо, бахши ҳусусӣ, аҳли илм, бонувон, ҷавонон ва дигар гурӯҳҳои асосӣ тибқи ҳадафҳои конференсия иштирок менамоянд. Ҳадафи форумҳо эҷоди платформаи иловагӣ барои муҳокими ҷавонони масоили марбут ба об дар байнӣ қиширои гуногуни ҷонибҳои манфиатдор ё дар манотики алоҳида мебошад. Форумҳо имкон доданд, ки ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла, бонувон, ҷавонон, гурӯҳҳои касбӣ, олимон, бахши ҳусусӣ ва умуман, тасмимгирандагону истифодабарандагони об дар татбиқи рӯзномаи об бо таваҷҷӯҳ ба тақвияти фаъолият ва шарикӣ дар соҳаи об, сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ҷалб



**WATER
ACTION DECADE**
2018-2028
TAJIKISTAN

карда шаванд. Мұхокимақо, хulosсақо ва қарорхой воқеі ва мувофиқ ба Конференсияи сеюми байналмилалии сатқи баланд ва баррасии Рұзномаи 2030 оид ба рушди устувор, аз үзілдік, ба Қазақстандың тәжірибелі 6-уми Рұшды Устувор мусоидат менамоянд. Форумхой болозикр имкон фароҳам овардан, то дар онқо натичақои Конференсияи оби СММ-2023 ва Конференсияхи якуму дуюми оби Душанбе мавриди баррасың қарор гиранд. Дар ҳар як ғаласаи хотимави натичақо аз форумхо ва ҳүчтатхои никой пешниҳод карда шуданд.

Форуми бонуғон өзінде бо ширкати занони 27 давлати дунё баргузор гардида, ҳадафи мемлекеттің он дастигіри татбиқи ҳадафхо ва вазифақои Дағсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», баррасии пешрафти Конференсияи оби СММ-2023 бо тавағчұхы хосса ба татбиқи Рұзномаи об ва муайян кардани монеаю имконоти вобаста ба ичрои үхдадориҳои дар Рұзномаи об муайяншуда мебошад. Дар форуми мазкур намояндагони Муколамаи занони Осиёи Марказӣ, коршиносони соҳаи захираҳои об ва масоили баробарии гендерӣ, инчунин, намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Дар умум, форум платформа барои занони фаъол ва коршиносони соҳаи об, коршиносони ҳуқуқи гендерӣ, чомеаи коршиносон, ҳукуматхо ва созмонҳои байналмилалии рушд барои арзёбии пешрафт дар ичрои үхдадориҳо ва тавсияҳои Форуми оби занон дар соли 2022 мебошад.

Форуми кӯдакону ҷавонон оид ба об ва иқлими аз ҷониби UNICEF дар Тоҷикистон ташкил гардида, ҳадаф аз баргузории он суръат бахшидан ба татбиқи Ҳадафхои рушди устувори марбут ба об то соли 2030 маҳсуб мешавад. Форуми мазкур барои ҷавонон майдоне фароҳам овард, ки дар мунозираҳо ва ташаббусҳо барои ҳалли масоили обу иқлим иштирок намоянд. Дар Форуми кӯдакону ҷавонон оид ба об ва иқлим «Баррасии амали ҷавонон – Үхдадориҳо ба амал» барои арзёбии пешрафт дар ичрои үхдадориҳои ихтиёри, аз үзілдік, масоили марбут ба ҷалби ҷавонон аз ҷониби давлатҳои гуногун, минчумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни Конференсияи оби СММ-2023 тарҳрезӣ гардиданд.

Форуми пиряҳҳо олимон, коршиносон, намояндагони кишварҳои гуногун ва ҷонибҳои манғиатдорро баҳри баррасии масоили марбут ба баланд бардоштани сатқи огоҳӣ аз тағиیرот дар криосфера дар шароити тағиیرёбии иқлим ва гармшавии глобалии иқлим ба ҳам ҷамъ овард. Дар ҳошияни форум қарорхо оид ба баланд бардоштани сатқи огоҳонии минбаъда дар доираи Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо, Рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо дар соли 2025 ва инчунин, пешниҳоди Ҳаритаи роҳ ҷиҳати баргузории Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо ва Рӯзи байналмилалии пиряҳҳо дар соли 2025 қабул гардид.

Форуми байналмилалии парлумонӣ бо мақсади татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақши фаъол доштан дар ҳалли мушкилоти марбут ба об дар сатқи парлумонҳои давлатҳои ҷаҳон, алалхусус, минтақаи Осиё ва Үқёнуси Ором аз ҷониби Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он вакилони парлумонҳои беш аз 20 давлат, аз үзілдік, Ҷопон, Түркія, Қазоқистон, Туркменистон, Ўзбекистон, Покистон, Беларус, Озарбойҷон, Гурҷистон, Малайзия, Арманистон, Австрия, Босния ва Ҳерсеговина, Молдова, Непал, Руминия ва намояндагони минтақавию ниҳодҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. Зимни баргузории форум масоили тавонмандсозии занон, ҷавонон, баробарии гендерӣ, устувории демографӣ, камбизоатӣ, норасони об ва тағиیرёбии иқлим, инчунин, роҳҳои ҳалли татбиқи иқтидори пурраи занон тавассути сиёсати оилавӣ, таҳқими шарикӣ ва суръат бахшидан ба амалҳо барои ноил шудан ба Рұзномаи 2030 ва табодули таҷриба барои баланд бардоштани огоҳӣ ва саҳмгузорӣ оид ба рушди устувор матраҳ гардиданд.

Форуми Осиёи Марказӣ оид ба об ва тағиирёбии иқлими. Ҳадафи форум ба ташвиқи давлатҳои Осиёи Марказӣ барои муттаҳид кардани талошҳо ва тақвият бахшидани ҳамкориҳо дар самти ноил гардидан ба устувории об ва мутобиқшавӣ ба тағиирёбии иқлим барои таъмини суботи минтақа ва таҳқими ҳамкорӣ дар минтақа тавассути беҳбуди муколамаи минтақавӣ байни ҷонибҳои манғиатдор ва тасмимгирандагон оид ба идоракуни ҳамкориҳои об ва иқлим ва коҳиши хатари оғатҳо дар Осиёи Марказӣ, пешбурди сиёсати огоҳона дар бораи хатарҳо, нақшаҳои мутобиқсозии миллӣ ва чораҳои коҳиш додани хатари

офатҳои табиӣ ва густариши ҳамкории минтақавӣ ва табодули маълумот оид ба об, муҳити зист ва коҳиши хатари офатҳои табиӣ равона гардидааст.

Форуми созмонҳои ҳавзаӣ. Ҳадафи форум аз ташаббуси сеюми Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон – Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об (соли 2013) бамеояд, ки ба пешбурди принсипҳои ҳамгириони идоракунии захираҳои об ва рушди ҳамкорӣ байни намудҳову миқёсҳои муҳталифи ташкилотҳои идоракунии ҳавзавӣ баҳшида шудааст. Маврид ба зикр аст, ки тибқи Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон (2.04.2020, №1688), дар кишвар идоракунии ҳавзавии захираҳои об ба роҳ монда шуда, дар ҳудуди ҷумҳурий 5 минтақаи ҳавзавӣ (Сирдарё, Зарафшон, Панҷ, Вахш, Коғарниҳон) муқаррар карда шудааст. Аз ин рӯ, форуми мазкур платформаи нодири минтақавиеро фароҳам овард, ки дар он соҳторҳои идоракунии ҳавзахо, шуроҳо ва ташкилоти давлатӣ тавонистанд, мубодилаи таҷриба намоянд ва қадамҳову самтҳоро барои таҳқими идоракунии ҳавзахо дар минтақа дастҷамъона муйян созанд.

Форуми Африқо оид ба об аз ҷониби Комиссияи Иттиҳоди Африқо, Шурои вазирони оби Африқо, Ҷумҳурии Арабии Миср ва Ҷумҳурии Сенегал бо мақсади баррасии таҳлили пешрафт дар татбиқи мавқеи умумии Африқо ва паёмҳои асосӣ дар Конференсияи обии СММ-2023 баргузор гардид. Forum ба ҷонибҳои манфиатдор имкон дод, то корҳои нотамомро муйян кунанд ва мавзӯъҳои навро дар баҳши обрасонӣ ва беҳдошт дар Африқо таҳия намоянд. Муҳокимаҳо дар forum, инчунин, ба таҳия ва ташаккули Консепсияи оби Африқо барои давраи баъд аз соли 2025, ки ба эҳтиёҷоти воқеии Африқо ҷавобгӯ аст, мусоидат менамоянд. Ҳадафи ниҳоии forum ҳамгириони үнсурҳои Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» дар рӯзномаи баъдӣ дар давраи пас аз соли 2025 барои татбиқи ҳамоҳангшуда ва идоракунии самараноки захираҳо мебошад.

Форуми баҳши ҳусусӣ бо иштироки беш аз 100 коршиносу мутахассиси соҳаи обу иқтимим ва доираҳои соҳибкорию сармоягузорӣ баргузор гардид. Forum мазкур барои таҳқими эҷоди имконот ва бозорҳои тиҷоратӣ тарҳрезӣ шудааст, ки мустақиман ба пешрафт, ба сӯи Ҳадафи 6-уми Рушди Устувор, яъне об ва беҳдошт дар минтақаи Осиёи Марказӣ мусоидат менамояд. Дар ҷараёни forum роҳбарони ҳукуматҳо ва доираҳои тиҷоратӣ лоиҳаҳои эҳтимолии баҳши ҳусусӣ ва шарикӣ давлат ва баҳши ҳусусиро, ки метавонад дар минтақаи Осиёи Марказӣ зуҳур намуда, муваффақ шаванд, баррасӣ намуданд. Инчунин, дар forum таваҷҷӯҳ ба қарордодҳо ва созишиномаҳои мушаххасе равон гардид, ки ҷараёни муомилоту сармоягузории ҳусусиро суръат баҳшида, сатҳи зарурии мониторинг, шаффоғият ва ҳисоботдиҳӣ барои таъмини мувозинати мувоғиқ байни рушди иқтисодӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳити зистро таъмин менамоянд.

Форуми илм ва технология барои намояндағони муассисаҳои илмии пешрафтаи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ бо мақсади таҳқими равобиту табодули иттилооти илмӣ баҳри фароҳам овардани фазои мусоид барои тадқиқоти байнинститутсионалӣ ва байнисоҳавӣ дар оянда доир гардид. Forum идомаи Конференсияи дуюми минтақавӣ байни муассисаҳои илмӣ мебошад, ки аз ҷониби Лоиҳаи минтақавии USAID оид ба захираҳои об ва муҳити осебазир дар Осиёи Марказӣ моҳи июни соли 2023 доир гардида буд. Ҳадафи форуми мазкур муттаҳид кардани олимону донишмандон ва муҳаққиқон, коршиносони саросари ҷаҳон барои табодули иттилоот, таҷрибаи пешқадам ва натиҷаҳои тадқиқот барои ҳалли мушкилоти марбут ба об дар Осиёи Марказӣ мебошад.

Фестивали «Об ва пириҳҳо» бо мақсади баланд бардоштани сатҳи оғоҳии ҷомеа дар бораи арзиши об ҳамчун манбаи ҳаётан муҳим ва пириҳҳо ҳамчун манбаи асосии оби нӯшокӣ, инчунин, зарурати ҳифзи онҳо барои наслҳои оянда баргузор гардид. Фестивали мазкур сиёsat ва таҷрибаи Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешсаф дар пешбурди масоили об дар Рӯзномаи ҷаҳонӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба Қатъномаи СММ (A/RES/77/158) оид ба эълон намудани соли 2025 ҳамчун Соли байналмилалии ҳифзи пириҳҳо, ки барои инсоният дар ҳалли масъалаҳои марбут ба тафтиғи иқтимим, ҳифзи пириҳҳо ва рафғои камбуди об дар сайёра мухимму саривақтӣ аст, нишон дод. Зоро раванди коҳишёбии пириҳҳо ва мушкилоти норасони оби нӯшокӣ муҳимтарин масоили сатҳи ҷаҳонӣ буда, дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт хеле назаррасанд ва захираҳои обио (глатсиологӣ, лимнологӣ, потамологӣ), имконоти гидроэнергетикии кишвар барои расидан ба ин аҳдоф заминаҳои бунёдиро фароҳам овардаанд.



ИМЛОРО МУШКИЛ НАСОЗЕМ

Имлои забони тоҷикӣ аз замони Иттиҳоди Шуравӣ то ба даврони Истиқлол масири пурпечутоберо тай карда, бо тақозои давру замон ва дигар шудани хат, яъне гузаштан аз алифбои арабибунёди тоҷикӣ ба алифбои лотинӣ ва баъдан ба алифбои кириллӣ борҳо тағиیر пазируфтааст. Соли 1930 Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ тасдиқ гардид, ки навишти қалимаҳоро бо хатти лотинӣ инъикос мекард. Баъдан, соли 1953 қоидаҳои имло бо хатти кириллӣ мураттаб гардида, соли 1959 дар асоси он «Луғати орфографӣ» нашр шуд.

Холмурод ФИЁСПУР –
омӯзгори МТМУ-и №6,
ноҳияи Шамсиҷдин
Шоҳин

Бо тағиир ёфтани навишти бисёр қалимаву таркибҳо қоидаҳои имло соли 1953 таҳрир гардида, соли 1972 аз нау «Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик» қабул гардид. Ба шарофати қабул гардидани «Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 22-юми июли соли 1989 қоидаҳои имло ва алифбои забони тоҷикӣ таҷдиду баррасӣ гардида, баъди муҳокимаи умумиҳалқӣ 3-юми сентябри соли 1999 таҳти №355 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қабули «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» ба тасвив расид. Баъди 20 сол бо талаботи давр ва муносибатҳои иҷтимоӣ 5-уми октябрини соли 2009 таҳти №553 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расид. Баъдтар «Қоидаи имлои забони тоҷикӣ» бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми октябрини соли 2011 таҳти №458 қабул гардида, то соли 2021 хидмат кард. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» аз 30-юми июни соли 2021, №268 ба тасвив расида, носаҳехию нофаҳмиҳо ва масъалаҳои баҳсноки навишти баъзе қалимаҳоро, ки дар «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и пештара мавҷуд буданд, аз байн бурд. Вале баҳсҳо атрофи баъзе паҳлуҳои имло ҳанӯз ҳам идома доранд.

Мехостам, ҳамчун омӯзгор ва як фарди соҳибзабон ҷанде аз мушоҳидаҳои худро аз ҳаёти рӯзмарраи мардум роҷеъ ба имлои забони тоҷикӣ иброз намоям.

Боре шоҳиди суҳбати ду нафар собиқадори меҳнат будам, ки атрофи ному насаби тоҷикӣ баҳс мекарданд. Яке мегуфт, ки бисёр хуб шуд, ки имрӯз аз «пуф»-у «туф», «ов»-у «ев», «ович»-у «евич» (манзураш, пасвандҳои насабсози русӣ буд) ҳалос шудему ба фарзандонамон ному насаби тоҷикӣ мегузорем. Охир, забони мо ҳеле қадимаву бой асту эҳтиёҷ ба шакли русии насаб надорем. Насабу номи падар бо ифодаи тоҷикӣ чӣ қадар гӯшнавозу зебост: Ниёзӣ, Шарифзода, Раҳимиён, Ғиёспур, Баҳромдуҳт, Аҳмадниё, Ҳамдамёр. Дигаре бошад, ибрози нигаронӣ мекард, ки баъзан ба дуҳтарон низ насаби писарона мегузоранд, ки писар ва ё дуҳтар будани он шахсро фаҳмидан душвор аст. Масалан, Ноҳид Зайналпур, Муҳаббат Ҳочипур, Нилуфар Пуриброҳим. Ба касе пӯшида нест, ки толибилимон бисёр қунҷков мешаванд. Рӯзе як шогирдам аз ман пурсид:



– Устод, ҷаро дигар қалимаҳои муаллим, адаба, шоираро бояд истифода набарему ба ҷои онҳо муаллим, адаб ва шоир гӯем?

– Ин қалимаҳо аз забони арабӣ иқтибос шудаанду пасванди -а ҷинси занонаро ифода мекунад. Дар забони тоҷикӣ бошад, ҷинсият вуҷуд надорад. Бинобар ин, дар имлои забони тоҷикӣ ҷинсияти ғрамматикии қалимаҳои иқтибосӣ кор бурда намешавад, – ҷавоб додам ман.

Шояд аз ин ҷавоб қонеъ нагардид, ки боз пурсид:

– Магар мо метавонем, ки минбаъд ба дуҳтарон ба ҷои Адиба, Шоира номи Адиб, Шоир гузорем? Охир, ба писарон Ҳалим, Салим, Ҳамид ном мегузоранду ба дуҳтарон Ҳалима, Салима, Ҳамида.

Албатта, инро метавон қунчковии қӯдаконаи хонандаи мактаб унвон кард, вале мунсифона бояд гуфт, ки бо иваз кардани ин қалимаҳо, яъне партофтани пасванди –а ба хотири ҷинсияти қалимаҳои иқтибосӣ дар имлои забони мо ягон тағйироти куллӣ ба амал намеояд. Ва баръакс, дар имлои забони мо мушкилоти зиёде мавҷуд асту ҳалли ҳар чи зудтари онҳо зарур аст. Барои мисол, алифбои забони тоҷикро гирем. Агар даврони шуравиро як сӯ гузорему ба имлои забони тоҷикӣ дар даврони Истиқбол назар қунем, мебинем, ки он се маротиба тағйир ёфтааст, вале дар номгузории ҳарфҳои алифбои забони тоҷикӣ то имрӯз ба як ҳулосаи аниқ наомадаем. Гоҳо ҳарфҳои *к*, *л*, *м*, *н*, *р*, *с*-ро *ка*, *эл*, *эм*, *эн*, *эр*, эс ном мебарему гоҳи дигар *ке*, *ле*, *ме*, *не*, *ре*, *се*. Ё ки ҳамсадои ҳалқии ъ-ро ҷаро сакта номем? Охир, он дар ҳатти алифбои ниёғон бо номи *айн* зикр мешуд. Маълум аст, ки сакта номгузорӣ шудани он тарҷума аз забони русӣ - твёрдый знак, яъне, алломати сакта аст. Дар забони тоҷикӣ бошад, он алломат не, балки ҳамсадои бечаранг асту собиқаи ҳазорсола дорад. Агар онро дар ҳамон шакли классикиаш «ҳарфи айн» ном мегузоштанд, хуб мешуд.

Дар «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и соли 2011 ҳарфҳои «ӣ» ва «ӯ»-ро барои фаҳмотар шудан «и-и дароз» ва «ӯ-и дароз» номгузорӣ карда буданд, вале дар имлои нав сифати онҳо ихтисор гаштаву дар шакли «ӣ» ва «ӯ» навишта шудаанд. Мураттибон дар банди 3-юми «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ»-и нав ҳарфҳои у ва ӯ-ро бо истилоҳоти «у-и ноустувор», «ӯ-и устувор» ва «ӯ-и устувори дароз» ном бурдаанду дар банди 4-ум ҳарфҳои «и» ва «ӣ»-ро «и-и ноустувор», «и-и устувор» ва «и-и устувори дароз» (шояд «ӣ-и устувори дароз» бошад) номбар кардаанд. Ба фикри банда, аз ин қадар истилоҳи зиёдро ба кор бурдан, агар ҳамон истилоҳоти имлои соли 2011 (ӯ-и дароз, ӣ-и дароз) ба кор мерафт, барои соҳибзабонон, ҳусусан, омма фаҳмотар буд.

Агар ба таърихи забони адабии тоҷикӣ нигарем, мебинем, ки се ҳарфи у мавҷуд будааст, ки онҳоро бо вови маъруф (нӯр, дӯр, тӯт), вови маҷхӯл (шӯр, зӯр, бӯр) ва бо нишонаи пеш (шутур, бузург, дуруст) ифода мекарданд. Аз ин бармеояд, ки вови маъруф ва вови маҷхӯл ҳар ду бо як ҳарф - вов ифода гардида, ӯ- и дарозро мефаҳмониданду у-и кӯтоҳ бо нишонаи пеш ифода мейёфт. Ин далелҳо нишонаи он аст, ки фарқияти сифатии вови маъруф ва вови маҷхӯл пеш аз давраи ташаккули забони адабии тоҷикӣ аз байн рафтааст ва дар натиҷа ҳар ду як овоз – ӯ-и дарозро ифода мекарданд. Бесабаб нест, ки талаффузи мардум, махсусан, лаҳҷаҳои ҷануби қишиварамон бо талаффузи забони адабии классикий пурра мувофиқат мекунад. Масалан, ҳангоми талаффузи қалимаҳои шутур, бузург, гурусна, густурда дар лаҳҷаи ҷануб «у» моили ихтисоршавӣ буда, қарib талаффуз намешавад, вале дар қалимаҳои мавзӯъ, мавҷӯд, қабуд он равшану возеҳ талаффуз мешавад. Агар мо вови маъруф ва вови маҷхӯлро бо ҳарфи ӯ - и дароз, чи тавре ки дар алифбои ниёғон бо вов ифода гардидаанд ва нишонаи пешро бо у- и кӯтоҳ ифода намоем, он гоҳ ба нофаҳмиҳое, ки дар ифодай ӯ- и дарозу у- и кӯтоҳ ба амал омадаанд, хотима ҳоҳем бахшид. Дар муассисаҳои таълимии қишивар дар синфи 7-ум фанни алифбои ниёғон таълим дода мешаваду хонандагон бо ҳат ва имлои матни классикий шинос мегарданд. Онҳо мушоҳида мекунанд, ки дар алифбои ниёғон қалимаҳо, ки «ӯ» доранд, бо вов навишта мешаванду дар ҳатти имрӯза баъзе аз онҳоро бо «у» менависем ва дурангири пай мебаранд. Ин ба монанди «як бому ду ҳаво» мебошад. Илова бар ин, ҳангоми ҷӯди шеър дар вазни арӯз мушкилӣ пеш меояд. Ҳуд қазоват фармоед, ки шоирони классики мо дар ашъори ҳуд вови маъруfu вови маҷхӯlро ҳамчун ӯ-и дарoz бо ҳам қофия бастаанд, вале ҳеч гоҳ у- и кӯtoҳro бо ӯ-и дарoz ҳамқofия накардаанд. Зоро ҳосияти фарқунандаи ин садонокҳо ҳаминро талаб менамояд. Мувофиқи имлои нав «ӯ» ҳоси забони тоҷикист ва танҳо дар қалимаҳои тоҷикӣ меояду дар қалимаҳои ғайритоҷикӣ бояд истифода нашавад. Пас, ҳар як шахс, чи омӯзгору чи хонанда, чи коргару чи дəжкон, бояд этимологияи вожаҳоро донад, дар акси ҳол ба мушкилӣ мувоҷеҳ мешавад. Агар имрӯз мо низ чун дар алифбои ниёғон «ӯ»-ро на танҳо дар қалимаҳои тоҷикӣ, балки дар қалимаҳои иқтибосӣ низ истифода мебурдем, беҳтар мебуд. Албатта, ин фикри шахсии банди аст, олимону забоншиносон инро боз беҳтар медонанд. Ин ҷо меҳостам аз устод С. Айнӣ ёдовар шавам, ки барои истифодаи қалимаҳо дар навиштаҳои

хеш дақиқназар буданд ва бисёр эҳтиёт мекарданд. Он кас нақл мекунанд, ки вақте аз забони як шахси одӣ мешунаванд, ки «то ба бом намак напошӣ, напояд», баъд ин калимаро дар эҷодиёташон истифода бурдаанд. Устод С. Айнӣ мегӯянд: «Ман то он вақт дар навиштаҳои худ калимаҳои «пойдор, нопойдор»-ро кор фармоям ҳам, аз тарси он ки омма намефаҳманд, «напояд» -ро кор намефармудам.» Аз ин рӯ, гумон мекунам, ҳангоми ворид намудани тағириу иловаҳо ба имлои забони тоҷикӣ фикри ҳамаи қишири чомеаро ба назар гирифтсан зарур аст.

Хуллас, бояд ба Қоидаҳои имло арҷ гузашта шаваду меъёрҳо риоя гарданд. Агар дар матбуот, дар муассисаҳои таълимиӣ ва дар китобҳои дарсиву бадеӣ меъёри ягона риоя карда нашаваду ҳар ки мувофиқи салоҳиди худ нависад, дарҳам-барҳамӣ бештар гардида, боиси нофаҳмиву мушкилии зиёд ҳоҳад гашт.

Дар асоси «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» (соли 2021) «Фарҳанги имло» таҳия мешавад. Хуб мебуд, ки он қабл аз чоп ба баррасии мардум пешниҳод гардад, то онҳо фикру мулоҳизаҳои худро атрофи ин фарҳанг баён доранд. Ҳусусан, пешниҳоди олимону омӯзгорон ва онҳое, ки ба таълиф ва таҳrir сарукор доранд, ба назар гирифта шавад, аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд. Чи тавре ки мегӯянд: «Ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.» Он вақт мумкин аст, ки «Фарҳанги имло»-и нав 8-10 сол не, балки 40-50 сол хидмат кунад.

РАШТ: 150 ХОНАНДА ДАР КАМАРОБ

Тавре аз Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳияи Рашт ба мо иттилоъ доданд, дар дараи Камароби ноҳия лагери истироҳатӣ барои мактаббачагон ба фаъолият оғоз намуд. Дар он 150 хонанда дар се давр ба истироҳат фаро гирифта мешавад. Дар маросими кушодашавии истироҳатгоҳ раиси ноҳияи Рашт Зарина Идизода гуфт, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри бофароғат гузаштани таътили тобистонаи хонандагон тадбирҳои муассир андешида, ташкили лагерҳои мактаббачагон дар мавзеъҳои хушбоду ҳавои ҷумҳурий бо тамоми шароити муосир таъмин, аз ҷумлаи онҳо мебошад.

«Шумо дар ин ҷо таътили тобистонаро бофароғат гузаронида, бо неруи тоза ба соли нави хониш омодагӣ дид, ҷавобан ба ғамҳориҳои давлату Ҳукумати мамлакат дар мактаб бояд бо дониши хубу аъло таҳсил намоед. Тавре Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъқид менамоянд, насли наврас бояд барои аз худ намудани дониш ва қасбу ҳунар аз тамоми имкониятҳои мавҷудаи таҳсил истифода барад. Фардои дураҳшони Тоҷикистон аз хубу аъло хондани шумо дар мактабу донишгоҳу донишкадаҳо ва дар оянда мутахассисони баландихтисос шуданатон вобастагӣ дорад», - афзуд Зарина Идизода.

Дар истироҳатгоҳ утоқҳои хоб, бунгоҳи тиббӣ, ошхона, китобхона, майдончаҳои варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонида шуда, баҳри босамар гузаштани вақти хонандагон баргузории ҳар гуна бозиҳои шавқовари зеҳниу варзишӣ ва ташкил намудани барномаҳои фарҳангӣ – фароғатӣ ба нақша гирифта шудааст.

Ёдовар мешавем, ки бо мақсади таъмини ҳаёти осоиштаи кӯдакон ва риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо, дар руҳияи меҳру муҳаббат ба Ватан ва ҳамчун насли солиму созандаги тарбия намудани онҳо ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати кӯдакон ва наврасон қарори даҳлдор ба тавсив мерасад.

Хотиррасон мешавем, ки 27 феврали соли равон Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2024» ба тавсив расид, ки дар асоси он дар мамлакат барои хонандагон истироҳатгоҳҳои мавсимиӣ беруназшаҳрӣ, варзишӣ-солимгардонӣ ва наздимактабӣ ташкил гардидааст.

Рӯҳсораи НУР,
АМИТ «Ҳовар»

ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ФАҶОЛИ ТАҶЛИМ ДАР ДАРС

Дар замони мусосир зарурат ва аҳамияти омӯзиши фанни таърихи ҳалқи тоҷик бештар гардидааст, зеро барои ҳифзи якпорчагии марзу буми кишвар, ба ҷо овардани эҳтируму садоқат ва арҷузорӣ ба арзишу дастовардҳои ниёгон, тақвияти ҳисси инсондӯстиву меҳанпарастӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, рӯ овардан ба таърихи ҳалқи тоҷик, омӯхтанду аз он сабақ гирифтан вазифаи ҳар як шахси ватандӯст аст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби худ «Тоҷикон дар оинай таъриҳ» қайд кардаанд: «Имрӯз мардуми кишвар ба ҳудшиносӣ ва барқарор кардани хотираи таърихии ҳеш беш аз пеш ниёз дорад. Мо бояд аз таърихи гузашта сабақ гирем ва барои ваҳдати комили миллӣ корҳои бузургери ба анҷом бирасонем.»

Ҳадаф аз омӯзиши фанни таърихи ҳалқи тоҷик дар муассисаҳои таълимӣ, оғаҳӣ ёфтани хонандагон бо таърихи гузаштаи ҳалқи тоҷик, ташаккули ҷаҳонбинию ҷаҳонфаҳмӣ, тарбияи тафаккури таъриҳӣ, ҳисси ватандӯстию ҳештанишиносӣ, инсонпарварии башардӯстӣ, эҳсоси шаъну шарафи одамӣ ва омода намудани онҳо ба ҳаёти мустақилона мебошад. Вобаста ба ниёзи хонанда имрӯз омӯзгор вазифадор аст, ки ба онҳо барои омӯзиши таърихи ватан ёрии амалӣ расонад ва дар ин росто, хонанда низ бо иҷрои вазифаи ҳеш маводи таълимии пешниҳодшударо саривақт аз ҳуд созад. Омӯзгоронро зарур аст, дар замони мусосир ҷиҳати таълиму тарбияи насли созандаву ҷӯдкор, босалоҳият, пеш аз ҳама, маҳорату малакаи ҳешро такмил дода, дар раванди таълим, истифода аз методҳои мухталиф, ба натиҷаи баланди донишандӯзӣ ва ба шахси комили ҷомеа табдил ёфтани хонандагон ноил гарданд. Ҕиҳати расидан ба ҷунин ҳадафҳо ҳар як омӯзгор дар робита ба рисолати ҳеш бояд пайваста кор барад. Дар ин маврид суханони мутафаккири бузурги Чин Конфутсийро бояд ёдовар шавем, ки ҷунин гуфта буд: «Омӯзгори ҳақиқӣ ҳамон шахсест, ки пайваста меомӯзад ва ҳамарӯза аз болои ҳуд кор мекунад»...

Омӯзгорон мекӯшанд, то дар асоси мушоҳидаю таҳқиқ ҳар як мавзӯро аз нигоҳи илм асоснок намуда, ба хонандагон омӯзонанд. Аз натиҷаи таҳқиқот бармеояд, ки навъҳои дарс вобаста ба мазмун, моҳият, тавсифу тарзи сурат гирифтан мухталифанд – лексионӣ, амалӣ, санчишӣ, семинарӣ, ҷамъбастӣ, такрорӣ, омехта, факултативӣ, дарс-конференсия, дарс-экскурсия ва ҳоказо. Дар ҳамаи навъҳои дарс омӯзгор нақши асосӣ мебозад. Айни замон олимону муҳаққиқони риштai педагогӣ ва омӯзгорон равишу усулҳо ва методҳои мухталифи самаранокии таълимро мечӯянд ва ҷиҳати ба ҳадафҳои таълимину тарбияии ба нақша гирифтai ҳеш расидан ин усулҳоро аз рӯи фаҳмиш истифода менамоянд. Методи таълим (аз юнонӣ *methodos*-роҳ, тарз, тарик) банизомоварии фаъолияти омӯзгор ва хонандагон аст, ки ба ноилгардии мақсади гузошташудаи омӯзиш равона карда шудааст, А.С.Громсева дар ин бобат ҷунин қайд мекунад: «Методҳои таълим тарзҳои фаъолияти якҷояи муаллиму талабагон мебошанд, ки барои ҳалли вазифаҳои таълим нигаронида шудаанд.» Муаллифони «Модули таълимии курсҳои омӯзиши омӯзгорони фанни забони тоҷикӣ оид ба гузариши муносибатҳои босалоҳият дар таълим» муҳаққиқон – Қ.Муҳторӣ ва Ф.Мирзоёров дар ҳусуси мағҳуми методи таълим ҷунин ибрози ақида намудаанд: «Методҳои таълим тарз ва воситаҳои самарабахши фаъолияти омӯзандагии омӯзгору хонандагон нисбат ба инкишофи қобилияти фардии хонандагон, доираи назар ва дар онҳо ҳосил қуондани дониш, маҳорат ва малакаҳо мебошанд.»

Гуфтан ҷоиз аст, ки методҳои омӯзишро бе усулҳои дохилии он тасаввур кардан имконнопазир аст. Үмуман, методҳои таълим хеле зиёданд. Ҳар як омӯзгор вобаста ба малакаву маҳорати ҳеш онҳоро ҷиҳати самаранокии натиҷаи дарс ва барои ба ҳадафҳои



**Манучехра
ЧУМҲАҲОНОВА –
мудири кафедраи
методикаи
таълими
фанҳои ҷамъиятӣ-
гуманитарии
ДҶТИБКСМ**

таълимини тури тарбиявии ба пеш гузашта расидан мавриди истифода қарор медиҳад. Истифодаи методҳои интерактивӣ дар ҷараёни дарсҳо дар замони муосир айни муддаост. Мағҳуми «интерактив» англисӣ буда, «inter»- тарафайн ва «act» - фаъолият карданро ифода менамояд. Дар раванди амалишавии методи мазкур принципҳои тақсимоти баробари имконоти таълим, озодии баён, масъулиятшиносӣ, тағирии нақшҳо (омӯзгор-роҳбалад), фароҳам овардани фазои мусоиди таълимӣ ва истифодаи арзёбии ташаккулдиҳанда бояд ба эътибор гирифта шаванд.

Низоми таълими интерактивӣ ҳамкориро дар таълим тақозо карда, ҳаллу фасли масъалаҳо тавассути муҳокима ва хулосабарорӣ дар гурӯҳҳои дунафара ва чор-панҷнафара сурат мегирад. Яъне ҳамкорӣ ҳангоми азхудкунии донишҳои нав, ноил гаштан ба мақсаду натиҷаҳои таълим аст. Ин ҳамкорӣ дар муоширати байни омӯзгор ва хонанда, хонанда ва хонандагон зоҳир мегардад. Дар методи интерактивӣ усулҳои гуногун, аз қабили кори фардӣ, кори гурӯҳӣ, тартиби «Кластер», «Диаграммаи Венн», «Рӯзномаи дубахша», «Ҳаритаи хирад», «Шаршара» ва истифодаи онҳо дар лаҳзаҳои мувофиқи дарс мушоҳида мешавад.

Кластер (маънояш «хӯша», «шоҳча») усули гирдоварии андешаҳои хонандагон доир ба ягон мавзуъ, мағҳум буда, дар шаклҳои гуногун тасвир меёбад. Хонандагон андешаҳои баёншударо дар як ҷой гирд оварда, дар баробари шунидани онҳо боз ба таври аёни бо онҳо шинос мегарданд. Ҳадафҳои асосӣ – гирдоварии андешаҳои хонандагон, фароҳам овардани вазъияти ҷустуҷӯ, тақвияти малакаҳои баёни муҳтасари фикр ва ғайраро дар бар мегирад.

Қадамҳо:

1. Дар маркази таҳтаи синф (ё варақаи сафед) давра кашед;
2. Дар доҳили давра мавзуъ, мағҳум ва ё қалимаи асосиро нависед;
3. Оид ба мавзуъ, мағҳум ва ё қалимаи асосии овардашуда ба хонандагон савол диҳед;
4. Аз хонандагон ҳоҳиш кунед, ки андешаҳои ҳудро дар атрофи мавзуъ, мағҳум ва ё қалимаи асосӣ нависанд;
5. Хонандагон байни андешаҳо иртиботи мувофиқро барқарор намуда, ишора мекунанд (ин қадам барои кластери мураккаб аст).

Намудҳои кластер: сода ва мураккаб

Намунаи кластери сода аз фанни таърихи ҳалқи тоҷик чунин аст:

Мавзуъ: Давлати Ҳаҳоманишиҳо




Диаграмма Венн усулест барои ёфтани фарқ ва умумияти мафҳум, ҳодиса, ашё ва муқоисаи онҳо. Омӯзгор метавонад онро дар муқоисаи симоҳои мусбат ё манғии матн низ истифода кунад. Талабагон фарқ, монандӣ ва муқоисаи маводи пешниҳодшударо дар дафтари худ ё тахтаи синф метавонанд, нависанд. Ҳадафи асосии истифодаи усули мазкур – таҳлил ва муқоиса карда тавонистани ду ва зиёда мафҳум (ашё, ҳодиса, симо) ва инкишофи қобилияти фикррониву малакаи баҳогузории толибилмон мебошад.

Қадамҳо:

5. Дар тахтаи синф ду доираро тасвир мекунем, ки яқдигарро бурида гузаранд; (Эзоҳ: ду давра фарқият, байни умумияти мафҳумҳо ё масъалаҳоро ифода мекунад).
6. Дар болои давраҳо масъалаҳои баррасишавандаро менависем;
7. Фикри хонандагонро дар даруни давраҳо қайд мекунем;
8. Шарҳу тавзехи дурустро пешниҳод менамоем.

Намуна аз фанни таърихи ҳалқи тоҷик

Масъала: Тафовут ва умумияти ду симои барҷастаи дунёи қадим ва созмондиҳандагони империяҳои бузургро муайян намоед:

Куруши Кабир

- 1. Асосгузори давлати Ҳаҳоманишиҳо.
- 2. Соли 550 пурра Мидияро забт намуда, худро шоҳи Форс ва Мидия эълон намуд.
- 3. Солҳои 547-546 то м. Лидия, с. 539 т. м. Бобулистонро забт намуда, сипас Осиёи Миёнаро тасарруф менамояд.
- 4. Соли 530 т.м. аз ҷониби сарвари массагетҳо Томирис қушта мешавад.
- 5. Империяи бузурги ташкилкардаи Куруши 11 200 сол идома мебошад.

Искандари Мақдунӣ

- Ҳар ду шоҳ буданд.
- Ҳар ду империяи бузург ташкил намуданд.
- Ҳар ду ҳудудҳои зиёдро шигол карданд.
- Ҳар ду муттаҳидкунандай ҳалқҳои кишварҳои гуногун дар зери як империяанд.

- 1. Шоҳи давлати Юнону Мақдунӣ баъди марғи падараи Филиппи II соли 336 дар 20-солагӣ ба сари қудрат меояд.
- 2. Соли 334 т.м. ба давлати Ҳаҳоманишиҳо ҳуҷум кард.
- 3. Дар 3 муҳорибаи ҳалқунанда:
 - I. Граник с. 334 т.м.
 - II. Исса с. 333 т.м.
 - III. Гавгамела I. 10.331 т.м. импери шикаст дода, Осиёи Хурд, Сурия, Фаластин, Миср, Байнанаҳрайн ва гайи шигол намуд.
- IV. С. 329 ба Осиёи Миёна ҳуҷум карда, с. 327 забт мекунад.

Дигар усуле, ки ҷиҳати истифода пешниҳод карда мешавад, усули «Рӯзномаи дубаҳша» мебошад.

«Рӯзномаи дубаҳша» ҷадвалест, ки ду қисм (бахш)-ро дорост ва аз ин рӯ, онро «Рӯзномаи дубаҳша» ном мебаранд. Ин усуло дар вақти шарҳу тафсири ягон мафҳум, кор бо луғат, тадқиқи мазмуни матн истифода мекунанд. Усули мазкурро дар мавридиҳои пурсиши вазифаи хонагӣ (истифода аз тахтаи синф), баёни мавзуи нав ва дигар лаҳзаҳои машгулият низ истифода кардан мумкин аст.

Тартиби истифодаи усули «Рӯзномаи дубаҳша»:

Аз хонандагон ҳоҳиш карда мешавад, ки варақи дафтарашонро ба ду қисм тақсим карда, аз тарафи чап қалимаи «Иқтибос» ва аз тарафи рости он қалимаи «Шарҳ» -ро нависанд. Сипас матнро хонда, андешаҳои таваҷҷӯҳангезро дар тарафи чап (иқтибос)ва андешаҳои ҷолибо дар тарафи рости дафтар (шарҳ) қайд кунанд.

Намуна:

Иқтибос	Шарҳу тафсир
«То зиндаам, девори Бухоро манам.»	Гуфтаҳои асосгузори давлати Сомониён – Исмоили Сомонӣ: Яъне Исмоили Сомонӣ худро ҳомиии Бухоро дар масъалаи эмин нигоҳ доштани он аз ҳуҷуми қабилаҳои кучманҷӣ, ки доимо таҳдид менамуданд, эълон кард.
Қалима	Шарҳи қалима
Осорхона	Осорхона ҷой ё биноест, ки дар он ёдгориҳои таърихӣ, санъат ва дастовардҳои илму техника нигоҳ дошта мешаванд

Умуман, методи интерактивӣ дар ҷараёни таълим бо мақсади ташкил намудани муҳити хуби корӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат намуда, шавӯз завқи хонандагонро нисбат ба маводи омӯхташаванда бедор мекунад. Истифодаи методҳои интерактивӣ, анъанавӣ ва ғайра вобаста ба завқ ва тайёри омӯзгор дар мавриди зарурӣ барои муваффақ шудан ба натиҷаи хуби таълим ва ҳосил намудани салоҳиятҳои зарурии толибии монд дар ҷараёни дарсҳо ба роҳ монда мешавад. Донишманди маъруфи тоҷик Маҳмадулло Лутфуллоев чунин ақида дорад: «Агар ҳоҳед, ки дар фаъолияти педагогии худ комёб шавед, ба ҳар як дарс тайёри бинед. Тайёри ба дарс ҷузъи таркибии фаъолияти муаллим аст. Тайёри пеш аз ҳама, пешравист. Вай ба кори эҷодии омӯзгор зич алоқаманд аст. Эҷодкорӣ хислати хоси муаллим мебошад.» Аз ин нуқтаҳо бармеояд, ки тайёри ва эҷодкории муаллим омилҳои асосии натиҷабаҳш ва самараноки ин ё он методи таълим дар ҷараёни дарс истифодашаванда мебошанд.

Истифодаи усулҳои фаъоли таълим дар дарси таъриҳ дар заминаи эҷодкорӣ дар рушди тарбияни ватандӯстии хонандагон нақши муҳим мебозад.

САЙЁҲӢ ВА СОҲИБКОРӢ: РӮ БА РУШД

Дар даҳсолаҳои охир афзоиши шумораи аҳолӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна 2,3 %-ро ташкил медиҳад ва дар ҳоли чунин суръати афзоиш барои даҳсолаи минбаъда боз зарурати бунёди даҳҳо мактабҳои олий пеш меояд. Аз ин рӯ, таъсиси донишкадаҳои байналмилалии Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» дар минтақаҳо ба бунёди инфрасоҳтори нави таҳсилотӣ ва ҳалли мушкилоти фарории довталабон барои таҳсил дар макони зист имкон фароҳам месозад. Таъсиси донишкадаҳои байналмилалӣ дар минтақаҳои кишвар имконият медиҳад, ки дастрасии донишҷӯён аз минтақаҳо ба таҳсилоти олии касбӣ дар ҷорҷӯрои меъёрҳои байналмилалӣ таъмин гардида, минтақаҳои мамлакат дар самти баланд бардоштани мавқеи байналмилалии ҷумҳурӣ дар самти таҳсилот саҳмгузор бошанд. Гуфта мешавад, ки таъсиси ин донишкадаҳои байналмилалӣ дар вилоятҳои Ҳатлону Суғд имкон фароҳам меорад, ки шабакаи донишгоҳҳои байналмилалӣ дар мамлакат ташкил карда шуда, дар заминаи омӯзиши таҷрибаи пешқадами хориҷӣ ва густариши ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби омӯзгорони хориҷӣ, аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузарондани барномаҳои таҳсилотӣ, роҳандозии табодули академии донишҷӯён, таҳсилоти дуалӣ ва дудиплома, мутахassisони баландихтисоси рақобатпазири ҷавобӣ ба талаботи бозори меҳнати дохилий ва хориҷӣ дар дохили мамлакат тибқи стандартҳои байналмилалӣ омода карда шаванд. Ҳамзамон, ҳарочоти буҷети давлатӣ барои омодасозии мутахassisон дар дохили кишвар кам карда шавад. Дар баробари ин таъсиси донишкадаҳо барои ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуда, ҷиҳати рушди иқтисод ва соҳаҳои сайёҳиву соҳибкории дар минтақа, рушди инфрасоҳтори таҳсилотӣ ва ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ мусоидат менамояд.

Ҳамчунин, дар заминаи таҳқиқ ва оммавигардонии мероси таърихиу фарҳангии минтақаҳо аз ҷониби олимону муҳаққиқони донишкадаҳо, объектҳои мероси таърихиу фарҳангӣ ҳифз гардида, рушд дода мешаванд.



ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ АХЛОҚӢ-ИРОДАВИИ ВАРЗИШГАРОНИ НАВРАС



Зайдулло ҚОДИРОВ –
унвончӯи
Пажуҳишгоҳи рушди
маориф ба номи
Абдураҳмони Ҷомии
Академияи таҳсилоти
Тоҷикистон

Таълими наврасон дар мактаби варзишӣ бевосита аз методикаи кори мураббӣ – омӯзгор вобаста аст. Кори тарбиявӣ, дар навбати худ, бо фаъолияти педагог дар ин самт зич алоқаманд аст. Бо мақсади маълум кардани муносибати мураббиёни мактабҳои варзиши кӯдакон ба масъалаи ташаккули сифатҳои ахлоқӣ-иродавии шахсияти наврасон дар раванди машғулиятҳо, муайян кардани шаклҳо, методҳо ва усулҳо, ки онҳоро мураббиён барои ҳалли ин вазифа истифода мебаранд, дар байни 38 мураббӣ (аз ҷумла, 8 Мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 13 нафар Корманди шоистаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зиёда аз 15 то 35 сол собиқаи корӣ доранд) оид ба волейбол, баскетбол, ҳандбол, ҷавгонбозӣ, тенниси рӯйи миз, бадминтон пурсишнома гузаронида шуд.

Дар 50 машғулияти тамринӣ мо ширкат варзидем. Аз натиҷаҳои пурсиши мураббиён маълум гардид, ки 67% кори худро ба тарбияи сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ, пеш аз ҳама, ба ташаккул додани малакаҳои ташкили фаъолияти шахсӣ ва ғурӯҳӣ, интиқол додани диққат ба фаъолияти мусбат рабт медиҳанд. Фазои шуғли доимии наврасон, имконназарии парешон шудан, ҳавасмандии афзоянда ҳамчун як навъ машқҳои ахлоқӣ, обутобёбии одатҳои маънавӣ-иродавӣ, мунаzzамӣ ва муташаккилӣ амал мекунанд. Ба мустаҳкамшавии онҳо манъи амалҳо ва кирдорҳои муайян дар машғулиятҳои таълимӣ-тамринӣ, ҷорабинҳои варзишӣ-оммавӣ дар меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ мусоидат мекунад. Таъсиррасонии боҳадаф ва возеҳ ба тарбияи ахлоқӣ ба мушоҳида нарасида, тарбия аз тариқи рафъи душвориҳо дар раванди фаъолияти тамринӣ ҳузур дорад. Дар ҳақиқат, ҳусусияти машғулиятҳои дар боло зикргардида зуҳури ҳатмии иродаро аз ҷониби наврас тақозо мекунад. Рафъи душвориҳои навъҳои мухталиф дар раванди машғулиятҳои таълимӣ-тамринӣ онро тарбия карда, рушд медиҳад. Дар ин ҷо ҳангоми машқу тамрин масъалаи ҳударзёбира низ дар мадди назар гирифтан ба мақсад мувоғиқ мебошад. Психологҳо байни ҳударзёбии муносиб (ё воқеӣ) ва ғайримуносиб фарқ мегузоранд. Ҳударзёбии муносиб (ё инъикоси воқеии шахсияти худ), чун қоида, ба ҳудтанқидкунӣ ва серталабӣ нисбат ба наврас боис гардида, эътиmod ба худ, сатҳи муайянни даъвоҳоро ба муноқишишазии умумии

субъект бо воқеияти атроф ташаккул медиҳад. Қӯшишҳои ҷуброн кардани ҳударзёбӣ метавонад боиси рафтори таҳрифкорона гарданд. Дар ташаккули ҳударзёбии наврас нақши бузурго таъсиррасониҳои баҳогузории педагог-мураббӣ мебозанд. Нақши таъсироти мазкур дар ташаккули ҳударзёбии ҳонандагон дар як қатор таҳқиқоти олимон таҳлил шудааст (Б.Г. Ананев, Л.И. Божовиҷ, А.И. Липкина). Муаллифон ба зарурати ба назар гирифтани ангезаҳои ҳонандагон барои арзёбии педагогии амалҳои онҳо

ишора намуда, мураккабии муносибатҳои ҳонандагонро ба баҳои педагогӣ ва ҳаяҷонҳои ба миён овардаи он ошкор намуда, ҳусусияти тағийирдиҳандай таъсири баҳои педагогиеро таъкид мекунанд, ки ба дараҷаи дарки сатҳи рушди ҳонанда таъсир мерасонад. Омӯзиши озмоиши сатҳи ҳударзёбии ҳонандагони синфҳои 1 ва 2 бо сатҳҳои гуногуни омодагӣ ба



таълими мактабӣ нишон дод, ки муносибати кӯдак ба худ бо муваффақиятнокии таҳсил дар мактаб алоқаманд аст.

Кори нисбатан мутамарказгардида оид ба сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар навбати худ имкон медиҳад, хулоса бароварда шавад, ки мустақилият, муташаккилӣ ва масъулият дар маҷмуи корҳо оид ба амалҳои техниқӣ-тактиқӣ, омодасозии умумӣ ва маҳсуси ҷисмонӣ, нигоҳ доштани сатҳи баланди машғулияти таълимӣ-тамринӣ ва риояи қоидаҳои рафткор рушд мейёбанд. Кори мураббиёнро оид ба тарбияи ҷанбаи иродавии шаҳсияти наврас аз тариқи муносибати тафриқавӣ ба хонандагон, баҳисобигирии қодир будан ба иҷрои супоришҳои пешниҳодшуда барои наврасон, бо дарки он, ки ҳам супоришҳои аз ҳад зиёд мурakkаб, ҳам аз ҳад зиёд сабук метавонанд қӯшишҳои иродавии хонандагонро коҳиш диханд, қайд кардан зарур аст. Дар ҳолати аввал онҳо боиси аз даст рафтани эътиимод ба муваффақият гардида, дар ҳолати дуюм ба меҳнати осонкардашуда одат мекунанд. Ҷустуҷӯи супориши ҳалталаб низ ба варзишгари наврас қаноатмандии маънавӣ меорад, низ ба рушди ахлоқӣ-иродавии онҳо ба монанди мунтазамӣ, тадриҷан зиёд шудани талабот, назорат, возеҳии фаъолияти тамринӣ таъсир мерасонад.

Дар навбати худ, суҳбатҳо бо мураббиён пас аз таҳлили машғулиятҳои таълимӣ-тамринӣ ва пурсиши оммавии онҳо муносибати яктарафаро дар фаҳмидани моҳияти сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ ва дар муайян кардани роҳҳои тарбияи онҳо ошкор карданд. Аксари омӯзгорон-мураббиҳо зарурати ташаккули ин сифатҳоро на бо тарбияи наврас бо усулҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, балки бо ба даст овардани муваффақиятҳо дар варзиш рабт медиҳанд. Ҳамин тариқ, нодида гирифтани ҷанбаи тарбиявӣ ва набудани кори мақсаднок оид ба рушд ва фароҳам овардани шароит барои худтарбиякунӣ дар раванди фаъолияти тамринӣ сатҳи омодагии варзиширо суст карда, ҳадафмандӣ ва ҳавасмандии машғулиятҳои таълимиро тағиیر медиҳад. Самти чунин машғулиятҳо ба ноил шудан ба натиҷаҳои баланди варзиший нигаронида шуда, аксар вақт омилҳои беруна ва тазодҳои ботинии синну соли наврасӣ сарфи назар карда мешаванд, ки ин дар навбати худ боиси аз даст додани муносибати байни тарбияи ахлоқӣ-иродавӣ ва ҷисмонӣ мегардад, ки ин ҷоиз нест.

Баъзе мураббиён бо назардошти мазмун ва давомнокии таълим яке аз шаклҳои низоми тарбияи ахлоқиро истифода мекунанд. Онҳо мекӯшанд, ки воситаҳои таъсиррасонии тарбиявӣ (маводи тарбиявӣ, методҳои гуногун, фароҳам овардани вазъиятҳои маҳсуси педагогӣ)-ро дар тамрин гуногуннавъ созанд. Ҳусусиятҳои намудҳои машғулиятҳои варзишии дар боло зикргардида аксар вақт боиси душвориҳои маҳсуси гуногун дар наврасон мегарданд. Аз ҷумла шароити мавриди интизори мусобиқаи дар пеш истода; имконоти тарбиявии сарбориҳои психологӣ-ҷисмонӣ; ҳузури як мураббӣ, ки метавонанд воситаи таъсиррасонии педагогиро гуногун сохта, тағииротро дар рафттори тарбиягирандагон доимо мушоҳида ва сабт мекунад – ин ҳама, ба ақидаи мо, имкон медиҳад, ки тарбияи сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар наврасон мунтазам, дар низоми муайян амалий карда шавад.

Шарти ягонаи ташаккули сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ дар раванди таълимӣ кори банақшагирифташуда ва дақиқу мушахҳаси мураббӣ дар асоси арзишҳои умумиинсонӣ дар раванди фаъолият мебошад. Ҳар гуна методҳои таълимиро дар раванди машғулиятҳо, ки таъйиноти асосии он ташкили азхудкунии иттилоот аз ҷониби наврасон мебошад, бо мақсадҳои муайяни тарбиявӣ истифода кардан мумкин аст. Масалан, гурӯҳи наврасони калонсол бо кумаки мураббӣ машғулияти тамриниро бо усулҳои намоиший, машқҳо, мусобиқаҳо барои варзишгарон-навшогирдон ва ғайра омода мекунад. Ин метавонад як ҳунарнамоии намоиший барои ҷашнвора ё пеш аз мусобиқаҳо, дар назди волидон ва ё рафиқон, ё метавонад намоиши гурӯҳе, ё ҳоҳиши кумак кардан ба омӯзгор бошад. Пас аз баргузории ҷорабиниҳо мо бо варзишгарони наврас ва мураббиён суҳбат оростем. Ба он таваҷҷӯҳ кардем, ки наврасон ҳангоми омодашавӣ ба машғулияти тамринӣ чиро эҳсос мекунанд, оё онҳо аз баромади хуб омодашуда қаноатманданд, дар раванди омода кардани ин ҳунарнамоии намоиший барои онҳо чӣ (баҳои мураббӣ, таъриф, тасдиқи мураббӣ ё рафиқон, қаноатмандии шаҳсӣ) аз ҳама муҳим аст. Дар асоси натиҷаҳои чунин пурсиш, гуногунии назарҳои наврасон аён гардид. Далели ҷолиб он аст, ки гурӯҳи аввали посухдиҳандагон асосан дар омӯзгороне, ки ба ҷанбаи тарбиявии тамринҳо таваҷҷӯҳ мекунанд, ва гурӯҳи дувум дар мураббиёне, ки ҷанбаи тарбиявиро алоҳида ҷудо намекунанд, тамрин мекарданд.

Барои гирифтани иттилооти бештар дар бораи худтарбиякунии наврасон, мо ба пурсиши волидон рӯ овардем ва 50 нафар мавриди пурсиш қарор дода шуданд. Барои таҳқиқот

иттилооти чолиб дар ихтиёр доштем, ки сатҳи рушди сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ аз миқдори вақте, ки аз лаҳзаи дохил шудан ба мактаби варзишӣ гузаштааст, мустақиман вобастагӣ дорад. Ҳамин тавр, варзишгари наврасе, ки дар мактаби варзишӣ зиёда аз як сол тамрин кардааст, аҳаммияти ин сифатҳоро дар шароити муосир нисбат ба як наврас ё духтари ҳамсол, вале ба варзиш машғулнашуда, равшантар дарк мекунад. Муносибати волидонро ба варзиши касбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ (оё онҳо бо варзиш машғул буданд ё не, мавҷудияти дараҷаҳои варзишӣ ва ғайра) мавриди омӯзиш қарор додем.

Бисёре аз муҳаққиқон, аз ҷумла, С.Б. Петригин дар асари худ «Шароити педагогии ташаккули сифатҳои ахлоқӣ-иродавии шахсияти наврасон дар раванди машғулиятҳои яқҳарбаҳои шарқӣ» менависад: «Ғайричашмдошт барои худи мураббиён мушкилиҳои варзишгарони соли сеюми таълим дар муайян кардани мағҳуми «ахлоқ» маҳсуб меёфтанд». Танҳо сяеки тарбиягирандагони гурӯҳи дуюми мураббиён (аз 70 посухдиҳанда) ҷавобҳои дуруст дода, панҷаки онҳо ба савол ҷавоб надоданд. Чунин таърифҳо низ дучор меомаданд: «Ахлоқ яке аз вижагиҳои хислат аст», «ин ташаккули психологии ақл аст» ва дар ниҳоят, «ахлоқ мағҳуми тағйирёбанда аст». Муҳим чунин далел мебошад, ки мураббиёни гурӯҳи дуюм низ дар шарҳи мағҳумҳои маънавӣ бо мушкилиҳо рӯ ба рӯ шуданд».

Барои мо муҳим буд, ки маҳз амалҳои наврасро ҳангоми ҷавоб додан ба саволҳои пешниҳодшуда пайгири намоем. Барои ин аз волидон ҳоҳиш карда шуд, ки рафтори фарзандони худро бо шаклҳои аз ҷониби мо пешниҳодшудаи рафтор муқоиса намуда, миқдори холҳои марбут ба ин амалҳоро пешниҳод намоянд.

Амалҳо	Миқдори холҳо
Ҷавоб доданро рад мекунад.	5
Бо дили ноҳоҳам ҷавоб медиҳад, хичолат мекашад.	4
Бетараф аст.	3
Бо майлу рағбат ҷавоб медиҳад.	2
Ба мубоҳисаҳо оид ба изҳори мулоҳизаҳо дар бораи муносибатҳо, соҳтори мағҳуми додашуда дохил мешавад.	1

Тибқи натиҷаҳои маълумоти бадастомада маълум мешавад, ки танҳо 14% наврасони посухдиҳанда ба ин сифатҳо ба таври возеҳ ва бидуни хичолат таърифҳо додаанд, ки ин аз сатҳи нокифояи рушди сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ гувоҳӣ медиҳад ва 11% ин миқдорро он наврасоне оварданд, ки зиёда аз як сол дар мактабҳои варзишӣ таҳсил мекунанд.

Барои муайян кардани арзишҳои барои наврас муҳим мо пешниҳод кардем, сифатҳоеро, ки барои шахсияти мубаффақ аҳамият доранд, дараҷабандӣ намоянд. Ҳамин тавр, ба сифатҳои ахлоқӣ-иродавӣ мо мустақилияти, муташаккилий ва масъулиятнокӣ; ба сифатҳои барҷаста зоҳиршуда – ватандӯстӣ, ва ба сифатҳои иродавӣ бошад, азму талошро нисбат додем. Дар натиҷа, сифатҳои иродавӣ ва ахлоқӣ-иродавӣ тақрибан миқдори баробари холҳоро гирифтанд (мутаносибан 38% ва 36%) во ба ҳиссаи сифатҳои ахлоқӣ танҳо 26% боқӣ монд. Аз ҷониби мо қӯшиши ҷобаҷогузории аҳамиятнокии арзиши ҳастии инсонӣ: оила, муҳаббат, мансаб, мавҷудияти шаъну шараф ва эҳтироми рафиқон, некуаҳволии моддӣ ба ҳарҷ дода шуд.

Мо қӯшиш кардем, ки наврасро дар вазъиятҳои маҳсуси педагогӣ қарор дижем. Маълум кардем, ки варзишгарони наврас, маҳсусан, дар таҳлил ва арзёбии вазъиятҳои ҳаётиндоро ҷанбаҳои ахлоқӣ-иродавӣ душворӣ мекашанд. Масалан, наврасон омодаанд аз корҳое, ки барои онҳо ҷолибанд, даст қашанд ва омода нестанд, ки барои рафиқони худ масъулияты ҳис кунанд. Тааҷҷубовар бепарвои бисёре аз онҳо ба расондани кумак ҳангоми дар беморхона будани рафиқи маҷруҳ, ба шарти сарфи миқдори зиёди вақти шахсии онҳост. Чунин бепарвой қисман бо он шарҳ меёбад, ки дар амалияи оммавӣ мураббӣ вазифаи маҳсусеро ба миён намегузорад – бедор кардани талабот дар таълимгиранда ба анҷом додани ягон чиз бо ташаббуси худ; худи мураббӣ вазифаҳои доимиро дар байнӣ кӯдакон тақсим мекунад ё ба онҳо супоришҳои алоҳида медиҳад. Эҳтимол аз ин сабаб аст, ки хонандагон ҳангоми қабули қарорҳои мустақилона душворӣ қашида, ба нақши ғайрифаъолонаи мушоҳидон, муносибати бемасъулиятона ҳам ба корҳои умумӣ дар гурӯҳи варзишӣ, ҳам ба рафтори шахсии худ одат мекунанд.



ҚЎДАКИСТОН: УСУЛҲОИ ФАҶОЛИ ҲАМКОРӢ БО ОИЛА

Ҳамкории байни падару модар ва муассисаҳои таълимӣ яке аз масъалаҳои мурakkabi иҷтимоӣ мебошад. Мақсад ва вазифаҳои муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо оила дар ҳучҷатҳои меъёриву ҳукуқии соҳа дарҷ шуда, амалӣ шудани онҳо аз мураббиёну мудири қўдакистонҳо тайёрии маҳсуси касбӣ ва масъулияти хосаро талаб менамояд. Муассисаҳои томактабӣ ҳамчун маркази кори таълиму тарбиявии дорои мутахассисони соҳибмаълумоту соҳибкасб бояд барои рушди фарҳанги педагогии волидон таъсиррасон бошанд.

Дар ин самт ҳам падару модар ва ҳам ҳайати педагогии муассисаҳои томактабӣ бояд ба ҳамкорӣ қўшиш намоянд, чунки мақсаду вазифаи онҳо ягона аст, яъне таъмин намудани тарбия, таълим ва инкишофи шахсияти қўдакон ва омода намудани онҳо ба мактаб. Мушоҳида ва таҷрибаи амалии мураббияҳо нишон медиҳанд, ки на ҳамаи волидон ба таълиму тарбияи қўдакон дикқати ҷиддӣ медиҳанд. Баъзе аз онҳо андеша доранд, ки муассисаҳои томактабӣ муассисаи таълимию тарбиявӣ буда, масъалаҳои тарбияи қўдак ва омода кардани ў ба ҳаёти минбаъда вазифаю масъулияти омӯзгори муассисаҳои томактабӣ мебошад ва бо ҳамин андешаҳо худро аз масъулият озод карданӣ мешаванд. Гурӯҳи дигар ақида доранд, ки онҳо дар тарбияи фарзандони худ аз усули дуруст истифода мебаранд ва ба маслиҳату мадади дигарон эҳтиёҷ надоранд, тарбияи фарзанд кори шахсии онҳост ва даҳолати беруна ба ҳаёти оилавию шахсиро намеписанданд. Роҳбари муассисаи томактабӣ, мураббия ҳангоми банақшагирии кори таълимию тарбиявӣ ҳамчун ҷузъи таркибии фаъолияти педагогӣ, ҳамкорӣ бо волидонро ба нақша мегиранд, ки он бояд аз ин рукнҳо иборат бошад:

- 1) фаҳмондани сиёсати Давлат ва Ҳукумати кишвар оид ба тарбияи насли наврас;
- 2) масъулияти волидон дар тарбия ва таълими қўдакон, муҳофизати оила чун ниҳоди (институти) иҷтимоӣ;



тарбияи оилавӣ бо мақсади пешгирий намудани камбудиҳо ва ғайраҳо.

Ба мақсад ва вазифаҳои ҳамкории қўдакистону оила метавонад хусусиятҳои синнусолию фардии қўдакон, ҳоҳишу талаботи волидон, талаботи ҷомеа таъсир расонанд. Ҳамаи масъалаҳои ҳалталаби ҳамкорӣ дар Шуруи педагогии муассисаҳои таълимӣ мавриди



Маҳина БОБОЕВА –
номзади илми педагогика, мудири шульбай таҳсилоти томактабии Пажуҳишгоҳи рушди маорифи АТТ

- 3) муҳофизати ҳукуқи қўдак;
- 4) баланд бардоштани дониш, маҳорат ва малакаҳои тарбиявии волидон доир ба хусусиятҳои анатомию физиологӣ ва психологии қўдакон, мазмун, метод ва воситаҳои тарбияи оилавӣ;

5) расондани ёрии амалӣ барои бартараф кардани мушкилоти кори тарбиявӣ;

6) таъмин намудани талаботи ягонаи педагогӣ ба шахсияти қўдакон дар оила ва мунтазам назорату баҳодиҳӣ ба иҷро гардидани ин талабот;

7) омӯхтан, ҷамъбаст намудан ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами

баррасӣ қарор гирифта, бо назардошти муҳиммияти мавзӯъ бо қарори Шуро тасдиқ мегардад ва назорати иҷрои он аз ҷониби сармураббӣ ва мудири қӯдакистон ба роҳ монда мешавад. Одатан дар муассисаҳои томактабӣ ҳайати педагогӣ аз ду намуди ҳамкорӣ бо падару модар истифода менамоянд, ки он «Кори фардӣ бо волидон» ва «Кор бо гурӯҳи (коллективӣ) волидон» маҳсуб меёбанд. Дар шаклҳои кори фардӣ бо волидон аз чунин усулҳои истифода менамоянд: ба гурӯҳ (қӯдакистон) даъват намудани волидон; машварат (консультатсия) бо волидон; ба манзили зисти қӯдак ташриф овардан мурabbия; ҷалб кардани волидон ба иду ҷорабиниҳо ва ҳаёти қӯдакон дар қӯдакистон.

Дар шароити имрӯза кори фардӣ бо волидон арзишманд ба ҳисоб меравад. Аввалан, мурabbия ҳар рӯз имкони воҳӯрдан ба волидон (пагоҳирӯзӣ ҳангоми қабул ва бегоҳӣ ҳангоми ба хона гусел кардани қӯдакон) ва дар бораи пешравӣ, камбудӣ ва дигаргунҳои фарзанди онҳо маълумот додан (гирифтан) дорад. Ҳамшираи тиббӣ ба саломатӣ ва инкишофи ҷисмонии қӯдак назорат намуда, дар бораи нигоҳубини қӯдак, риоя намудани қоидаҳои санитарӣ-гигиенӣ, таҳияи ҳӯрок ва тарбияи бадан маълумот медиҳад. Ҳамзамон, худи волидон бо мақсади ниҳон доштани бурду бохти тарбиявӣ ва сирру асрори оилавӣ кори фардиро тарафдорӣ менамоянд.

Яке аз методҳои фаъоли ба роҳ мондани ҳамкорӣ, баргузор кардани ҷаласа ва воҳӯриҳои падару модарон ба шумор меравад.

Баргузории ҷаласа ва воҳӯриҳо бо волидон

Мурabbия метавонад мавзӯъҳои суҳбат бо волидонро қаблан муайян карда, бо он тайёрии маҳсус бинад, бо аъзои оила (падар, модар, бобо, бибӣ) чӣ тавр гуфтуғӯ намуданро аниқ созад, то ба натиҷаи дилҳоҳ ноил гардад. Вобаста ба вазъият ва мавзӯъ, бо ҷанд нафар падару модар низ суҳбат гузарондан мумкин аст. Масалан, дар мавзуи интиҳоби речайи рӯз, тайёри ба баргузории иду ҷорабиниҳо ва ғайра. Бо мақсади шинос намудани волидон ба ҳаёт, фаъолият ва машгулиятҳои қӯдакон дар гурӯҳ, даъвати онҳо аҳамияти қалон дорад. Нахуст, ин барои худи қӯдак ҳеле гуворо ва пурӯҳамият аст. Сониян, волидон ба тарзи будубоши фарзанди худ бозӣ, машгулиятҳои таълимӣ, бо усулҳои кор бо қӯдак шинос мегарданд, бо саволҳои худ оид ба кор дар оила ҷавоб мегиранд ва ғайра. Мураббиён бояд даъвати волидонро бо риояи беҳдошти талаботи санитариву гигиенӣ ташкил намоянд. Волидон метавонанд бо ҳоҳиши худ омада, ба ҳаёту фаъолияти қӯдакон дар давоми рӯз ё лаҳзаҳои алоҳидай речайи рӯз (варзиши пагоҳирӯзӣ, машгулиятҳо, сайргашт, вақти ҳӯрокхӯрӣ) шинос шаванд, якҷо бо гурӯҳи қӯдакон ба саёҳат (ба мактаб, осорхона, театр) раванд.

Дар давраҳои синни қалони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб, ҳангоми шинос намудани қӯдакон ба фаъолияти меҳнатии одамони қасбу кори гуногун, падару модар, бобою бибии қӯдаконро даъват кардан аҳамияти қалон дорад. Онҳо метавонанд бо қӯдакон дар бораи қасбу ҳунар, манфиатҳои пешаю қасби худ нақл намоянд. Мувофиқи ҳоҳиш, имкон ва ҳатто, зарурат ба шанбегиҳо, таъмири мизу курсиҳо, соҳтани бозичаҳо, иду ҳуշҳолиҳо бобою бибӣ, аъзои оиларо ҷалб кардан мумкин аст. Ин амал имкон медиҳад, ки онҳо ба ҳаёти қӯдакон аз наздик шинос шаванд. Бо худи қӯдакон низ бо қалонсолони оила якҷо будан ҳаловатбахшу гуворо буда, обрӯю нуфузи онҳо ҳам дар қӯдакистон ва ҳам дар ҳонавода зиёд мегардад. Волидони фаъолро ҳамчун аъзои фахрии гурӯҳ Ҷӯлон намуда, онҳоро дар «Гӯшай волидон» маҳсус номнавис қардан мумкин аст. Маслиҳат, машварат (консультатсияҳо) бо волидон мисли суҳбат оромона, дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмию ҳайрҳоҳона бояд баргузор гардад. Мавзуи маслиҳату машваратҳо аз мушоҳидай амалу рафткорҳои шаҳсии қӯдак (дамдузду якрав, инчиқ будани қӯдак), иҷро гардидани вазифаҳои тарбиявӣ (ба саволҳои қӯдак чӣ тавр ҷавоб додан мумкин аст, ҳаридани анҷому либосҳои мактабӣ, ҳонда додани адабиёти бадеӣ, мавқеи барномаҳои телевизионӣ дар тарбияи аҳлоқии қӯдакон, аҳамият ва зарари бозиҳои визуалий, истифодаи телефонҳои мобилий, идҳои оилавӣ ва ғайраҳо) интиҳоб карда мешаванд. Мавзуи маслиҳату машваратро бештар худи волидон интиҳоб карда, ба мурabbия, ҳамшираи тиббӣ ва сарвари қӯдакистон муроҷиат менамоянд. Вобаста ба мавзӯъ ва ҳоҳиши волидон, маслиҳату машваратҳо ба таври фардӣ, бо якчанд нафар, гоҳ-гоҳ ва ё доимӣ ташкил қарда мешаванд. Дар рафти ҷаласа маслиҳат, суҳбат, ба гурӯҳ даъват кардани волидон, мурabbия аз мисолҳо, далелҳо, аёниятҳо, намунаи корҳои амалии қӯдакон васеъ истифода бурда метавонад. Масалан, баҳшида ба идҳо тайёр кардани либосҳо барои бозиҳои саҳнавӣ, якҷо соҳтани бозичаҳо ва ғайра.

Равиши дигар ҳамкории педагог бо волидон, ба манзили зисти қӯдак ташриф овардан мурabbист: ба манзили зисти қӯдак ташриф овардан ба мурabbия имкон

медиҳад, ки ба мухит, зиндагӣ ва таълиму тарбияи оилавӣ шинос шуда, дар раванди таълим барои ташаккулёбии қӯдак ин омилро ба ҳисоб гирад. Барои ба манзили тарбиятиранда рафтан мураббия бояд омодагӣ бинад, яъне аниқ намояд, ки ба кадом масъалаҳо равшани меандозад, бояд чиро мушоҳида намояд, бо кӣ, дар кадом мавзуъ сухбат менамояд ва ғайра. Мураббия бояд аз эрод, панду насиҳати волидон, айбҷӯй ба тарзи зиндагии аҳли хонавода, шикоят аз рафтори қӯдаку волидон худдорӣ намуда, фазои некоҳою сулҳҷӯёнаро таъмин намояд, сифатҳои таҳаммулпазири зоҳир созад.

Методи дигари ҳамкории педагог бо оила, **кор бо колективи волидон мебошад**. Он дар гурӯҳ ва қӯдакистон давоми мантиқии кори фардӣ бо волидон буда, дар шаклҳои зерин ташкил карда мешавад:

- маҷlisҳо бо колективи волидони гурӯҳ ва қӯдакистон; конференсияҳои волидон; ташкил намудани «Гӯши волидон»; ташкили кумитаи волидон; рӯзи «Дарҳои кушод»; машварат-практикум.

Маъмуртарин ва дастрастарин шакли кор бо волидон дар қӯдакистону мактаб **маҷlisҳои волидони гурӯҳ (синф) ва қӯдакистон ва мактабӣ** мебошанд. Дар онҳо натиҷаи кори таълимию тарбиявӣ мавриди муҳокима ва баҳодиҳӣ қарор мегирад, роҳу усулҳои бартараф кардани камбудихо, беҳдошти фаъолияти якҷоя муайян карда мешавад. Мавзуъ ва мазмуни маҷlisҳои волидони гурӯҳ барои соли хониш, ки дар ҳар се моҳ як маротиба гузаронда мешавад, мувофиқи талаботи мазмуни кори таълимию тарбиявӣ ва хусусиятҳои синнусолии қӯдакон ба нақша гирифта мешаванд. Ташкилу баргузории ин маҷlisҳо тайёри махсусро талаб менамояд. Ба муҳокимаи масъалаҳои пешниҳодшуда волидон ҷалб карда мешаванд, то онҳо аз бурду бохти таҷрибаи тарбияи оилавии худ ибрози ақида намоянд. Мавзуъҳои баррасӣ ва ба муҳокима пешbarишаванда бояд ба беҳдошти тарбияи оилавии қӯдакон мадад расонда тавонанд ва ба талаботи рӯз мувофиқат намоянд. (Ба монанди «Сабаби танбалию коргурезии қӯдак дар чист?», «Телевизор дар кори тарбиявӣ ёрдамчӣ аст ё зараррасон?» «Чӣ бояд кард, то қӯдак мактабро дӯст дорад?» ва ғайраҳо, ки худи волидонро ба фикр намудан, ибрози андеша кардан, муҳокимаронӣ, хулособарорӣ ва тағиیر додани тафаккури интиқодӣ водор менамоянд). Зоро аксари волидон дар рафтори хеш танқиди амалу рафтори мураббияро инъикос менамоянд. Дар ин воҳӯриҳо волидон аз заҳмату мashaққатҳои кори таълиму тарбия барҳӯрдор гардида, нисбат ба заҳматҳои мураббия эҳтиром пайдо мекунанд. Ҳадафи асосӣ ба роҳ мондани ҳамкории педагог бо оила, пеш аз ҳама, ба мактаб омода кардани қӯдак мебошад. Аммо баъзе аз волидайн ба ин паҳлуи масъала эътибори ҷиддӣ надода, омодашавии қӯдакро ба мактаб танҳо дар таъмини сару либос ва лавозимоти мактаб медонанд, ки ин андеша мутлақо ҳатост. Педагог ҷиҳати ба чунин иштибоҳ роҳ надодани волидайн тадбирҳои мавҷударо истифода менамояд. Маҷlisи умумии волидони қӯдакистон дар як сол 2-3 маротиба ташкил ва гузаронда мешавад ва муҳокимаю баррасии масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: ҷамъбости соли хониш ва вазифаҳои минбаъда; ҷорабинҳои тобистонаи солимгардонӣ; тарбия ва инкишифӣ равонию ҷисмонии қӯдакон; таъмиру тармими муассиса, омодагӣ ба зимиёнтузаронӣ ва ғайраҳо.

Методи дигари ҳамкории педагог бо оила, **ташкили семинару конференсияҳои гуногун бо иштироки волидон мебошад**. Бо мақсади паҳн намудани таҷriбаи пешқадами тарбияи оилавӣ, алоқаманд кардани амалия бо назарияи кори таълимию тарбияvӣ, семинару конференсияҳои волидон нақши муҳим мебозанд. Дар онҳо метавонанд худи волидон, мураббия, мудири қӯдакистон, намояндагони илму фарҳанг (равоншинос, табиб, роҳбар ва мушовирони идораи маорifi шаҳру ноҳия, ҳуқуқшинос ва дигарон) иштирок намоянд. Ташкилу гузарondани конференсия тайёри махсус ва пешакиро талаб мекунад ва он бояд ба мавзуъҳои махсуси ҳалталаб баҳшида шуда бошанд. Масалан, **«Ҳамкории қӯдакистон ва оила дар муайян кардани қобилият ва истеъодди қӯдакон»**, ки дар он, мураббия ва волидони қӯдаконе, ки дар озмунҳои шаҳрӣ ва минтақавии «Донояқ», «Шукуфаҳои истиқпол», «Ахтаракони ҳисобдон.» «Забондони беҳтарин» ва ғайра ғолиб гардидаанд, иштирок мекунанд. Онҳо аз ҷараёни омодашавии қӯдак ба озмун, методҳои ҳавасмандгардонии қӯдак дар шароити оила ва натиҷаи самарабахши озмунҳо маъруза мекунанд. Дар маъруzaҳо бояд зарурат ва роҳу усулҳои тайёр кардани қӯдакон ба мактаб, таҷriбаи пешқадам ва мушкилот дар асоси далелҳои илмию амалий таҳлил карда шуда, иштирокчиёни конференсия аз он баҳрабардорӣ карда тавонанд. Барои шавқовар ва хотирмон гузаштани семинарҳо намоиши дастовардҳои қӯдакон, баромади консертии тарбиятирандагон, намоишгоҳи корҳои амалии қӯдакон (расмкашӣ, гулмонӣ, суробсозӣ,

тартибдиҳӣ, меҳнати дастӣ), дастурҳои методио таълимӣ ва адабиёти нави бачагон аз фоида холӣ нест.

Методи дигари ҳамкории педагог фаъолгардонии «Гӯшай волидон» ба ҳисоб меравад. Дар ҳамаи давраҳои синнусолии томактабӣ «Гӯшай волидон» ҳатман ташкил карда мешаванд, ки мақсади он пешниҳод намудани гузоришҳо ва шинос намудани волидон ба масъалаҳои таълимию тарбиявӣ мебошад. Мавзӯъҳо вобаста ба вазифаҳои тарбиявӣ метавонанд тағиیر ёбад. Гӯшай волидонро воситаи ташвиқоту тарғиботи айёни донишҳои педагогӣ ҳисобидан мумкин аст. Дар он рӯйхати кӯдакон, корҳои иҷрошуда ва банақшагирифта, номгӯи машгулиятҳои таълимӣ, маслиҳатҳои педагогӣ бо волидон, эълону тавсияҳо ва ғайраҳо ҷой дода мешаванд. Ороиш ва ҷобаҷузории мавод бояд ба талаботи педагогӣ ва эстетикий мувофиқат намоянд. Дар ороиши «Гӯшай волидон» худдорӣ аз истифодаи маводи химиявӣ-синтетикӣ (баннер) шарт ва зарур аст, зоро ин воситаҳо ба бемориҳои диққи нафас, аллергия ва ғайра кӯдаконро гирифтор мекунад.

Методи дигар дар таҷрибаи амалии муассисаҳои томактабӣ, анъанаи ташкилу гузаронидани рӯзи «Дарҳои күшод» мебошад, ки мақсади он шинос намудани волидон ба раванди кори таълимию тарбиявӣ, ташкили ҳӯроки кӯдакон, ободонӣ, таҷхизонидани кӯдакистон ва шарҳу маънидоди бартарияти таҳсилоти томактабӣ ва ҷалби кӯдакон ба таълиму тарбия ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Баргузории «Дарҳои күшод» якчанд рӯз қабл эълон карда мешавад. Дар ин ҷорабаний натанҳо волидони тарбиятирандагони муассисаи томактабӣ, балки истиқоматкунандагони маҳалла низ иштиrok карда, аз бартарияти таълиму тарбияи томактабӣ ва афзалиятҳои он огоҳ мегарданд.

Мусаллам аст, ки теъдоди муайяни волидон, маҳсусан, онҳое ки нахустфарзанди худро ба воя мерасонанд, ба ёрию мадади педагогӣ- психолоғӣ эҳтиёҷ доранд. Бинобар ин, дар асоси ба ҳисоб гирифтани ҳоҳишу дарҳости онҳо машварат-практикуми маҳсус ташкил кардан мумкин аст, ки қаблан ин усуулро «Мактаби модарони ҷавон» меномиданд. Чунин шакли кор имкон медиҳад, ки волидони ҷавон доир ба нигоҳубини кӯдак, интиҳоби либос, поїафзол, ҳӯрок вобаста ба синну соли кӯдакон ва фаслҳои сол, ташкили речай рӯз, роҳу усуулҳои кор бо кӯдак ва ғайраҳо маълумоти зарурӣ гиранд. Масалан, барои дар хона хонда додани асари бадеӣ адабиётро мувофиқи синну соли кӯдак интиҳоб намудан мумкин аст, баъди хона додан саволгузорӣ ва муҳокима намудани мазмуни матнро ташкил кардан, такмил додани фаъолияти узвҳои нутқ, мураттабиву пайдарпайии сухан ва ғайраҳо метавонанд мавзуи омӯзиш гардад. Ба саъми волидон расондан лозим, ки кӯдакони синни томактабӣ бояд дар доираи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ ба мактаб омода гарданд. Ба кӯдакони синни то 7-сола усули навиштан ва хондани китобро омӯхттан паёмадҳои бесамар ҳоҳад овард. Зоро кӯдак бояд аз руи барномаи таълими «Рангинкамон» зина ба зина машгулиятҳои таълимиро аз худ намояд. Сарбории аз меъёර зиёд метавонад боиси дилсард шудани кӯдак аз таҳсил гардад.

Амалӣ гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои тарбия ва таълими кӯдак» самарарабаҳш намудани корҳои ташвиқотиу тарғиботӣ ва баланд бардоштани маърифати педагогии волидонро талаб менамояд. Дар ин самт низ кормандони муассисаҳои томактабӣ бояд ҳиссагузор бошанд.

Истифодаи шаклҳои гуногуни ҳамкорӣ бо волидон ва паҳн намудани донишҳои педагогӣ бояд ба беҳтар гардидани сифату самарарабаҳшии кори таълиму тарбиявӣ ва таъмин гардидани тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятӣ мадад расонад.

Афзалият ва мушкилот дар ҳамкориҳои педагог ва оила

Ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар раванди таълиму тарбияи кӯдак ҳам барои мураббия ва ҳам барои падару модар афзалиятҳои зиёд дорад. Падару модар аз ҷараёни таълиму тарбияи фарзандашон оғаҳӣ пайдо карда, муносибатҳоро муқаррар менамоянд. Ҳамзамон, фарҳанги педагогии худро такмил дода, таҷрибаи гирифтаашонро дар тарбияи фарзандони дигарашон низ истифода менамоянд. Педагог аз вазъи иҷтимоии тарбиятиранда маълумот ба даст меорад. Зимни суҳбат бо волидон дар бораи кӯдак бештар иттилоъ мегирад, ки ин ба ӯ имкон медиҳад, ки воситаҳои самараноки таълиму тарбияро барои фаъолияти самарарабаҳши минбаъда интиҳоб намояд.

Мушкилот

Дар ҳамкории мураббиёни муассисаҳои томактабӣ бо падару модар чунин мушкилиҳо мавҷуданд: масъалаҳои нақши оила дар тарбияи фарзандон аз ҷониби мураббиён дуруст баҳогузорӣ намегарداد ва дар баъзе ҳолат нисбат ба заҳмати тарбияи кӯдак дар шароити хона беэътиборӣ аз ҷониби мураббӣ зоҳир мегарداد; вуҷуд надоштани низоми муайяни

ҳамкорӣ (оила ва қӯдакистон ду муассисаи мухимми иҷтимоии қӯдакон мебошанд ва вазифаҳои таълимии онҳо гуногунанд, аммо барои рушди ҳамаҷонибаи шахсияти қӯдак ҳар ду ҷониб фаъолияти худро беҳтар мешуморанд). Қобилияти баҳогузории объективона дар фаъолияти яқдигарро надоранд; сарбаста будани масъалаҳои оилавӣ, чунки ягон падару модар намехоҳад ба масъалаҳои оилавӣ шахсони бегона даҳолат кунанд; тафовут дар самти арзиш ва интизориҳои мутақобила (давраи мутобиқшавии қӯдак як давраи муайянро дар бар мегирад, аммо волидайн дар ҳамин давра аз мураббӣ натиҷаи омӯзишро талаб мекунанд); маҳкум кардани волидайн аз ҷониби педагог барои надонистани қобилиятаҳои ҷисмонӣ ва хусусиятҳои синнусолии қӯдакон; шикояти волидайн аз мураббиён оид ба баъзе масъалаҳои таълими. Падару модар аксаран барои барқарор кардани муошират бо фарзандашон мураббиро гунаҳкор мекунад, аз нигоҳи онҳо, дар масъалали роҳҳои иҷтимоишавии қӯдак нисбат ба мураббӣ волидайн маълумоти бештарро доро мебошанд; ҳуддорӣ ва канорагирии волидон аз тамос бо мураббӣ ва роҳбари муассисаи томактабӣ.

Баъзе волидайн ҳангоми овардани фарзандонашон ба мураббӣ салом намедиҳанд. Онҳо омода нестанд, ки вазъиятро аз ҷониби худ бо ибораҳои: «Ман бо писарам дар хона ҳатман сӯхбат мекунам», «Ҳамчун падар (модар) фикр мекунам, ки чӣ гуна аз ҷунин ҳолатҳо пешгирий кунам.» Ё бевосита аз мураббӣ пурсед, ки ў ба шумо дар қадом самт чиро кумак мекунад ва ҷӣ гуна шумо метавонед барои ҳалли мушкилоти ба миёномада ҳамкорӣ кунед ва ғайраву ҳоказо. Роҳҳои бартараф кардани мушкилотро пайгирӣ намуда, ҷунин тавсияҳоро пешниҳод месозем.

• **Истифодаи усули дӯстонаи муоширати мураббиён ва падару модар:** Муносибати мусбат ба муошират заминai мустаҳкамest, ки дар он тамоми кори мураббиён бо волидон тарҳрезӣ мегардад. Муносибати ҳаррӯзаи дӯстона байни мураббӣ ва волидон маънои бештар аз як ҷорабинии хуб иҷрошударо дорад. Дар ин маврид мураббӣ этиқаи қасбиятро истифода намуда, маърифати муошират ва риояи аҳлоқро ба волидон пешниҳод месозад.

Муносибати инфириодӣ. Ин усул на танҳо ҳангоми кор бо қӯдакон, балки ҳангоми кор бо волидон низ зарур аст. Ҳангоми муошират бо волидон омӯзгор бояд вазъият ва руҳияи волидонро эҳсос кунад. Маҳз дар ин ҷо қобилияти инсонӣ ва педагогии мураббӣ барои бовар қуондани волидайн, ҳангоми зоҳир кардани ҳамдардӣ ва якҷоя фикр кардан дар бораи пешрафти қӯдак дар вазъияти муносиб аз ҷониби педагог ба волидон омӯзонда мешавад.

ОФАРИН, ДОНОЧАҲО! ДАР ЛОНДОН

Ҳонандагони тоҷик дар Олимпиадаи байналмилалии GREENWICH «IGO» (Лоиҳасозӣ) дар байни наврасони 25 давлати дунё сазовори 9 медал гардиданд, ки аз он 1 ҷои якум, 2 ҷои дуюм ва 6 ҷои сеюм мебошад. Олимпиадаи байналмилалии GREENWICH «IGO» (Лоиҳасозӣ) аз 8 то 15 июни соли равон дар шаҳри Лондони Шоҳигарии Британияи Кабир аз рӯи 12 равия баргузор гардид. Ин олимпиадаи бонуфузи ҷаҳонӣ бо фарогирии зиёда аз 350 нафар баргузор шуд.

Дар олимпиада Тоҷикистонро 12 нафар мактаббачаи Муассисаи таълими хусусии Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳайати 4 даста намояндагӣ намуд. Дастанҷо дар се самти табии-риёзӣ ва як соҳаи истеҳсоли фильм рақобат намуданд. Лоиҳаҳои онҳо бо равишҳои навоварона ва сатҳи баланди иҷро таваҷҷӯҳи ҳакамонро ба худ ҷалб кард.

ДАР АМЕРИКА

Ҳонандагони тоҷик дар Олимпиадаи байналмилалии «GENUIS» дар байни 67 давлати дунё сазовори ҷои дуюм гардиданд. Дар ин хусус АМИТ «Ховар» бо истинод ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳабар медиҳад.

Дар Олимпиадаи байналмилалии «GENUIS» Тоҷикистонро 3 нафар наврас - Шаҳзод Алиақбаров, Имрон Одинаев ва Маҳмадсаид Фариддунзода аз муассисаи таълими хусусии Абдураҳмони Ҷомӣ аз рӯи категорияи «Genius Robotics» муаррифӣ намуданд.

Олимпиадаи байналмилалии «GENUIS» аз 10 то 14 июни соли равон дар Донишкадаи технологи Рочестери шаҳри Ню — Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, аз рӯи 8 равияни фанҳои табии-риёзӣ ва ҷамъиятӣ-гуманитарӣ (лоиҳасозӣ) ҳонандагони синфҳои 8-12 бо фарогирии зиёда аз 3643 иштирокӣ, аз 67 давлати дунё ва 34 шаҳри Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо ҳам сабқати илмӣ намуданд.

Дар олимпиада 2557 лоиҳа аз 8 категория, аз ҷумла категорияи роботик 63 лоиҳа, санъати тасвирий 578 лоиҳа, мусиқӣ 62 лоиҳа, видеоролик 138 лоиҳа, табиатшиносӣ 1014 лоиҳа, тиҷорат 140 лоиҳа, кодинг 105 лоиҳа ва маҳорати нависандагӣ 457 лоиҳа байни 1065 нафар ғолибони даври ниҳоӣ баргузор гардид.

ЭРОД ТАЛОШ БАРОИ ҲАҚИҚАТ АСТ

Абдуғанӣ
МУҲАММАДИЕВ –
омӯзгори мактаби
№29-и ноҳияи
Деваштич

Кадом сухбату гуфтугӯст, ки чуну чаро надошта бошад? Кадом маънист, ки нафаре аз ҳар нигоҳ бекамукост баён кунад ва аз тарафи дигарон беқилуқол пазируфта шавад? Дар ҳар гуфттору сухбат, баҳсу мунозира, дар ҳар кору амали ҳаррӯзаамон аз сӯйи худ ё қасон ҳоҳу ноҳоҳ аксуламали иқор ё инкор, эътироф ё эътиroz, қабул ё рад, ризомандӣ ё ранчиш, ситоиш ё накуҳиш, муҳаббат ё кудурат, ҳавас ё парҳез барин пайомадҳоро ба мушоҳида мегирэм.

Ин бахш басо мураккаб аст, ки ба паҳно ва умқаш аз ҳеч роҳ расида наметавонем, аммо ғайри хостан ё нахостани мо гоҳу ногоҳ андешаамонро машғул медорад. Ба ҳар ҳол, мусалламан, ҳар гуна будани вокуниши аз сесаду шастушаш паҳлуи як гуфттору кор бардоштаи ҳар кас ҷойи баҳс надорад. Ин ҷиҳатро ба эътибор гирифтан барои санҷида, ҳангом ва оҳанги дарҳӯр ёфта гуфтани ҳар пиндор ва дониста даст задан ба ҳар кор хеле муҳим аст...

Шояд дар ин мавзӯъ ҳамин қадар гуфтан коғист? Шогирдон, ки дар синфи як меҳонанд, дар муомила бо онҳо ба ҳар майдо-чуйда ҷандон эътибор додан шарт нест. Чаро шарт набошад?! Онҳо имрӯз пайкари хурд ва ҷаҳонфаҳми махдуди ба синну соли андакашон мувоғиқ дошта бошанд ҳам, қасанд, охир! Шахсияташон, ҳар кору гуфттору кирдори ҷолибу арзишдорашон, ҳар андешаи нисбат ба сатҳи диду нигариш ва ҷаҳонфаҳми аслан ба ин синну сол мувоғиқ пешравтару пухтаю суфтаашонро эътирофу эҳтиром бояд кард!..

Хулласи қалом, бачаҳо ба андозаи бардошти ҳимматашон ба таври худ эрод ҳам мегиранд. Эродашон, ки намунааш дар зер нақъл мешавад, бидуни шубҳа, фақат ба зоҳир эрод аст, дар зимн, нишонаи часорат ва накебидан аз муаллим; зуҳури худифшоии беҳарос; эҳсос, балки намои озодии муҳовара бо муаллим мебошад. Чаро сари ин фикр дилпур ва устувор ҳастам? Чаро?... Ба ин далел, ки шогирд аз шахси муаллим тарсад, яъне аз муҳовараи озод бо ў ҳаросад, ҷӣ гуна ҳарфу гапашро – он донишро, ки бояд аз ў бигирад, осону роҳат пазируфта тавонад?...

Хуллас, баъди таъкидҳои гоҳ-гоҳӣ дар рӯзҳои гузашта дар як дарси навбатӣ бо муҳайё гаштани шароити мувоғиқ маҳсус маънии ҳеч доштани рақами 0 (сифр)-ро, ба гумонам, хуб фаҳмондам ва таҳмин кардам, ки бисёриҳо аз аҳли синф пас аз ин шарҳи мукаммали навбатӣ хуб фаҳмиданд ҳам.

Ва аммо... Вақте ҷамъи адади 8-ро бо 0 шарҳ медодам, нигоҳам ба қаламҳои рангаи дар рӯйи мизи яке аз шогирдон (Исфандиёр) хобида афтод. Барои ҳосили ҷамъро баровардан берун аз ихтиёр қаламро, ки ҳамкасбон қариб ҳамеша ҳини ҳисоб истифода бурда, бо беҳисоб ҳисоб кардани он дарси ҳисобро дилгир месозанд, истифода кардам:

– Ана, Исфандиёр 8 қалам дорад, – гуфтам ва ба мизи ў, ки воқеан ҳам, дар рӯяш 8 қалам: як қуттии 6-донағӣ ва боз

ду қалам меҳобид, наздиктар омада, хостам онҳоро бардошта ба ҳама нишон диҳам. Аммо камтар таваққуф карданам ба худи Исфандиёр фурсат дод, ки қаламҳоро ба ду даст бардошта намоишдехон гӯяд:

– Ана, ин 6 қалам аз они худам. Ин ду қалам аз они акоям. 6 қаламу 2 қалам мешавад 8 қалам.



Шарҳи ғайриинтизор ва хеле бамавриди ў дикқати ҳамаро ба шумурдани қаламҳо, ки дар дигар синфҳо дилбазан шудааст, ҷалб намуд. Ҳама пештар аз ҳалли амали мадди назар шаш қалами Исфандиёр ва ду қалами акояш Фаридунро ҷамъ карда диданд, ки, воқеан ҳам, 8-то мешудааст, вале ман аз Исфандиёр пурсидаам, ки қаламҳои акояшро пурсида гирифтааст ё напурсида?

– Напурсида гирифтам, – бо оҳанги гуфтори каси пирӯз, ки ҳучуми ногаҳонии касеро сарафрозона гардонда, ба ҳуди ҳамлагар лати волас додааст, ҷавоб гардонд ў. – Вай бо ду қаламаш маро заду ғурехта аз хона берун баромад. Ман қаламҳояшро гирифта, пеши қаламҳои ҳудам мондам.

Пурсиши накуҳишомезро маврид набуд? Боз дар дарси ҳисоб? Ачаб не... Ҳарчанд ба қиссаи Исфандиёр на ҳама эътино карданд, ба ҳар ҳол, чанд нафар гапи ўро бо шавқ ё бепарвоёна, бо ҷеҳраҳои шукуфта ё муғамбirona гӯш карда, ба ҷунбуҷӯл даромаданд: ҳоло аз сари онҳо чӣ андеша мегузашта бошад? Ба як кори ғалати ҳуд надониста иқор шудани Исфандиёр дар қалбашон чӣ вокунише барангехт? Фикрашонро то кучоҳо бурд?... Исфандиёр бо он амалаш ҳудро аз мақоли машҳури душманро бо шакар куштаанд” дурттар гирифт ё ба панди Саъдӣ:

**Бо бадон бад бош, бо некон наку,
Чойи гул гул бош, чойи хор хор.
наздиктар?**

Ин фикр ҳарқвор аз сарам гузашт, аммо бо оҳанги насиҳат идома додани сұхбатро лозим надониста, ба сари мақсад омадем:

– Бале, ҳозир дар дасти Исфандиёр ҳашт қалам ҳаст, – гуфта воқеиятре ба ҳақиқат наздиктар бозгӯ кардам: охир ҳама донистанд, ки ҳамаи қаламҳо моли ҳудаш не. Ва: – Ба ҳар ҳол, вай ҳашт қалам дорад, – гӯён асли гапро давом дода, ишорачӯбро зери рақами 8, ки дар лавҳа навиштаам, бурда гирди он ҷарх занондам. Соњ сўйи қаламҳои дар дасти Исфандиёр буда тир кардам. Чун дидам, ки нигоҳи бачаҳо бо ҳаракати нӯги ишорачӯб аз ҷое ба ҷое мекӯчад, ба он эътибори бештар дода: – Бунафша бошад, ҳеч қалам дорад... эъ-ъ, надорад, – гӯён ҳарчанд гапам пецида ва бемаънӣ, иловатан хилофи ҳуд андар ҳуд баромад, нӯги ишорачӯбро боз ба лавҳа, ба зери рақами 0-и паҳлуи рақами 8, он тарафи аломати ҷамъ расондам ва пурсидаам:

– Ҳар ду ҳамагӣ ҷанд қалам доранд?
Бачаҳо зуд ҳисоб карданд: – Ҳашт-то.

Дарс ҳамин ҳел лағзишу кӯчиш ва ғурезҳои бадеҳӣ низ доштааст, ки на ҳамеша ҳудро аз онҳо дур доштан имкон дорад. Аз ҷунун аҳвол парҳез низ набояд кард! Аммо кӯчиши ачибтар дар пеш будааст!

Ҳама барои навиштани ҳисоби баровардаамон сар ба рӯи дафтарҳо ҳам карда машгули навиштан шуданд. Ҳуди Исфандиёр низ. Аммо ў баъди лаҳзае сар боло карда, бо табассуми айёrona як ба ману як ба сўйи Бунафша ва соњи ба қаламҳои боз бадастгирифтааш нигариста, бо оҳанги дилпурона ва қатъӣ, ки ҳамаро аз кор боздошта, мутаваҷҷеҳи ҳудаш соҳт, эълом дошт:

– Намешавад!
– Ҷӣ намешавад?
– Ҷамъ карда намешавад.
– Ҷӣ ҷамъ карда намешавад?
– Қаламҳо. О, ин ҳашт қалам аз они ман, – ва ба сўйи Бунафша нигариста:

– Қаламҳои ту қанӣ, Бунафша? – гуфта пурсиду “дар хона монда омадам” гуфтани ўро гӯш накарда, ба ман рӯй овард:

– Бунафша ҳеч чӣ надорад. Ҷӣ ҳел ҳаштро бо ҳеч ҷамъ мекунем?

Ана, ҳало-ос! То ба ҷамъ кардани қаламҳои ҳудаш ва қаламҳои “набуда”-и Бунафша гардан фуровардани Исфандиёр, таҳминан ду-се дақиқа сарфи ҷамъи ададҳои 8 ва 0 шуд, вале ин дарди бахайр буд. Боз ҷанд амали шабеҳ ва мисолҳои амалҳои “маънидор” доштаро ҳал кардем, ки садои занги танаффус баланд шуд. Китобу дафтарҳоямро ғундошта дар гӯши миз гузоштам. Ба тарафи дар мерафтам, ки овози Исфандиёро шунидам.

Баргашта дидам, ки Исфандиёри ҳанӯз дар фикру ақидааш устувор ба Ҷамолиддин нигоҳ карда:

– Чизи будагиро ба чизи набудагӣ чамъ кардем-а? – мегуфту гапашро Ғайрат, Абдумаҷид ва боз чанд нафари дигар низ гӯш мекарданд.

Истодани маро дида ҳама сокит шуданд.

Хонандаҳо одат кардаанд, ки вақти танаффус ҳини аз синфхона баромадан ногоҳ аз рафтан истода монам, ҳама якбора ё тӯли чанд сония ором шуда, хомӯшона сӯям менигаранд: боз чӣ гап бошад? Даҳ-дувоздаҳ сония бо табассум ба Исфандиёр ва шунавандаҳояш нигариста, “қарз ба қиёмат намонад” гуфтағӣ барин ба гуфтаҳояш “эрди ҷавобӣ” гирифтам:

– Мо чизи бударо ба чизи набуда не, чизи набударо ба чизи буда чамъ кардем. Чизи набуда, ки нест, макон ҳам надорад. Ҷӣ хел чизи бударо аз макони мавҷуд ба макони набуда кӯчонда, ба “рӯй”-и чизи набуда гузорем?

Пас онҳоро бо фалсафафурӯшии аз фаҳмашон дур дар ҳайрат гузашта, аз синфхона баромадам. Табиист, ки чизро аз эрод ва шарҳи охиринам нафаҳмиданд, зеро чизҳои моддию маънӣ ва макону замон, масофаю фазо барин мағҳумҳоро фаҳму дарк карданашон ҳанӯз дар пеш аст. Барои онҳоро ба ин сатҳи тамизу фаҳмиш расондан аз ҳоло кам-кам, зина ба зина омода бояд соҳт.

Вале чизе нафаҳмиданашон хуб ҳам шуд, вагарна чӣ? Вагарна ба тирагӣ ва ноҷӯрии шарҳи ман боз як эроди ҷиддӣ мегирифтанд. Модом ки чизи буда, яъне ҷисм доштаро ба макони набуда кӯчондан ба ақл нагунҷад, ҷӣ тавр ва бо қадом ақл чизи бечисм ва ломаконро ба болои чизи буда гузашта метавонем? Оё ҷунин муҳокима аз очизтарин мантиқ дур нест? Он гоҳ ҷӣ гуна масъаларо, ки аз мавзуи, фарз кардем, “дигар намояду дигар бувад”(таъбири устод Рӯдакӣ) душвортар аст, рӯшанӣ меандоҳтем? Нашавад, ки ҳамеша ва дар ҳар маврид ҳаракати бачо зоҳир намой ва гапи дақиқу пухта бигӣй!

Аслан, вақте дар шарҳи муаммое аз муаммоҳои пурсидаи шогирдон дармондем, ҳудро очизу нотавон, ҳайрон ва шарманда эҳсос намекунем. Зеро медонем: одаме нест, ки ҳама чизро донад ва ҳама корро тавонад. Ин маънӣ ба муаллим низ даҳл дорад. Гоҳе ҳини дармондагии ҳуд не, ҳангоми дар посуҳи пурсише ё ҳал кардани муаммое очиз мондани шогирди пешраву комёб, ки ҳуд аз ҷунин аҳвол ҳичолат мекашад ва шариқдарси камтамизаш тамасхури ҳушҳолона мекунад, ин маъниро бо иборатҳои гуногун таъкид мекунем. Фақат меафзоем, ки одамон дар донистану тавонистан дар як поя нестанд: яке кам медонаду кам метавонад, донистану тавонистани дуюмӣ ба ҳадди эътидол аст, сеюмӣ одаму оламро бештар мешиносад ва ҳар кору амалро беҳтар аз дуйи аввал иҷро карда метавонад. Боз ҳастанд қасоне, ки дар илме, ҳатто дар чанд соҳаи илм мумтозанд. Суҳану амали ҷунинҳоро дигарон мұтабару мұтамад медонанд ва дар созмони кору рӯзгори хеш истифода мебаранд. Дар донишу тавониш аз ҷунинҳо ҳам комёбтарҳо ёфт мешаванд, ки онҳоро “аллома” мегӯянд. Ҳуллас, ҳастанд нафароне, ки як ҳунарро нимкора ё бо зӯр пурра меомӯзанд. Боз ҳастанд нафароне, ки панҷ панҷаашон пурни ҳунар аст. Онҳо чил ҳунарро кам медонанд ва боз аз пайи омӯзиши ҳунаре нав ҳастанд.

Баъди шарҳи аҳвол барои дар қалбашон оташаке афрӯxtan мегӯjam, ки шояд дар миёни шумо ду-се ё чанд нафар ҳастанд, ки оянда дар донишу ҳунар ангуштнамой шаванд. Вале барои расидан ба ин дараҷаю мартаба ҳоҳишу иродai зӯr доштан ва қӯшишу ғайрати зиёdro ёр гирифтan лозим меояд. Ба натиҷае саҳлу ҳамвор расидан чӣ амри душвор аст! Танбал ба ҷое намерасад, кори вай истодан ва таваққуф мебошад! Агар вай ҳадафе дорад, роҳатҷӯист. Ӯро ҳатто фикру андеша танбал аст. Вай намедонад, ки меҳнат роҳат аст... Ҳулосаи гапро ба он ҷой мерасонем, ки ҳеч ганҷ бе ранҷ мұяссар намешавад, ганҷро касе бардорад, ки ранҷ барад. Албатта, маъниро ба бардошти ақл ва пазириши зеҳни бачаҳои синфи як ё синфи болоӣ, қадомҳое, ки рӯ ба рӯ бошанд, мувоғиқ кунонда мегӯem...

Сифр (0) низ аломати ҳисоб аст, ки ба танҳоӣ қимат надорад, вале ҷун ба ададе мулҳақ шуд, қимати онро даҳчанд меафзояд: як (1)-ро ба даҳ (10) мебардорад, даҳ(10)-ро боз даҳ қарат зиёdro карда, ба сад(100) ва сад(100)-ро ба ҳазор (1000). Мо, ки ин маъниро медонем ва ҷигунағии равиши ҷамъбандиро тасаввур карда метавонем, шогирдонамон низ, бо вучуди имрӯz бад-ин паҳно дарк ва тасаввур карда натавonistanaшон, рӯзе ҳоҳанд донист.



МАТЕМАТИКА – МАҲЗАНИ ҶАҲОНИ РАҚАМИИ ИНСОН

Дар илм ақидаи комилан машҳуре аст, ки чунин садо медиҳад: «Математика шоҳи тамоми илмҳо, арифметика маликаи математика аст.» Муаллифи он математик ва механики олмонӣ Карл Гаусс (1777–1855) мебошад. Дар ин маврид гуфтаҳои файласуфи олмонӣ Иммануил Кант (1724–1804) низ ба хотир меоянд: «Дар ҳама илм ҳамон қадар ҳақиқат вучуд дорад, ки математика дар он вучуд дорад.» («Асосҳои метафизикии табиатшиносӣ», 1786).

Н.С. САЛИМОВ –
н.и.ф.-м., дотсенти
Донишгоҳи
давлатии
тиҷорати
Тоҷикистон;
С.ЗАЙНУДДИНОВ –
н.и.т., дотсент,
мудири шуъбаи
тақвияти
институтсионалии
кишвар ва
иқтисоди рақамиӣ,
МД ПИТИ

Дар даврони муосир (он бо ислоҳот дар Аврупо оғоз ёфт) афзоиши якбораи нуфузи риёзӣ ба мушоҳида мерасад, ки дигар ҳамчун «хизматгор» не, балки мисли «хонум» дар дараҷаи баландтари илмҳои табиатшиносӣ ҷойгир аст. Бинобар ин, онро «илми бунёдӣ» номиданд. Аввалан, он тамоми илмҳои дигарро бо воситаҳои умумии мағҳумӣ ва забонӣ таъмин мекунад. Физики даниягӣ Нилс Бор (1885–1962) гуфтааст: «Математика бештар аз илм аст, забони илм аст», зоро ба воситаи ҷорӣ намудани чунин воситаҳои умумӣ нақши интегратори илмҳои алоҳидаро бозида, ба қашфи қонунҳои умумии табиат мусоидат мекунад. Маврид ба зикр аст, ки моделҳои математикӣ ва дигар соҳтусозҳо як навъ «тарроҳӣ»-и идеалии олам мебошанд. Забони математика рақамҳо, ададҳо, аломатҳои алгебрӣ (рамзҳо) ва фигураҳои асосии геометрӣ мебошанд. Ба назари риёзидон, чунин менамояд, ки олами гирду атроф маҳз ба забони ин аломатҳо «гап мезанад.» Барои мутолиаи «китоби табиат» ва дарки асрори замину осмон донистани риёзиёт ва забони риёзӣ зарур аст.

Математика қудрати бебаҳо пайдо карда, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон доҳил шудан гирифт. Он на танҳо дар илмҳои табиатшиносӣ, балки дар илмҳои ҷамъиятӣ (ҷамъиятӣ ё гуманитарӣ) низ мавриди истифода қарор гирифт. Бо ёрии математика қӯшиш менамоянд, ки ба оянда доҳил шаванд. Ин, махсусан, дар замони мо, вақте ки компьютерҳо пайдо шуданд, бештар намоён аст. Бо ёрии онҳо коркарди миқдори зиёди иттилооти ададӣ (рақамиӣ) имконпазир гардид. Моделҳое пайдо шуданд, ки на танҳо тағйирёбии иқтимим ва обу ҳаво, балки параметрҳои ояндаи инсониятро низ пешгӯй мекунанд. Математика қариб ҳама ҷанбаҳои ҷаҳони рақамии инсонро дар бар мегирад, чунончи:

1. Рамзгузорӣ ва информатика:

- Алгоритмҳое, ки барои соҳтани таъмини барномавии компьютерҳо истифода мешаванд, ба принсипҳои математикӣ асос ёфтаанд.
- Назарияи иттилоот барои самаранок нигоҳдорӣ, интиқол ва коркарди додаҳо истифода мешавад.
- Криптография математикаро барои ҳифзи иттилоот аз дастрасии беичозат истифода мебарад.

2. Графика ва визуаликунонӣ:

- Моделсозии 3D ва аниматсия ба геометрия ва алгебраи хаттӣ асос ёфтааст.
- Алгоритмҳои биниши компьютерӣ математикаро барои тафсiri тасвирҳо ва видеоҳо истифода мебаранд.
- Омӯзиши мошинсозӣ барои гирифтани маълумот аз усулҳои оморӣ истифода мебарад.

3. Шабакаҳо ва алоқаҳо:

- Назарияи графикӣ барои моделсозӣ ва таҳлили соҳторҳои шабакавӣ, ба монанди Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мешавад.
- Алгоритмҳои масир барои муайян кардани роҳҳои оптималии интиқоли маълумот истифода мешаванд.

- Назарияи рамзгузорӣ барои таъмини интиқоли боэътимоди маълумот тавассути каналҳои пурғавғо истифода мешавад.

4. Интеллекти сунъӣ:

- Барои омӯзиши мошинии таълими компьютерҳо дар асоси маълумот усулҳои омориро истифода мебаранд.
- Коркарди забони математикӣ барои фаҳмидан ва тавлид кардани забони инсон истифода карда мешавад.
- Робототехника барои идора кардани ҳаракатҳои роботҳо ва муошират бо муҳите, ки онро иҳота кардааст, аз математика истифода мебарад.

5. Физика ва техника:

- Моделҳои математикӣ барои тақлиди падидаҳои физикӣ ба монанди ҳаракат, шароити обу ҳаво ва паҳншавии мавҷҳо истифода мешаванд.
- Оптимизатсия барои коркарди сохторҳо ва системаҳои муассир истифода мешавад.
- Назарияи идоракунӣ барои назорат ва танзими системаҳои динамикӣ истифода мешавад.

Инкишофи математика мисли дигар илмҳо ба талаботи фаъолияти амалии инсон асос меёбад.

Таърихи инкишофи математика:

1. Пайдоиши арифметика. Чӣ тавр ва барои чӣ ба вучуд омадааст?
2. Рақамҳои миллатҳои гуногун: рақамҳои румӣ, юнонӣ, ҳиндӣ, иероглифҳои чинӣ ва мисрӣ.
3. Системаҳои ҳисоб ва шумораҳо. Системаҳои ҳисобкуни дӯй, даҳӣ, шонздаҳӣ.
4. Рақамгузорӣ ва касрҳо дар рақамгузории алифбои славянин русӣ



Геометрия

- ❖ Тригонометрия
 - ❖ Топология
 - ❖ Геометрия и алгебра
 - ❖ Геометрия и дифференциалы

Математикаи амалий

- ❖ Назарияи графҳо
 - ❖ Криптография
 - ❖ Назарияи бозихо
 - ❖ Омори Риёзӣ
 - ❖ Назарияи эҳтимолият

Фалсафай математики


- ❖ Мантиқ
 - ❖ Назарияи мачмӯъҳо

Математика дар кучо пайдо мешавад?



Адади π

Адади π -ин таносуби дарозии гирди
давра ба диаметри он аст




$$\pi = \frac{\text{Дарозии гирди давра}}{\text{Диаметри давра}}$$

$\pi = 3.14159265358979\dots$

Адади е

Адади е-ро адади Эйлер низ меноманд. Он дар равандхой таҷзияи ядроӣ, ҷамъшавии сармоя, эпидемиология ва ғайраҳо истифода мешавад.




$$e = 2.718281828459\dots$$

Математика



Тибқи қонунхо,
чисми инсон на
танҳо симметрий,
балки мутаносиб аст



Накошӣ аз рисолаи
Лука Пачиоли
«Таносуби илоҳӣ»
(1509), ки секунҷай
баробартарафро, ки
дар нимруҳи чехраи
одам кашида шудааст,
тасвир мекунад.

Таносубитиллой

Таносуби тиллой -ро инчунин таносуби илохъ ё танҳо адади "фи" меноманд.

AC/BC=BC/AB



Дарозии тамоми хат ба қисми калонтар ҳамон тавре ки ба қисми хурдтар дахл дорад.

Намунаи таносуби тилдой

датабијат на меѓуори



Бояд доист, ки математика чист. Агар ба математика аз берун нигоҳ кунед, он метавонад ба як илми хушк ва дилгиркунанда монанд бошад. Аммо агар мо онро ҳамчун

илми амалӣ баррасӣ кунем, пас барои мо ҷаҳони гуногунҷабҳаи ҷавобҳо ба саволҳо, ки дикқати моро ҷалб мекунанд, қушода мешавад. Математика бидуни дигар илмҳо метавонад мустақилона вуҷуд дошта бошад, аммо мавҷудияти илмҳо дигар бе математика ғайриимкон аст. Математика ҳамеша ҷузъи ҷудоношаванд ва муҳимми фарҳанги инсонӣ буда, калиди дарки ҷаҳони атроф, асоси пешрафти илмию техникӣ мебошад. Ҳатто як рӯзро бе математика гузарондан мумкин нест.

Бе донистан ва истифодаи математика қиштиҳо, ракетаҳо сохтан ва интернетро истифода бурдан ғайриимкон аст. Ягон илм бе рақаму формула, андешаҳои мантиқӣ ва абстрактӣ рушд карда наметавонад. Мағҳуми рақам аз давраи қӯдакӣ оғоз мешавад. Қӯдак ҳарф зада наметавонад, аммо бо итминон як ангушти худро боло қашида, нишон медиҳад, ки ҷандсола аст. Масалан, ҳангоми интизории автобус одам на ба рӯи ронанда, балки ба ҷое, ки аз рақамҳо иборат аст, менигарад. Бо истифода аз рақам соати занѓдорро муқаррар мекунанд. Ҳама компютерҳо ба шарофати математика таҳия карда мешаванд. Ҳисобқунак метавонад вайрон шавад, мағоза баста мешавад ва касе онро исплоҳ карда наметавонад. Бе дониши муайян, ҳисоб кардани фоизҳо аз таҳфиҷҳо ё қэшбэҳ ҳарид дар мағозаҳо ғайриимкон аст. Математика таҳлили дуруст ва роҳи раҳоӣ аз душвориҳои зиндагиро меомӯзонад. Дар алгебра ҷавоби масъала тадриҷан пайдо мешавад ва онро ба амалҳо тақсим мекунад. Роҳи тулонӣ ба сӯи ҳадафро низ бояд ба қадамҳои хурд тақсим карда, як амалро дар як вақт ҳал кард.

Илми бунёдӣ — математика ҳифз ва афзун намудани донишро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ташаккул медиҳад. Он якчанд соҳа — арифметикаи одӣ то дониши компютерӣ (геометрия, алгебра, назарияи ададҳо, таҳлили функсия)-ро дар бар мегирад. Як шоҳаи ҷолиби математика назарияи эҳтимолият мебошад, ки намунаҳои тасодуфро меомӯзад. Ё топология — омӯзиши қисмҳои ашё, ки ҳангоми деформатсия дар фазо тағиیر намеёбанд.

Илм доимо инкишофт мейёбад. Тамоюлҳои нав пайдо мешаванд. Барои инсони мусир муҳим аст, ки андешаҳояшро дуруст таҳия кунад, таҳлил гузаронад ва мантиқро дар ҳаёт татбиқ кунад. Математика ба шумо таълим медиҳад, ки бучети оиласвиро босалоҳият ба нақша гиред ва рушди тиҷоратро пешгӯй кунед. Аз қӯдакӣ он хотираро мустаҳкам мекунад ва зеҳни шахсро афзоиш медиҳад.

Хуласа, математика як илми бунёдӣ буда, дар ҷаҳони рақамии инсон нақши муҳим мебозад. Он барои бисёр технологияҳои мусир замина фароҳам меорад ва калиди рушди минбаъда ва навоварӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Джексон, Том. Математика: иллюстрированная история / Том Джексон; [пер. с англ. А. Соловьев]. – Москва : Издательство «Э», 2018 – 168 с.
2. Стюарт И. Величайшие математические задачи / Иэн Стюарт ; Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 586 с.
3. Литвак, Нелли. Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир / Нелли Литвак, Андрей Райгородский. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 192 с.

ДАСТОВАРД

Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даҳсолаи охир роҳнамо ва амаликунандаи орзуи довталабон барои соҳиб шудан ба унвони донишҷӯйӣ ва таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ гардидааст. Ин ҳама шароит ва имкониятҳоеро, ки марказ дар ин ҷода фароҳам овардааст, даҳ сол қабл касе онро, ҳатто орзу намекард: интиҳоби то 12 ихтисос, интиҳоби вақти мувоғиқ барои бақайдгирӣ, имкониятҳои тақрорӣ барои бақайдгирӣ ва имтиҳонсупорӣ (дар нуқта ва марказҳои имтиҳонии ба ҷой (макон)-и зист наздик), арзёбии объективӣ ва шаффофи дониш, тақсимоти одилона ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ бо ёрии техникаву технологияи мусир тибқи интиҳоби довталаб (пас аз дастёбӣ ба ҳол ва бали гузариш) ва амсоли инҳо. Низоми имтиҳонҳои марказонидай дохилшавӣ (ИМД) ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ дар муддати ин солҳо чун низоми мукаммали миллии тестӣ ва абзори арзёбиаш ҳамчун воситаи мұттамади санчиши донишу маҳорати довталабон эътироф гаштааст.

Мирзошиф ШОДИЕВ - ММТ



ТАТБИҚШАВАНДАГИИ ТЕОРЕМАИ КОШИ БАРОИ ФУНКСИЯХО ДАР ФОСИЛАҲОИ ДОДАШУДА


Р.РАҲИМОВ – узви вобастаи Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоӣ, профессори ДДМИТ

Асоси тадбиқи мағҳуми ҳосиларо якчанд теоремаи асосии ҳисоби дифференсиалӣ ташкил медиҳанд. Ба онҳо теоремаҳои Ролл, Лагранж, Коши ва Ферма мансуб мебошанд. Хонанда минбаъд худаш қазоват менамояд, ки ба воситаи ин теоремаҳо чӣ тавр ҳосиятҳои функцияҳои гуногуни дифференсиалӣ омӯхта мешаванд.

Табииати функцияи ихтиёрии ду маротиба дифференсиридашаванда асосан бо аломатҳои ҳосилаҳои тартиби якум ва дуюми функция муайян карда мешавад. Дар мавриди омӯзиши равиши тағйирёбии функцияи $f(x)$ ба муайян намудани интервалҳое, ки дар он ҳосилаи функция $f(x)$ аломати доимии худро нигоҳ медорад, оварда мешавад. Илова бар ин, тадқиқи функцияҳои зиёде бо ёрии тадбиқи методҳои ҳисоби дифференсиалӣ амалан имконпазир мебошад.

Теоремаҳои асосии ҳисоби дифференсиалӣ барои муайян кардани функцияҳои моннотонӣ барои ёфтани қиматҳои калонтарин ва хурдтарини функцияҳо дар порча, барои ёфтани миқдори решоҳои муодилаҳо, исботи нобаробариҳо, барои ёфтани экстремуми функцияҳо, барои ҳалли масълаҳои амалӣ оид ба ёфтани қиматҳои калонтарин ва хурдтарини бузургихо ва ғайраҳо истифода карда мешаванд.

Истифодаи методҳои ҳисоби дифференсиалӣ дар муқоиса бо методҳои тадқиқотии элементарӣ бартарии хеле зиёд дорад. Бартарии асосии методҳои ҳисоби дифференсиалӣ-умумӣ будани онҳо: функцияи дифференсионалий чи гунае ки бошад, омӯхтани равиши тағйирёбии он ба муайян намудани интервале, ки ҳосилаи функция $f'(x)$ дар он аломати доимии худро нигоҳ медорад, оварда мешавад. Муҳимии методи ҳисоби дифференсиалӣ аз тарафи дигар, ба мазмуни геометрии ҳосилаи он вобаста мебошад. Дар бораи асоснок будани методҳои ҳисоби дифференсиалӣ (дар бораи камбудиҳои методҳои тадқиқоти элементарӣ) сухан ронда, мо бояд дар бораи истифодаи он ва аз зарурати иҷро кардани табдилдиҳиҳои элементарии гуногун халос шудан андешаронӣ карда, дар муқобили он аз мо малакаи муайян доштанро дар ин соҳа талаб менамояд. Барои амалӣ гаштани гуфтаҳои боло нақши асосиро теоремаҳои асосии ҳисоби дифференсиалӣ мебозанд. Мо дар ин ҷо тадбиқи яке аз ин теоремаҳо-теоремаи Коширо дида мебароем.



Теоремаи Коши. Агар ду функцияи $\varphi(x)$ ва $\Psi(x)$.

- 1) дар порчай $[a, b]$ бефосила бошанд,
 - 2) дар интервали $[a, b]$ дифференсионалий,
 - 3) дар интервали $[a, b]$ $\Psi'(x) \neq 0$ бошанд,
- он гоҳ дар интервали $[a, b]$ ақаллан як нуқтаи ξ ёфта мешавад, ки барои он баробарии
- $$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\Psi(b) - \Psi(a)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\Psi'(\xi)} \quad (1)$$
- иҷро мегардад.

Агар ба таври иловагӣ, шарти

$\Psi(b) \neq \Psi(a)$ –ро талаб намоем, он гоҳ шарти $\Psi'(x) \neq 0$ –ро ба шарти каме қатъӣ $(\varphi'(x))^2 + (\Psi'(x))^2 \neq 0$ барои $x \in (a, b)$ иваз намудан мумкин аст.

Теоремаи Лагранж ҳолати ҳусусии теоремаи Коши мебошад. Агар дар формулаи (1) қимати $\Psi(x) = x$ –ро гузорем, он гоҳ формулаи Лагранж

$$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b - a} = \varphi'(\xi)$$

ҳосил мегардад.

Мисоли 1. Бигузор $\varphi(x) = x^4$; $\Psi(x) = x^3$; $a = 1$; $b = 2$ бошад. Формулаи Коширо тартиб дода, қимати ξ – ро ёбед.

Ҳал. Функцияҳои $\varphi(x)$ ва $\Psi(x)$ дар порчай [1;2] бефосила буда, дар интервали]1;2[дифференсирандашаванд мебошанд, илова бар ин, дар интервали]1;2[$\Psi'(x) = 3x^2 \neq 0$ аст. Пас, шартҳои теоремаи Коши барои функцияҳои додашуда ичро мегарданд, бинобар ин, чунин нуқтаи ξ ёфта мешавад, ки барои он

$$\frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{\Psi(2) - \Psi(1)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\Psi'(\xi)}$$

ичро мегардад. Барои ёфтани ин нуқта қиматҳои функцияро меёбем.

$$\varphi(2) = 2^4 = 16, \quad \varphi(1) = 1^4 = 1$$

$$\Psi(2) = 2^3 = 8, \quad \Psi(1) = 1^3 = 1$$

$$\varphi'(x) = 4x^3 \Rightarrow \varphi'(\xi) = 4\xi^3$$

$$\Psi'(x) = 3x^2 \Rightarrow \Psi'(\xi) = 3\xi^2$$

Ин қиматҳоро ба формулаи Коши гузошта, ба

$$\frac{16-1}{8-1} = \frac{4\xi^3}{3\xi^2} \Rightarrow \frac{15}{7} = \frac{4}{3}\xi \Rightarrow \xi = \frac{15}{7} : \frac{4}{3} = \frac{15 \cdot 3}{7 \cdot 4} = \frac{45}{28}.$$

Ҳамин тариқ, маълум гашт, ки $\xi = \frac{45}{28}$ будааст.

Мисоли 2. Санчида бинед, ки функцияҳои $f(x) = x^2 + 4x$ ва $\varphi(x) = x^3 - -x - 2$ дар порчай [1;3] шартҳои теоремаи Коширо қаноат мекунонанд, агар қаноат кунонанд, он гоҳ қимати мувофиқояндай С - ро ёбед.

Ҳал. Тавре мебинем, функцияҳои $f(x)$ ва $\varphi(x)$ ҳамчун бисёраъзогӣ дар порчай [1;3] бефосилаанд. Ҳосилаҳои онҳо $f'(x) = 2x + 4$ ва $\varphi'(x) = 3x^2 - 1$ дар ҳама ҷо мавҷуданд. Илова бар ин, функцияи $\varphi'(x)$ дар порчай додашуда ба сифр баробар намегардад, яъне $\varphi'(x) \neq 0$.

Пас, барои функцияҳои додашуда, теоремаи Коши татбиқшаванд аст. Акнун қимати С - ро меёбем.

$$\frac{f(3) - f(1)}{\varphi(3) - \varphi(1)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}, \quad \text{яъне} \quad \frac{21 - 5}{22 - (-2)} = \frac{2c + 4}{3c^2 - 1}$$

Ин муодиларо ҳал ва ҳосил менамоем.

$$16(3c^2 - 1) = 24(2c + 4)$$

$$2(3c^2 - 1) = 3(2c + 4)$$

$$6c^2 - 6c - 2 - 12 = 0$$

$$6c^2 - 6c - 14 = 0$$

$$3c^2 - 3c - 7 = 0$$

$$C_{1,2} = \frac{3 \mp \sqrt{9 + 84}}{2 \cdot 3} = \frac{3 \mp \sqrt{93}}{6}, \quad C_1 = \frac{3 - \sqrt{93}}{6}, \quad C_2 = \frac{3 + \sqrt{93}}{6}.$$

Аз қиматҳои ёфташуда, фақат қимати C_2 шарти масъаларо қаноат менамояд, чунки он нуқтаи дохиллии порчай [1;3] ба ҳисоб мераравад. Пас, $C = \frac{3 + \sqrt{93}}{6}$ будааст.

Мисоли 3 Санчида бинед, ки функцияҳои $f(x) = x^2 - 2x + 3$ ва $g(x) = x^3 - -7x^2 + 20x - 5$ дар порчай [1;4] шартҳои теоремаи Коширо қаноат менамояд, агар қаноат кунонад, он гоҳ қимати мувофиқоядаи ξ – ро ёбед.

Ҳал. Функцияҳои додашудаи $f(x)$ ва $g(x)$ ҳамчун бисёраъзогӣ дар порчай [1;4] бефосила мебошанд. Ҳосилаҳои онҳо $f'(x) = 2x - 2$ ва $g'(x) = -3x^2 + 14x + 20$ дар ҳама ҷо охирноканд. Илова бар ин, $g'(x)$ дар ягон нуқтаи ҳақиқии x ба сифр баробар намегардад, яъне $g'(x) \neq 0$.

Ҳамин тариқ, теоремаи Коши барои функсияҳои додашуда дар порчаи [1;4] тадбиқшаванд мебошад. Акнун қимати ξ — ро меёбем.

$$\frac{f(4) - f(1)}{g(4) - g(1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \Rightarrow \frac{11 - 2}{27 - 9} = \frac{2\xi - 2}{3\xi^2 - 14\xi + 20} \quad (1 < \xi < 4)$$

Аз ин чо ба муодилаи

$$9(3\xi^2 - 14\xi + 20) = 18(2\xi - 2)$$

$$3\xi^2 - 14\xi + 20 = 4\xi - 4$$

$$3\xi^2 - 18\xi + 24 = 0$$

$$\xi^2 - 6\xi + 8 = 0$$

доро мешавем.

Ин муодиларо ҳал намуда

$$\xi_1 = 2, \xi_2 = 4$$

ро ҳосил менамоем.

Аз ин ду қимат фақат қимати $\xi = 2$ масъаларо қаноат мекуноад, зоро ки он нуқтаи дохилии порчаи [1;4] ба ҳисоб меравад.

Мисоли 4. Фаҳмонида диҳед, ки барои чӣ теоремаи Коши а) барои функсияҳои $f(x) = x^2$ ва $g(x) = x^3$, $x \in [-1; 1]$ нодуруст аст; б) барои функсияҳои $f(x) = x^2 + x$ ва $g(x) = x^3$, $x \in [-1; 1]$ дуруст мебошад. Барои ҳолати б) нуқтаи ξ — ро ёбед.

Ҳал. Дар мавриди а) шарти теоремаи Коши $(f'(x))^2 + (g'(x))^2 \neq 0$ барои тамоми $x \in [-1; 1]$ иҷро намегардад. Дар ҳақиқат, дар нуқтаи $x = 0$ ин шартро месанҷем.

$$[f'(0)]^2 + [g'(0)]^2 = (2 \cdot 0)^2 + (3 \cdot 0)^2 = 0$$

Ин бошад, иҷро нагаштани шартро нишон медиҳад.

Барои шарти б) ҳамаи се шарти теоремаи Коши иҷро мгардад: $f(-1) \neq g(1)$; $[f'(x)]^2 + [g'(x)]^2 \neq 0$ барои $x \in [-1; 1]$. Акнун қимати ξ — ро меёбем.

$$\frac{f(1) - f(-1)}{g(1) - g(-1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \Rightarrow \frac{1 + 1 - 1 + 1}{1 + 1} = \frac{2\xi + 1}{3\xi^2}$$

$$\frac{2\xi + 1}{3\xi^2} = \frac{2}{2} \Rightarrow 3\xi^2 = 2\xi + 1 \Rightarrow 3\xi^2 - 2\xi - 1 = 0$$

$$\xi_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2 \cdot 3} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2 \cdot 3} = \frac{2(1 \pm 2)}{2 \cdot 3} = \frac{1 \pm 2}{3}$$

$$\xi_1 = \frac{1 - 2}{3} = -\frac{1}{3}; \quad \xi_2 = \frac{1 + 2}{3} = 1$$

Аз ин ду қимат фақат қимати $\xi_1 = -\frac{1}{3} \in]-1; 1[$ масъаларо қаноат менамояд, чунки он нуқтаи дохилии интервалӣ $]1; 1[$ ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТ

1. Жак И. Е. Дифференциальное исчисление, М.: "Просвещение", 1960, 404с.
2. Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах М.: "Наука", 1973, 400 с.
3. Задачи и упражнения по математическому анализу для вузов. Под. ред. Демидовича Б.П., М.: "Наука", 1968, 472 с.
4. Сборник задач по курсу высшей математики. Под. ред. Кручковича Г. И., М : "Вышая школа", 1973, 576 с.
5. Задачник по курсу математического анализа, ч.1., Под. ред. Велинкина Н. Я., М: "Провидение", 1971, 343 с.
6. Справочное пособие по математическому анализу. Часть первая, Киев, "Вища школа", 1978, 696 с.
7. Виленкин Н.Я., Куницкая Е. С., Мордкович А.Г. математический анализ дифференциальное исчисление, М.: "Просвещение" 1978, 160 с.
8. Клименко Ю.И., Высшая математика для экономистов в примерах и задачах. М.: "Экзамен", 2006, 734 с.



ТАЪЛИМИ МАВЗУИ “ИСТЕҲСОЛОТИ АСОСИИ ХИМИЯВӢ. ИСТЕҲСОЛИ АЛЮМИНИЙ ВА КАРБИДИ КАЛСИЙ”

(Намунаи як соат дарси химия дар синфи 11)

Муъминчон
ИБРОҲИМОВ –
омӯзгори
химияни литсейи
Донишкадаи
политехникии
шахри Хуҷанд

Салоҳиятҳои асосӣ: хонандагон якҷоя дар гурӯҳҳо кор карда, нақшай саволҳои эҷодӣ таҳия мекунанд; хонандагон оид ба натиҷаҳои корашон мулоҳизаронӣ мекунанд.

Мақсади дарс: дар бораи истеҳсолоти асосии химиявӣ, истеҳсоли алюминий ва карбиди калсий маълумот гирифтан; ашёи хом ва равандҳои истеҳсоли ин моддаҳоро шарҳ дода тавонистан; реаксияҳои даҳлдорро навишта тавонистан.

Воситаҳои аёни: рӯнамо, маводи мултимедӣ, нақшаю овезаҳо оид ба тасвири ҳолати электронҳо дар атом дар асоси механикаи кванти.

Равиши дарс

Санчиши дониш (пурсиши вазифаи хонагӣ):

Аз хонандагон ҳоҳиш менамоем, ки мавзуи гузаштаро бо як ҷумла ҷамъбаст намоянд. Барои иҷрои ин аз 3 то 5 дақиқа вақт ҷудо мекунем. Дар ин муддат метавонем дафтари якчанд хонандаро интихобан ҷиҳати мавҷудияти вазифаи хонагӣ санҷем. Сипас метавонем ҷавоби хонандагонро баррасӣ кунем.

Қисми асосии дарс. Ташаккул додани салоҳиятҳо.

Рафти дарс

1. Мавзуи навро бо далел оғоз мекунем: *Маҷмуи маҳсулоти истеҳсолоти химиявӣ дар ҷаҳон 2 трлн доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Вобаста ба соҳаи истеҳсолоти химиявӣ маҳсулоти гуногун ҳосил карда мешаванд.*

2. Бо истифодаи аёнияти пешакӣ омодакардаамон (нақша, расм, диаграмма, рӯнамо ва ғайра), моҳияти мавзуъро ба хонандагон мефаҳмонем. Барои ин аз маълумоти дар китоби дарсӣ овардашуда низ метавонем истифода барем:

Истеҳсоли алюминий

Алюминий металли паҳншудатарин дар қишири Замин (8,8%) мебошад, аммо дар намуди озод мавҷуд нест. Алюминийро аз пайвастаҳояш бо роҳи электролиз ҳосил мекунанд. Ашёи хоми асосӣ барои истеҳсоли алюминий бокситҳо мебошанд, ки алюминий дар таркиби онҳо ба намуди ҳидроксидҳо $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{AlO}(\text{OH})$, корунд Al_2O_3 ва каолинит $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ мавҷуд аст. Барои истеҳсоли алюминий аввал аз бокситҳо гилҳоҳ ҳосил мекунанд, ки моддаи асосии таркиби он оксиди алюминий буда, бокимондаро оксидҳои калий, натрий ва магний ташкил медиҳанд.

Умуман, истеҳсоли алюминий аз зинаҳои ҳосилкунии гилҳоҳи беоб ва беғаш, ҳосилкунии криолит ва электролизи гилҳоҳ дар криолити гудоҳта иборат аст. Тавассути коркарди бокситҳо бо ишқор дар автоклав маъдан аз таҳшини ҳалнашаванд аз ҷонибии ҳидролиз мекунанд: $\text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$.



Дар натиҷа кристаллҳои ҳидроксиди алюминий таҳшин мешаванд. Ҳидроксиди алюминийро дар хумдонҳои даврзананда дар ҳарорати 1150-1200°C хушк карда, гилҳоҳи беоб ҳосил мекунанд. Барои истеҳсоли криолит аввал аз флюорит ҳидрогенфторид ва



маъдан аз таҳшини ҳалнашаванд аз ҷонибии ҳидролиз мекунанд: $\text{NaAlO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow$.


Дар натиҷа кристаллҳои ҳидроксиди алюминий таҳшин мешаванд. Ҳидроксиди алюминийро дар хумдонҳои даврзананда дар ҳарорати 1150-1200°C хушк карда, гилҳоҳи беоб ҳосил мекунанд. Барои истеҳсоли криолит аввал аз флюорит ҳидрогенфторид ва

махлули кислотаи фторидро ҳосил намуда, ба он $\text{Al}(\text{OH})_3$ -ро илова мекунанд, ки дар натиҷа кислотаи фторалюминат ҳосил мешавад. Онро бо сода нейтрал мекунанд, ки дар натиҷа криолит таҳшин мешавад:



Нақшаш умумии истехсоли алюминий

Муодилаи натиҷавии раванди электролиз чунин аст:



Оксигени ҳосилшуда сатҳи электроди графитиро оксид мекунад: $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$

Оксиди карбони ҳосилшуда бо роҳи махсус берун карда мешавад. Алюминий ҳосилшуда дар таркибаш ҳар гуна омехтаҳои металлӣ ва ғайриметаллии номатлуб дорад. Барои тоза намудан аз қабати он хлорро мегузаронанд. Хлориди алюминий газшакли ҳосилшуда зарраҳои моддаҳои номатлубро сорбсия карда ба сатҳи гудохта мебарорад ва онҳо баъдан аз он ҷо нест карда мешаванд. Ин раванд ба нест шудани натрий, калсий ва магний низ мусоидат мекунад. Баъдан алюминий гудохтаро дар ҳарорати $690\text{-}730^\circ\text{C}$ муддати 40 дақиқа нигоҳ медоранд. Дар натиҷа газҳо ва омехтаҳои сабук ба сатҳи гудохта мебароянд ва аз он берун карда мешаванд. Баъди ба анҷом расонидани ҳамаи амалиёти технологӣ тозагии алюминий $99,5\text{-}99,85\%$ -ро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон заводи пуритидори истехсоли алюминий амал мекунад, ки он дар ҳудуди ноҳияи Турсунзода ҷойгир аст.

Истехсоли карбиди калсий

Карбиdi калсий CaC_2 барои истехсоли атсетилен, каучуки синтетикӣ, винилхlorид, акрилонитрил, кислотаи атсетат, этилен, хлорҳосилаҳои атсетилен, атсетон, стирол ва ғайра васеъ истифода мешавад. Барои истехсоли карбиdi калсий оҳаки ношукуфта (CaO) ва ангишти ҷӯб ё кокс истифода мешавад. Дар корхонаҳои истехсолӣ CaO дар натиҷаи тафсонидани оҳаксанг (CaCO_3) ҳосил карда мешавад. Оҳаки ношукуфта бо ангишт ба реаксия доҳил шуда карбиdi калсий ва оксиdi карбон (II)-ро ҳосил мекунад: $\text{CaO} + 3\text{C} \rightarrow \text{CaC}_2 + \text{CO} - 462,3 \text{ кДж}$.



Ин реаксия эндотермӣ мебошад. Яъне, барои истехсоли карбиdi калсий энергия лозим аст. Барои ҳамин, реаксияро дар ҳумдонҳо, дар ҳарорати $1900\text{-}2000^\circ\text{C}$ мегузаронанд. Ҳарорати ҳумдонҳо бояд идора карда шавад, чунки дар натиҷаи баланд шудани он карбид таҷзия мешавад. Айни замон ҳумдонҳои ғайриметаллии истифода мешаванд. Барои истехсоли 1т карбиdi калсий 3000 кВт қувваи барқ сарф мешавад.

Барои истехсол аввал моддаҳо дар дастгоҳои майдакунанда хока карда мешаванд. Баъдан ба ҳар 100 ҳиссаи вазни оксиdi калсий 70-80 ҳиссаи вазни ангишти ҷӯб ё кокс илова

мақсади истифодаи криолит паст намудани ҳарорати гудозиши гилҳок ва мувофиқан кам кардани ҳарчи истехсолот мебошад. Электролизи гилҳок дар электролизёри девораҳояш аз масолеҳи карбонӣ соҳташуда гузаронда мешавад. Дар қаъри электролизёр дар қабати 250-300 мм алюминийи гудохта, ки вазифаи катодро иҷро мекунад ва криолит мавҷуд аст. Анод графити ба электролит доҳилкардашуда мебошад. Барои электролиз ҷараёни ғайриметаллии доимии қуввааш баланд истифода мешавад. Раванд дар ҳарорати $960\text{-}970^\circ\text{C}$ гузаронда мешавад. Электролизи гудохта аз диссотсиатсияи Al_2O_3 шурӯъ мешавад:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{AlO}_3^{3-}$$

Дар катод ионҳои Al^{3+} барқарор мешаванд ва дар анод ионҳои AlO_3^{3-} оксид мешаванд:

$$\text{Al}_2\text{O}_3 \leftrightarrow \text{Al}^{3+} + \text{AlO}_3^{3-}$$


Ҳумдон барои истехсоли карбиди калсий

карда мешавад. Дар натиҷаи тасфонидан омехта гудохта шуда, карбиди калсийи техникӣ ба намуди моеъ ҳосил мешавад, ки 80 % моддаи асосӣ, 17% оҳак ва ғашҳои дигар дорад. Карбиди калсийи гудохтаро хунук мекунанд ва баъди саҳт шуданаш онро пора карда барои истифода пешниҳод мекунанд.

3. Сипас супории таълимӣ медиҳем: дунафарӣ дар асоси шарҳи дар китоби дарсӣ овардашуда мустақилона маълумотро дар бораи истеҳсолоти асосии химияйӣ, истеҳсоли алюминий ва карбиди калсий дар шакли графикӣ омода кунед. Вақт барои иҷрои супориш: 10 дақиқа. Барои иҷрои ин супориш аз “Саволҳои эҷодӣ” истифода мебарем:



4. Санҷиши ҳамдигар: Хонандагон дунафарӣ вазифаҳои иҷроқардаи худро иваз мекунанд ва дурустии маълумоти дарҷгардидаро месанҷанд.

Мустаҳкамкунии донишу малака.

Пурсиши ташаккулдиҳанд. Бо мақсади муайян кардани сатҳи фаҳмиши маводи омӯҳташуда якчанд савол тартиб медиҳем. Саволҳо барои муҳокима дар гурӯҳҳои дунафарӣ тақсим карда мешаванд.

- Зинаҳои асосии истеҳсоли алюминийро шарҳ дихед.
- Зинаҳои асосии истеҳсоли карбиди калсийро шарҳ дихед.
- Ашёи хом барои истеҳсоли маводи мазкур қадомҳоянд?

Гурӯҳҳои хурд бо навбат фарзияҳои худро муаррифӣ менамоянд, баҳс мекунанд, мавқеи худро асоснок менамоянд. Гурӯҳҳо фарзияҳои худро бо маълумоти китоб муқоиса менамоянд, хатоҳои аввал содиршударо ислоҳ мекунанд, ба омӯзгор саволҳои дақиқунанда дода, худбаҳодиҳӣ ташкил мекунанд.

Хулосаи кори анҷомдодашуда. Бо хонандагон маълумоти ҳосилшударо ба тартиб медарорем ва хулоса мекунем.

Дар қисми ҷамъбастии дарс ба хонандагон супориш медиҳем, ки ба се савол ҷавоби ҳаттӣ дӯҳанд:

- Аз он чӣ ки имрӯз ман донистам, муҳимтаринаш чӣ буд?
- Қадом савол дар хотири ман бештар нақш баст?
- Чӣ барои ман имрӯз нофаҳмо ва мушкил буд?

Дар асоси ҷавобҳои хонандагон дар дарси дигар то 3-5 дақиқа хулосабарорӣ ва баррасӣ мекунем.

Анҷоми дарс. Вазифаи хонагӣ. Ба хонандагон супориш медиҳем, ки ба саволҳои зерин ҷавоб нависанд:

- Муаллиф дар матн дар бораи қадом мафҳумҳои асосӣ сухан меронад?
- Мафҳумҳои асосиро боз ҳам фаҳмотар баён кунед.
- Қадом мафҳумҳоро пешакӣ донистан лозим аст, то ки мавзууи хондаамонро фаҳмем?

Арзёбӣ. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда дараҷаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян мекунем. Барои арзёбии дониш, малака ва маҳорате, ки барои ташаккули салоҳиятҳои хонанда ҳамчун замина ба шумор мераванд, ба меъёрҳои зерин диққат медиҳем: хонанда фикрашро озодона баён мекунад?; бо навбат сухан мегӯяд?; суханони дигаронро намебурад?

Фаъолиятҳо	Метавонад	Қисман метавонад	Наметавонад
Маънидод намудани равандҳои истеҳсоли алюминий			
Шарҳ додани аҳамияти истеҳсолоти химияйӣ			
Тартиб додани нақшай саволҳои эҷодӣ			



ИСТИФОДАИ ХАРИТАИ ТЕХНОЛОГӢ ДАР МАШГУЛИЯТҲОИ ТЕХНОЛОГИЯ

Харитай технологӣ яке аз навъҳои ҳуҷҷатҳои технологӣ ба шумор рафта, дар он нақша, андоза ва масолеҳи истифодашавандай маснуот, пайдарпайии гузариш ҳангоми коркарду тарҳи маснуот, асбобу анҷоме, ки ҳангоми коркард истифода мешавад, нишон дода мешавад.

Ибодулло
АБДУЛЛОЕВ –
омӯзгори калони
кафедраи
таҳсилоти касбӣ ва
информатикаи
Донишкадаи
ҷумҳуриявии
такмили иҳтинос ва
бозомӯзии
корманди соҳаи
маориф

Мусаллам аст, ки техникаю технология дар замони мусир бемайлон рушд карда истодааст. Омӯзгори имрӯза низ бояд сатҳи дониши касбиашро ҳамоҳанги замон сохта, кори худро вобаста талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносабати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳарчи бештари воситаҳои иттилоотӣ (интернет, телевизион ва ғайра) роҳандозӣ карда тавонад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста қарору қонунҳое ба тавсив расонида истодаанд, ки низоми таълимиро ҳамқадами замони мусир гардонда, барои ба низоми ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ ворид намудани таҳсилоти миллӣ тадбирҳои амалий андешанд. Яке аз масъалаҳои муҳимми тағиирот дар муносабати таълим “Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” мебошад. Аз ин рӯ, самаранокии татбиқ ва амалисозии стандартҳои нав ба ҷараёни истеҳсолот маҳз ба дарки масъулият, ташабbusу эҷодкорӣ ва маҳорату малакаи омӯзгорон вобастагии зиёд дорад. Аз таҷрибаи 42- солаи корам дар МТМУ-и деҳаи Ревади ноҳияи Айнӣ ба ҳайси омӯзгори фанни нақшакашӣ, санъати тасвирий ва технология бармеояд, ки истифодаи харитай технологӣ дар раванди омӯзиши фанни технология ва ҳамгироӣ бо фанни нақшакашӣ дар амал тадбиқ карда мешавад. Инчунин дар раванди иҷрои амалиётҳои технологӣ нақши асосиро мебозад. Фанни технология (таълими меҳнат) ба қатори фанҳои дақиқ ва табиӣ мансуб буда, барои инкишофи қобилияти фардӣ, тафаккур ва ташаккули техникии хонандагон кумаки зиёде расонида метавонад. Дар замони мусир низ яке аз вазифаҳои муҳимми фанни технология мусоидат кардани илм бо истеҳсолот мебошад, ки он аз истифодаи харитай технологӣ дар раванди иҷрои амалиётӣ технологӣ роҳандозӣ карда мешавад.



Тавре ки аз машғулиятҳои фанни технология дар синфҳои 5-8 медонем, равандҳои технологӣ одатан се даварро дар бар мегиранд: ҳосил кардани масолех, сохтани ҷузъҳои тайёр, васл кардани маснуот. Мо дар истифода аз харитай технологӣ ҳосил кардани масолех, яъне як ҷузъи поян мизи хӯрокӯй “хонтахтаро” мавриди амалиёти технологӣ қарор медиҳем. Дар раванди иҷрои амалиётӣ технологӣ аз истифодаи дастгоҳи ҳарротии коркарди чӯб, ки дар барномаҳои таълимии фанни технология ва касбу ҳунар (синфҳои 5, 6) мавҷуд аст, аз дастгоҳи ҳарротии СТД- 120 М мавриди истифода қарор дода мешавад. Азбаски ҳаракати даврзанандай меҳвари кневматикии дастгоҳ 1500 то 3000 гардиш / дақиқа – ро ташкил медиҳад, пеш аз истифодабарии дастгоҳ омӯзгорро лозим аст, ки ба хонандагон доир ба тарзи дурусти истифодабарии дастгоҳ ва қоидаҳои бехатарии меҳнат шинос намоем, риояи қатъии онро дар раванди гузарондани машғулиятҳои амалий талаб намоем.

Дар оғози ичрои амалиёти технологӣ хонандагонро ба ҳаритаи технологии соҳтани пои хонтаҳта, ки дар ҷадвали 1 оварда шудааст, шинос намуда, бо пайдарпайии гузариш ҳангоми коркард, тарҳи (эскизи) маснӯот дар ҳар давраи гузариши амалиёти технологӣ, асбоб ва анҷоме, ки ҳангоми коркард истифода бурда мешавад, маълумоти техники дода мешавад.

Ҷадвали 1. Ҳаритаи технологӣ. Соҳтани пои хонтаҳта (мизи ҳӯрокхӯрӣ).

<i>№ б/т</i>	<i>Пайдарҳамии амалиёт.</i>	<i>Эскизӣ коркард.</i>	<i>Асбоб ба дастгоҳо</i>
1	Тасвирии нақшаш по- яи хонтаҳта.		Масолеҳ: чӯб. Андоза: 320x60x60
2	Ченкуниӣ ва буридани масолеҳ, батабри 8-қорра ранда кардан.		Ҷадвал, қа- лам, ғунё арра, ранда.
3	Ба 3-қирра мустаҳкам кар- дан, буридани лаҷшебаи 45°		Дастгоҳи СТД-120М, штангенцир- кул, исказаҳо.
4	Тарошиданӣ қисми кура- шакл ба ан- дозаи Ф55мм		Дастгоҳи СТД-120М, штангенциркул, исказаҳо.
5	Тарошиданӣ қисми маҳрут (конусӣ) бо ан- дозаи Ф50, 30 мм.		Дастгоҳи СТД-120М, исказаҳо, штангенциркул.
6	Тарошиданӣ қисми кура- шакл бо ан- дозаи Ф50мм		Дастгоҳи СТД-120 М, исказаҳо, Штангенциркул.
7	Тарошиданӣ қисми маҳрут бо андозаи Ф30x40x60, мм лаҷшебаи 45°, сурфта- кунӣ, буроидан- и канора.		Дастгоҳи СТД-120-М, исказаҳо, штангенциркул, вараҷаҳои сурфакунандӣ, арраи дандо- намаид.

Пеш аз тайёр намудани масолеҳ дурустии дастгоҳро аз назар гузаронда, онро ба кор омода месозем, сипас меҳвари ҷузъиёти соҳташавандаро интихоб намуда, асбобҳои ченкунандаро нишонагузорро тайёру омода месозем, масолеҳи коркардашавандаро ба дастгоҳ мустаҳкам менамоем. Такяро тавре маҳкам мекунем, ки масофаи он то масолеҳи коркардашаванда 2-3 мм ро ташкил дихад. Пеш аз тарошиданӣ масолеҳ айнаки муҳофизатӣ мепӯшем, пас дастгоҳро ба кор меандозем, исказаро ба дasti рост дошта, аз рӯи такя

мегузорем ва ба масолеҳ нарасонда, бо дasti чап исканаро мефишорем, теги бурандаро оҳиста ба масолеҳи коркардашаванда наздик мекунем. Пояи хонтахта, ки аз ҷузъиёти параллелопипеди росткунча, кура ва маҳрут (конус) иборат мебошад, дар аввал тарошиданӣ дуруштро ичро мекунем, баъд исканаро ба чапу рост ҷой иваз карда, ба амалиёти технологӣ шурӯъ менамоем. Масолеҳи коркардашавандаро одатан бо искана аз чап ба рост ва аз қутри қалон ба қутри ҳурд ҳаракат қунонида метарошем. Пеш аз назорати андозаҳо ва шаклгирии масолеҳи коркардашаванда дастгоҳро ҳомӯш карда, сатҳи муқарнашударо бо асбобҳои милапаргор (штангенсиркул) ва паргори канорсанҷ (кронсиркул) санҷида мешавад. Пас аз ба итном расидани пайдарпайии муқарнасии амалиёти технологӣ маснуотро бо қоғаҳои сунбодаи гуногун сӯфта карда мешавад. Ғайр аз ин, қисмҳои шахшули сатҳи маснуотро бо ҷӯби саҳттар низ сӯфта кардан мумкин аст. Дар оҳири раванди технологӣ дастгоҳро ҳомӯш карда, маснуотро аз дастгоҳ ҷудо мекунем, канораи онро бо арраи дандонамайда бурида, изи буридашударо бо қоғази сунбода тоза мекунем.

Ҳамин тавр, бо истифода аз ҳаритай технологӣ кори ташкилию истеҳсолии истеҳсолотро бо тайёрии пешакии технологӣ, аз истифодаи ҳаритай технологӣ амалӣ гардондан мумкин аст, ки ба самаранокии истеҳсолот ва баланд бардоштаани малакаю маҳорати технологии хонандагон кумаки зиёд расонда метавонад.

ИНТИХОБ ВА ТАВСИЯ

Барои интихоби ихтисосҳо Марказ барномаи маҳсус таҳия намуд, ки онро дар компьютер ё телефони мобилий истифода кардан мумкин аст. Рӯйхати ихтисосҳо дар сомонаи Марказ гузошта мешавад ва ҳоҳишмандон метавонанд онро ба телефон ё компютер боргирӣ карда, ихтисосҳои дилҳоҳашонро барои қайд бо мақсади иштирок дар ИМД осон интихоб кунанд. Ин барнома аз ҳар лиҳоз дар интихоби ихтисосҳо ва муассисаҳои таълимӣ барои довталабон муносибтару беҳтар аст. Таҷрибаи даҳсола нишон дод, ки яке аз мушкиниҳо дар низом саҳван интихоб намудани ихтисосҳо ҳангоми бақайдигирӣ аз ҷониби довталабон аст. Ҳарчанд Марказ имконият медиҳад, ки довталабон ихтисосҳо, муассисаҳои таълимӣ, шаклу намуд ва забони таҳсили қаблан интихобкардаашонро тағиیر диханд, лек пас аз тақсимот низ гоҳ-гоҳ изҳори пушаймонии довталабон аз интихоби ихтисосҳо мушоҳида мешавад.

Бояд тазаккур дижем, ки ҳар қас бояд ихтисосеро интихоб кунад, ки ба табиату донишу қобилияташ мувоғиқ бошад. Довталаб бояд, пеш аз ҳама, олами маънавии ҳуд – шавӯъ ҳавас, меҳру садоқат ба қасбу ихтисос, тафаккур ва қобилияту истеъдодашро ба назар гирад. Сипас, бо ихтисосҳои мавҷудае, ки майли интихоби онҳоро дорад, шинос шуда, хусусияту талаботи онҳоро фаҳмида, лаёқату донишу тавону имкони ҳудро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузорем. Танҳо дар ҳамин сурат интихоби қасбу ихтисос дурусту дақиқ ва бошуурона буда метавонад.

Мирзошираф ШОДИЕВ – ММТ

ВАСФИ ВАТАН ВА ВАТАНДОРЙ

Ҳамон роҳе, ки поёнаш намебинам, ватандорист,
Ҳамон дарде, ки дармонаш намебинам, ватандорист.
Ба хуни ноф ҳар хoke шавад олуда, ҷон дорад,
Танеро бе гами ҷонаш намебинам, ватандорист.
Танур аз оташу оби намакдораш гизо гирад,
Нишони хӯрдани нонаш намебинам, ватандорист.
Ҳамон марде, ки аз тири адӯ дорад ҷароҳатҳо,
Вале ҷашмони гирёнаш намебинам, ватандорист.
Парешонгаштагонро то қиёмат нест осоиш,
Ҳамон ҷамъе парешонаш намебинам, ватандорист.
Агар фикри ватан дар сар набошад, сар чӯ кор ояд,
Диле холӣ зи армонаш намебинам, ватандорист.
Раҳи осоншавии мушкили худро ҳама ҷӯяд,
Ҳамон мушкил, ки осонаш намебинам, ватандорист.
Фидоиро Муҳаммад шиква аз бори гаронаш нест,
Зи умри худ пушаймонаш намебинам, ватандорист.

Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам,
Ками худро нагӯям кам, ватан дорам, ватан дорам.
Агарчи кулбаам одист, vale дил маскани шодист,
Фараҳ ҳезад маро аз ғам, ватан дорам, ватан дорам.
Нанолам аз гаронборӣ, напурсам аз касе ёрӣ,
Нагирам қоматамро ҳам, ватан дорам, ватан дорам.
Ватанро гӯшаи имон бигӯянду Ҳудо додаст
Маро имони мустаҳкам, ватан дорам, ватан дорам.
Нишони ӯ нишони ман, сурудаш дар забони ман,
Ба бомам ҷилвагар парчам, ватан дорам, ватан дорам.
Пайи сарсабзии ҳокаш, ба мисли абри афлокаш
Ба ҷашми сина дорам нам, ватан дорам, ватан дорам.
Ҳасисон низ мебахшанд баҳри ҳифзи меҳсан ҷон,
Ватан касро кунад ҳотам, ватан дорам, ватан дорам.
Гарифафтодагонро ҷашн аз мотам надорад фарқ,
Маро ҷашн аст дар мотам, ватан дорам, ватан дорам.
Надонам вақти беморӣ, ба ҷуз меҳри ватандорӣ
Ба дарди ҷони худ марҳам, ватан дорам, ватан дорам.
Манам доротарин одам, ватан дорам, ватан дорам,
Садоям бишнавад олам, ватан дорам, ватан дорам.



Муҳаммад ФОИБ –
шоир

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН “ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТ БАРОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КЎДАК”

Қонуни мазкур муносибатҳоро оид ба масъулият дар таълиму тарбияи кўдак бо мақсади таълиму тарбияи кўдак дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ танзим намуда, ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кўдак равона гардидааст.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ

Моддаи 1. Мағҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- 1) вақти шабона - аз 1 апрел то 30 сентябр - аз соати 22:00 то соати 06:00 ва аз 1 октябр то 31 март - аз соати 20:00 то соати 06:00;
- 2) кўдак - шахсе, ки ба синни ҳаждаҳ нарасидааст;
- 3) марказҳои дилхушӣ - клубҳои шабона, дискоклубҳо, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозиҳои бурднок;
- 4) масъулият барои таълиму тарбияи кўдак - уҳдадории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар раванди таълиму тарбияи кўдак;
- 5) тарбия - раванди ҳадафмандонаи ба воя расондани кўдак аз ҷониби падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), муассисаи таълимӣ, ҷомеа ва ба зиндагии мустақилона омода намудани ў;
- 6) таълим - фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи кўдак, донишомӯзӣ, такмили истеъдод, маҳорат, малака ва қобилияти фикрию ҷисмонии ў;
- 7) шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд - васӣ, парастор, шахсоне, ки дар асоси шартнома кўдакро тарбия мекунанд, намояндагони дигари қонуни онҳо, инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии дигаре, ки кўдак воқеан таҳти таълиму тарбияи онҳо қарор дорад.

Моддаи 2. Доираи амали Қонуни мазкур

Амали Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба маҳалли истиқомати онҳо, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва шахсони ҳуқуқӣ, новобаста ба шакли моликият, татбиқ мегардад, агар санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тартиби дигарро муқаррар накарда бошанд.

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кўдак

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кўдак ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи 4. Принсипҳои масъулият барои таълиму тарбияи кўдак

Масъулият барои таълиму тарбияи кўдак ба принсипҳои зерин асос меёбад:

- 1) эҳтироми кўдак, ҳуқуқ ва озодиҳои ў;
- 2) таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонуни кўдак;
- 3) қонуният;
- 4) адолат;
- 5) инсондӯстӣ;
- 6) муносибати инфиродӣ ба таълиму тарбияи кўдак, аз ҷумла кўдаки дар вазъияти номусоиди иҷтимоӣ қарордошта;
- 7) пешгирии зӯроварӣ нисбат ба кўдак;
- 8) иштироки аҳли ҷомеа дар таълиму тарбияи кўдак;
- 9) ногузирини ҷавобгарӣ барои вайрон намудани ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои кўдак.

Моддаи 5. Сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак

Сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз инҳо иборат мебошад:

- 1) таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак, роҳ надодан ба поймолкуни онҳо;
- 2) таҳқими кафолатҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак, инчунин барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшудаи ӯ;
- 3) ташаккули асосҳои ҳуқуқии кафолатҳои ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак;
- 4) мусоидат ба рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак, тарбияи ӯ дар руҳияи ватандӯстӣ, ҳисси баланди шаҳрвандӣ ва сулҳдӯстӣ;
- 5) таъмини фаъолияти мақсаднок оид ба ташаккули ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокии кӯдак;
- 6) роҳ надодан ба табъизи кӯдак, новобаста ба мансубияти нажодӣ, миллӣ, ҷинсӣ, динӣ, забонӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ, ҳолати саломатӣ ва дигар аломатҳо;
- 7) дастгирии давлатии ташкилотҳое, ки ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кӯдакро ҳифз менамоянд.

Моддаи 6. Ҷалби аҳли ҷомеа барои таълиму тарбияи кӯдак

Мақомот ва ташкилоте, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд, метавонанд иттиҳодияҳои ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқии дигарро дар амалишавии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ҷалб намоянд.

БОБИ 2. МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИ ВА МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРАК ВА ДЕҲОТ, САЛОҲИЯТ ВА ВАКОЛАТИ ОНҲО ДАР САМТИ МАСЪУЛИЯТ БАРОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӯДАК

Моддаи 7. Мақомоте, ки масъалаҳои вобаста ба масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд.

1. Мақомоте, ки барои таълиму тарбияи кӯдак масъуланд, мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак (минбаъд - мақоми ваколатдори давлатӣ) ва мақомоти дигаре мебошанд, ки дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак иштиrok мекунанд.

2. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоте, ки масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд, аз ҷониби Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак анҷом дода мешавад.

Моддаи 8. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак

Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мансубанд:

- 1) пешбурди сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;
- 2) тасдиқ ва назорати барномаҳои давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;
- 3) муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ;
- 4) тасдиқ намудани низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак;
- 5) ҳамоҳанг намудани фаъолияти мақомоти ҳоқимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин ташкилоти дигари даҳлдор дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;
- 6) амалий намудани дигар ваколатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

Моддаи 9. Ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ

Мақоми ваколатдори давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- 1) амалигардонии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;
- 2) таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;
- 3) ҳамоҳанг намудани фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худidорakunii шaҳrak va deҳot, инchunin tashkiloti dighari daҳl dor dar samti masъuiliyat boroi taъlimu tarbияi kӯdak;
- 4) таҳия ва пешниҳод намудани барномаҳои давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарbияi kӯdak;

5) таҳия ва пешниҳод намудани низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

6) дар доираи ваколатҳои худ амалӣ намудани назорати фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

7) гузаронидани мониторинг дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

8) ба роҳ мондани ҳамкории байналмилалӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

9) андешидани тадбирҳо ҷиҳати таъмини риояи талаботи Қонуни мазкур;

10) ба роҳ мондани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳӣ;

11) дарҳости маълумот аз вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ ва ташкилотҳои дигар оид ба иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

12) амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

Моддаи 10. Мақомоти дигар, ки дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак иштирок мекунанд.

1. Ба мақомоти дигар, ки дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак иштирок мекунанд, дохил мешаванд:

1) мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ;

2) мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот;

3) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷирat ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумита оид ба таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитай кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитай кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитай телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитай дин, танзими анъана ва ҷашн маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. Ваколатҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокimiyaти давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз инҳо иборатанд:

1) иштирок дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

2) таъмини амалисозии барномаҳои давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

3) андешидани тадбирҳо оид ба таъмини риояи талаботи Қонуни мазкур;

4) таъмини ҳамкорӣ байни мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои дигар дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

5) назорати фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак;

6) амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

3. Ваколатҳои мақомоти худidорakunii шаҳрак ва дехot дар samti masъuiliyat boroi taъlimu tarbияi kӯdak az inҳo iboratand:

1) иштирок дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар samti masъuiliyat boroi taъlimu tarbияi kӯdak;

2) иштирок дар taъmini amaliisozii barnomaҳoi давлатӣ dар samti masъuiliyat boroi taъlimu tarbияi kӯdak;

3) андешидани тадбирҳо oид ба taъmini riояi talaboti Қonuni mazkur;

4) назорати фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ dар samti masъuiliyat boroi taъlimu tarbияi kӯdak dar maқomoti hudfaъoliyati ҷamъiyati;

5) амалӣ намудани ваколатҳои дигар, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

4. Ваколатҳои мақомоти дигар, ки дар bandi 3) қисми 1 ҳамин модда номбар шудаанд, тибқи санадҳои meъёrii ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

БОБИ 3. КОМИССИЯХОИ ЧАМЬИЯТӢ ДАР САМТИ МАСъУЛИЯТ БАРОИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӮДАК

Моддаи 11. Комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак

1. Комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мақоми ҳамоҳангози чамъиятӣ буда, дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ ва муассисаҳои таълимӣ таъсис дода мешаванд.

2. Низомнома ва ҳайати комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз ҷониби роҳбарони мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ ва муассисаҳои таълимӣ тасдиқ карда мешаванд.

3. Шумораи умумии аъзои комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак набояд аз 7 нафар кам бошад.

4. Ба ҳайати комиссияҳои чамъиятӣ дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот бояд кормандони милитсия, ҳодимони иттиҳодияҳои динӣ ва аъзои шурои занон дохил карда шаванд.

Моддаи 12. Вазифаҳои комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак

1. Комиссияҳои чамъиятӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба амалисозии Қонуни мазкур мусоидат менамоянд.

2. Комиссияҳои чамъиятӣ риояи талаботи Қонуни мазкурро аз падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда, омӯзгор ва шахсони дигар талаб намуда, ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар ин самт тадбирҳои зарурӣ меандешанд.

БОБИ 4. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ПАДАРУ МОДАР ВА ШАХСОНИ ОНҲОРО ИВАЗКУНАНДА ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӮДАК

Моддаи 13. Баробарии ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падару модар

Падару модаре, ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар таълиму тарбияи кӯдак ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст.

Моддаи 14. Ҳуқуқҳои падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак

Падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак ҳуқуқҳои зеринро доранд:

- 1) ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кӯдакро ҳимоя намоянд;
- 2) муассисаҳои таълимимиро интиҳоб намоянд;
- 3) дар раванди таълиму тарбия, аз ҷумла назорати сатҳу сифати таълим ва донишомӯзии кӯдак дар муассисаҳои таълимӣ, иштиrok ва мусоидат намоянд;
- 4) дар фаъолияти мақомоти худидоракуни муассисаи таълимӣ иштиrok намоянд;
- 5) аз операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқӣ дар бораи аз тарафи кӯдак истифода шудани хизмати алоқаи барқӣ маълумоти даҳлдорро ба таври ройгон гиранд;
- 6) ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи кӯдак ба муассисаи таълимӣ муроҷиат кунанд;
- 7) азхудкунии барномаҳои таълимимиро назорат намоянд;
- 8) ба фаъолияти муассисаи таълимие, ки кӯдак дар он таҳсил мекунад, мусоидат намоянд;
- 9) ба раванди таълиму тарбия, мазмuni таҳсилот, давомот ва сатҳу сифати донишомӯзии кӯдак шинос шаванд;
- 10) бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҷиҳати таълиму тарбияи кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шартнома банданд;
- 11) нисбат ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҷиҳати таълиму тарбияи кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда тибқи санадҳои мөъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намоянд;
- 12) аз имтиёзҳои пешбинишуда тибқи санадҳои мөъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода намоянд;
- 13) дигар ҳуқуқҳоеро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, амалий намоянд.

Моддаи 15. Уҳдадориҳои падару модар дар таълими кӯдак

Падару модар дар таълими кӯдак уҳдадориҳои зеринро доранд:

- 1) таълим гирифтани кӯдакро таъмин намоянд;
- 2) барои гирифтани таълиму тарбияи томактабии кӯдак тадбирҳо андешанд;
- 3) ба гирифтани таҳсилоти миёнаи умумии кӯдак монеъ нашаванд;

4) кӯдакро бо воситаҳои зарурии таълимӣ таъмин карда, барои таълими ў шароит муҳайё намоянд;

5) риояи пӯшидани либосҳои даҳлдори муассисаи таълимиро аз ҷониби кӯдак дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъмин ва назорат карда, ба шакли зоҳирӣ ва санитарию беҳдоштии ў дикқат дода, бидуни зарурати тиббӣ ҷиҳати пешгирии тағирии сунъии намуди зоҳирӣ, аз ҷумла холқубӣ, чораандешӣ намоянд;

6) ба кӯдаки дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ ва руҳӣ барои таҳсил кардан ва қасбу ҳунар омӯхттан шароит муҳайё намоянд;

7) донишомӯзӣ ва иштироки кӯдакро дар раванди таълим назорат карда, бо маъмурияти муассисаи таълими, омӯзгорон ва кормандони дигари соҳаи маориф оид ба таълими кӯдак мунтазам ҳамкорӣ намоянд;

8) ба омӯзиши забони давлатӣ, инчунин забонҳои хориҷӣ мусоидат намоянд;

9) дар ҷаласаҳои падару модар ва ҷорабинҳои дигари муассисаи таълими фаъолона иштирок намоянд;

10) талаботи даҳлдори қоидаву тартибот ва санадҳои дохилии муассисаи таълимиро, ки кӯдак дар он таълим мегирад, риоя намоянд;

11) дар ҷашну маросим ва таҷлили зодрӯзи кормандони муассисаҳои таълими пешниҳоди тухфоҳои молию пулиро аз ҷониби кӯдак манъ намоянд;

12) ҳама гуна пардоҳти маблағро аз ҷониби кӯдак ба кормандони муассисаҳои таълими иҷозат надиҳанд;

13) гирифтани таълими ғайриқонунӣ, аз ҷумла таълими ғайриқонуни диниро аз ҷониби кӯдак роҳ надиҳанд;

14) таълими динии кӯдакро дар хориҷи кишвар бе розигии ҳаттии мақоми ваколатдори давлатӣ иҷозат надиҳанд;

15) уҳдадориҳои дигареро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таълими кӯдак муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

Моддаи 16. Уҳдадориҳои падару модар дар тарбияи кӯдак

Падару модар дар тарбияи кӯдак уҳдадориҳои зеринро доранд:

1) ба кӯдак тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд;

2) пас аз таваллуд кӯдакро аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд;

3) барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак шароит муҳайё намоянд;

4) кӯдакро ба зиндагии мустақилона омода намоянд;

5) кӯдакро дар руҳияи эҳтиром ба Ватан, волоияти қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, эҳтиром ба шахсияти худ ва атрофиён, оила, урғу одат, анъанаҳо, фарҳангӣ миллӣ ва ҳалқҳои дигар, инчунин бартарии манфиатҳои миллӣ тарбия намоянд;

6) оид ба рушди маърифати ахлоқӣ, эстетикӣ, санитарӣ ва экологи кӯдак чораандешӣ карда, асосҳои гигиенаи шаҳсӣ, фарҳангӣ шаҳрнишинӣ ва муноширатро ба ў омӯзонанд;

7) кӯдакро дар руҳияи сарфаю сариштакорӣ ва муносибати эҳтиёткорона нисбат ба молу мулк ва арзишҳои дигар тарбия намоянд;

8) дар раванди тарбия нисбат ба кӯдак зӯроварӣ, аз ҷумла ҷазои ҷисмониро истифода набаранд;

9) шаъну шарафи кӯдакро эҳтиром намоянд ва ба муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва пастзананда нисбат ба ў роҳ надиҳанд;

10) новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва руҳии кӯдакон, нисбат ба онҳо муносибати баробар дошта бошанд;

11) дар сурати ҳабардор шудан аз ҳолати кӯдаке, ки дар тарбияи дигар шаҳсони воқеӣ ва ҳукуқӣ қарор дорад, бо онҳо ҳамкорӣ намоянд;

12) ба марказҳои дилхушӣ рафтани кӯдакро манъ намоянд;

13) гаштугузори кӯдаки то шашсоларо бе ҳамроҳии шаҳси аз ҷордаҳсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ иҷозат надиҳанд;

14) аз соати 18:00 то соати 08:00 ба марказҳои пешниҳоди бозиҳои компьютерӣ рафтани кӯдаки худро иҷозат надиҳанд;

15) бе ҳамроҳии шаҳси болиг гаштугузор кардани кӯдаки то шонздаҳсоларо дар ҷойҳои хатарнок манъ намоянд;

16) кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо атрофиён, халалдор намудани оромии чомеа, истифодаи суханҳои қабех, рафтори дағалона дар кӯча, хиёбон, майдон, ҷойҳои фароғатӣ, дохилии нақлиёт, хобгоҳ, манзили истиқоматӣ, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муносабати ҳаробкоронаи кӯдакро ба муҳити зист пешгирий намоянд;

17) ба кӯдак ба муассисаи таълимӣ овардани маҳсулоти тамоку, машрубoti спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, саҳтаъсир ва мадҳушкунандai дигар, асбобу ашёи манъшуда ва халандаву бурандаро, ба истиснои асбобу ашёи таълимӣ, манъ намоянд, инчунин ба гирифта гаштани онҳо роҳ надиҳанд;

18) фарҳанги истифодаи телефони мобилиро омӯзонанд ва ҷиҳати дар вақти дарс истифода набурдани он ҷораандешӣ намоянд;

19) ба кӯдак тамошои филмҳои дорои ҳусусияти терористӣ, экстремистӣ, тундгароӣ, ҷудоиҳоҳӣ, порнографӣ, ваҳшатангезӣ, зӯроварӣ ва аксу наворҳои дигари манъшударо иҷозат надиҳанд;

20) аз тарафи кӯдак мақсаднок истифода шудани интернетро назорат намоянд;

21) ба кӯдак мутолаа ва паҳн кардани сабту наворҳои электронӣ (аз ҷумла тавассути телефонҳои мобилий), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, мачаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои ҳусусияти терористӣ, экстремистӣ, тундгароӣ, ҷудоиҳоҳӣ, порнографӣ ва зӯровариро манъ намоянд;

22) иштироки кӯдакро дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истиснои кӯдаконе, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои таълимии динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, иҷозат надиҳанд;

23) ба кӯдак истеъмоли машрубoti спиртӣ, воситаҳои нашъадор, маҳсулоти тамоку, моддаҳои психотропӣ ё моддаҳои мадҳушкунандai дигарро манъ намоянд;

24) иштироки кӯдакро дар ҷорабинҳои барои ӯ тавсиянашуда иҷозат надиҳанд;

25) ба кӯдак барои идора кардани воситаҳои нақлиёт бе шаҳодатномаи ронандагӣ, инчунин барои омадан ба муассисаи таълимӣ бо воситаҳои нақлиёти меканикӣ иҷозат надиҳанд;

26) ба кӯдак ҷиҳати интиҳоби қасбу кор мусоидат кунанд;

27) ба оворагардӣ ва рафткорҳои зиддиахлоқии дигари кӯдак роҳ надиҳанд;

28) кӯдакро ба кори ғайриқонунӣ ҷалб насозанд;

29) ба зишту қасиф ва ҳароб намудани биною иншоот, шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, нимпайкараҳо ва ороишоти дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихию фарҳангӣ нашбуҳда ва расондани зарари дигар ба онҳо аз тарафи кӯдак роҳ надиҳанд;

30) дастрасии кӯдакро ба маводи сӯзандо тарканда ва силоҳ иҷозат надиҳанд;

31) истифодаи ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёи қиматбаҳо (ба истиснои як ҷуфт гӯшвораи андозааш ҳурд барои духтарон)-ро аз тарафи кӯдак дар муассисаҳои таълимӣ манъ намоянд;

32) уҳдадориҳои дигарро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба тарбияи кӯдак муқаррар намудааст, иҷро намоянд.

Моддаи 17. Ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд

Шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд, дорои ҳамаи ҳуқуқу уҳдадориҳое мебошанд, ки дар моддаҳои 14, 15 ва 16 Қонуни мазкур нисбат ба падару модар пешбинӣ шудаанд, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро муқаррар накарда бошад.

БОБИ 5. ҲУҚУҚУ УҲДАДОРИҲОИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ВА ОМӮЗГОР

Моддаи 18. Ҳуқуқҳои муассисаи таълимӣ дар таълиму тарбияи кӯдак

Муассисаи таълимӣ дар таълиму тарбияи кӯдак ҳуқуқҳои зеринро дорад:

1) ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни кӯдакро ҳимоя намояд;

2) ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбияи кӯдак ба падару модар ва мақомоти давлатии даҳлдор бо пешниҳод муроҷиат кунад;

3) бо падару модар ҷиҳати таълиму тарбияи кӯдак тибқи қонунгузорӣ шартнома бандад;

4) падару модарро ба ҷаласаҳо вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак даъват намояд;

5) иҷрои талаботи санадҳои дохилии муассисаи таълимиро аз ҷониби падару модар талаб намояд;

6) ҳангоми аз тарафи падар ё модар риоя накардани талаботи санадҳои дохилии муассисаи таълимӣ ва иҷро накардани уҳдадориҳое, ки тибқи Қонуни мазкур муқаррар шудаанд, ба мақомоти даҳлдор муроҷиат намояд;

7) нисбат ба шахсони воқеӣ ва мансабдор ҳангоми монеа эҷод кардани онҳо ба таълиму тарбияи кӯдак ба мақомоти дахлдор муроҷиат намояд;

8) ҳукукҳои дигарро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, амалӣ намояд.

Моддаи 19. Уҳдадориҳои муассисаи таълими дар таълиму тарбияи кӯдак

Муассисаи таълими дар таълиму тарбияи кӯдак уҳдадориҳои зерин дорад:

1) ба кӯдак таълиму тарбияи дуруст диҳад;

2) омодагии кӯдакро ба таҳсилоти умумӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин намояд;

3) талаботи таълими кӯдакро бо дар назар гирифтани ҳоҳишу қобилияташонеъ гардонад;

4) барои таълими кӯдак шароит фароҳам оварда, воситаҳои зарурии таълимиро таъмин намояд;

5) риояи пӯшидани либосҳои дахлдори муассисаи таълимиро аз ҷониби кӯдак таъмин ва назорат карда, ба шакли зоҳирӣ ва санитарию беҳдоштии ўдиққат дода, ҷиҳати пешгирии тағирии сунъии намуди зоҳирӣ бидуни зарурати тиббӣ, аз ҷумла холқӯбӣ, ҷораандешӣ намояд;

6) ба кӯдаки дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ ва рӯҳӣ барои таҳсил шароит муҳайё намояд;

7) донишомӯзӣ ва иштироки кӯдакро дар раванди таълим назорат карда, бо падару модар ҳамкорӣ намояд;

8) бо тартиби муқарраршуда ҷаласаҳои падару модар ва ҷорабиниҳои дигари муассисаи таълимиро ташкил ва баргузор намояд;

9) ба қормандони муассисаҳои таълими аз ҷониби кӯдак пардоҳти ҳама гуна маблағро иҷозат надиҳад;

10) барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак тадбирҳо андешад;

11) кӯдакро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, волоияти ҷонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, эҳтиром ба шаҳсияти худ ва атрофиён, оила, урфу одат, анъанаҳо, фарҳанги миллӣ ва таҳаммулгарӣ, инчунин бартарии манфиатҳои миллӣ тарбия намояд;

12) оид ба рушди маърифати ҳукукӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ, санитарӣ ва экологи кӯдак ҷораандешӣ карда, асосҳои гигиенаи шаҳсӣ, фарҳанги ҳамзистӣ дар ҷомеа ва муоширатро ба ўмӯзонад;

13) ба кӯдак ба муассисаи таълими овардани маҳсулоти тамоку, машрубoti спиртӣ, воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, саҳттаъсир ва мадҳушкунандai дигар, асбобу ашёи манъшуда ва ҳаландаву бурандаро, ба истиснои асбобу ашёи таълими, роҳ надиҳад;

14) ба кӯдак барои ба муассисаи таълими бо воситаҳои нақлиёти меҳаникӣ омадан, истифодаи ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёи қиматбаҳо (ба истиснои як ҷуфт гӯшвораи андозааш ҳурд барои духтарон) дар муассисаи таълими роҳ надиҳад ва дар сурати вайрон кардани ин талабот ҷораҳои дахлдор андешад, аз ҷумла ба мақомоти давлатии дахлдор ҳабар диҳад;

15) уҳдадориҳои дигарро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак муқаррар намудааст, иҷро намояд.

Моддаи 20. Ҳукуқ ва уҳдадориҳои омӯзгор

Омӯзгор дар таълиму тарбияи кӯдак ҳукуқи уҳдадориҳои зеринро дорад:

1) қоидаҳои одобу ахлоқи омӯзгоририо риоя намояд;

2) дар муассисаи таълими либоси дахлдор пӯшад;

3) аз қабули ҳар гуна маблағ, аз ҷумла дар ҷашни маросим ва таҷлили зодрӯз, аз гирифтани тӯҳфаҳои молию пулӣ аз таълимирандагон ҳуддорӣ намояд;

4) дар раванди таълиму тарбия нисбат ба кӯдак зӯроварӣ, аз ҷумла ҷазои ҷисмониро истифодаи набарад;

5) ҳукуқу озодӣ ва шаъну шарафи кӯдакро риоя ва эҳтиром карда, ба муносибати бераҳмона, ғайриинсонӣ ва пастзананда нисбат ба ўроҳ надиҳад;

6) фарҳанги истифодаи телефоны мобилиро омӯзонад ва ҷиҳати дар вақти дарс истифодаи набурдани он ҷораандешӣ намояд;

7) азхудкуни барномаҳои таълимиро дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот аз таълимиранда талаб намояд;

8) новобаста ба нажод, ранги пуст, пайдоиш, чинс, забон, дин ва эътиқод, мансубияти миллӣ ва (ё) этникӣ, маъюбият, ҳолати саломатӣ, синну сол, шаҳрвандӣ, ақида, вазъи молумулкӣ ё ҳолати дигар, нисбат ба кӯдакон муносибати баробар дошта бошад;

9) бо падару модар дар масъалаҳои давомот, дониш ва интизоми кӯдак ҳамкорӣ намояд;

10) бо тартиби муқарраршуда дарсҳои кушода ташкил карда, падару модарони таълимгирандагонро ба онҳо ҷалб намояд;

11) нисбат ба таълимгирандагоне, ки тартиботи дохилии муассисаи таълимиро ҳалалдор менамоянд, ба дарсҳо бе тайёрӣ меоянд ва шакли зоҳириашон ба талабот ҷавобгӯ нест, маъмурияти муассисаи таълимий ва падару модарро сари вақт ҳаттӣ ё шифоҳӣ оғоҳ намояд;

12) оид ба таълимгирандагоне, ки аз таҳсил саркашӣ карда, аз хондан дур мемонанд, падару модар ва роҳбарияти муассисаи таълимиро сари вақт ҳаттӣ ё шифоҳӣ оғоҳ намояд;

13) аз тарғиби ғояҳои бегона ва ташвиқи ҳама гуна масъалаҳое, ки аз доираи мавзуи дарс берунанд, ҳуддорӣ намояд;

14) барои инкишофи маҳорат, малакаи ҳаттӣ ва нутқи шифоҳии таълимгирандагон қӯшиш намояд;

15) барои дар озмуни олимпиадаҳо ва ҷорабиниҳои монанди онҳо иштирок намудани таълимгирандагон саъю талош намояд;

16) аз таълимгирандагон ҳамроҳи худ овардани маводи таълимиро талаб карда, омодагии онҳоро ба дарс, машгулиятҳои таълимий назорат намояд, онҳоро ба хондани китобҳои илмию бадӣ, рӯзномаю маҷаллаҳо ташвиқ карда, барои васеъ кардани ҷаҳонбинии онҳо тадбирҳо андешад;

17) иштироки таълимгирандагонро дар маҳфилҳои илмӣ, адабӣ, эҷодӣ ва маҳфилҳои дигар, ҳамчунин созмонҳои хонандагон таъмин карда, ба фаъолона ширкат варзидашон мусоидат намояд;

18) таълимгирандагонро дар руҳияи ватандӯстӣ, зебоипарастӣ, риояи қонун, эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, падару модар, ҳамсолон, насли калонсол, арзишҳои фарҳангии миллӣ, таъриҳӣ ва муқаддасоти миллӣ тарбия кунад;

19) ҳуқуқу уҳдадориҳои дигарро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, амалий намояд.

БОБИ 6. ПЕШГИРИИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲО ДАР САМТИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ КӯДАК

Моддаи 21. Пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти таълиму тарбияи кӯдак

1. Мақомоте, ки масъалаҳои вобаста ба масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд, уҳдадоранд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мачмуи ҷораҳои дорои ҳусусияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, таълимий, тарбиявӣ ва тавонбахширо бо мақсади пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби падару модар, васӣ, парастор, шахсоне, ки дар асоси шартнома кӯдакро тарбия мекунанд, дигар намояндагони қонунии онҳо, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии дигар, ки кӯдак воқеан таҳти таълиму тарбияи онҳо қарор дорад, инчунин ҷиҳати бартараф кардани сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидаткунандаро амалий намоянд.

2. Ҳангоми аз таълиму тарбия дур мондани кӯдак ва содир шудани амали номатлуб нисбат ба кӯдак, инчунин дар мавриди муайян шудани ҳолатҳое, ки ба ҳаёт ва саломатии кӯдак таҳдид менамоянд, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадоранд, ки ба мақомоти даҳлдори давлатӣ ҳабар диҳад.

Моддаи 22. Ҷораҳои пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти таълиму тарбияи кӯдак

Ҷораҳои пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти таълиму тарбияи кӯдак аз инҳо иборатанд:

1) гузарондани ташвиқот дар байнӣ аҳолӣ ҷиҳати амалий шудани уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак;

2) баргузор намудани ҷаласаҳои падару модарон вобаста ба таълиму тарбияи кӯдак;

3) ташкил намудани «Рӯзҳои падару модар» дар муассисаҳои таълимий бо мақсади расондани кумаки педагогӣ, равонӣ, методӣ ба падару модарон;

4) аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманӣ гардондани падару модаре, ки ҳуқуқу уҳдадориҳои худро дар таълиму тарбияи кӯдак муваффақона ичро менамоянд;

5) андешидани тадбирҳо оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо аз тарафи кӯдакон;

- 6) доир намудани сұхбатҳои пешгирикунанда;
- 7) роҳандозии корҳои инфиродӣ бо падару модар;
- 8) бо тартиби муқарраргардида мувакқатан гирифтани кӯдак аз падару модаре, ки уҳдадориҳои худро ба таври даҳлдор иҷро намекунанд ё ҳангоми мавҷуд будани хатар ба ҳаёт ва саломатии кӯдак;
- 9) андешидани чораҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таълиму тарбияи кӯдак пешбинӣ кардааст.

БОБИ 7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 23. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Моддаи 24. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз 2 августи соли 2011, №762 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, №7-8, мод. 616; с. 2016, №3, мод. 147; с. 2018, №5, мод. 283; с. 2019, №4-5, мод. 222; с. 2022, №6, мод. 353, №12, қ. 2, мод. 778) аз эътибор соқит дониста шавад.

Моддаи 25. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН
ш. Душанбе, 20 июни соли 2024, № 2049

Қарори Маҷлиси миллии

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак»

Мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак» ҷонибдорӣ карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами ЭМОМАЛӢ
ш. Душанбе, 19 июни соли 2024, № 500

Қарори Маҷлиси намояндагони

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар бораи қабул кардан Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак»

Мутобиқи моддаи 60 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак» қабул карда шавад.

Раиси Маҷлиси намояндагони

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон М. ЗОКИРЗОДА

ш. Душанбе, 8 майи соли 2024, № 1304

Санаи нашр: 21.06.2024 №: 117

Аз сомонаи <https://jumhuriyat.tj>